

**С. ҲАЛИМОВ**

**ТАЪРИХИ ЗАБОНИ  
АДАБИИ ТОЧИК  
(АСРҲОИ XI-XII)**

Hague all open -  
powder mogen  
~~stop~~

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ МИЛЛИИ ТОЧИК

---

---

С. ҲАЛИМОВ

ТАЪРИХИ ЗАБОНИ  
АДАБИИ ТОЧИК  
(АСРҲОИ XI-XII)

*Дастури таълими*

*С. Ҳалимов.*

**Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои XI-XII). — Душанбе:**  
2002, 96 саҳ.

© С. Ҳалимов, 2002

## ИНКИШОФ ВА ТАВСИАИ ЗАБОНИ АДАБИЙ ДАР АСРХОИ XI-XII ВА ИБТИДОИ АСРИ XIII

Иникишофи забони адабии тоҷик дар асрҳои XI-XII ва ибтиди асри XIII ба омилҳои зиёде алоқаманд аст ва он проблемаҳои зиёдеро дарбар мегирад, ки он то ҳол ба дурустӣ омӯхта нашудааст, ҳол он ки ин масъала на танҳо барои тадқиқу омӯзиши забони адабии тоҷик (порсии дарӣ), балки забонҳои дигари эронӣ низ бе аҳамият наҳоҳад буд.

Иникишофи забони адабии мо дар ҳар марҳала ба таърихи ворисони забон, иникишофи адабиёти мо, афкори илмию ҷамъиятии мо, маданияти инсондустониаи мардуми мо, ба пайдо шудани марказҳои қалони сиёсию иқтисодӣ ва маданий, обод шудани шаҳрҳо, паҳн ҷудани савод дар байни мардум, саъю қӯшиши аҳли илму адаб барои эҷоди асар ба забони тоҷикий саҳт алоқаманд будааст.

Дар ин китоб дар бораи таърихи ду асри иникишофи забони адабии тоҷик сухан меравад. Дар он аввал вазъ ва ҳолати умумии забони адабӣ тавсиф карда мешавад. Дар қисми дигар рафти иникишофи забони адабӣ дар асоси масолехи забони жанрҳои гуногун вобаста ба масъалаҳои забони адабии китобӣ ва муносибати он бо забони гуфтгорӣ дода мешавад.

Забони адабии тоҷик то асри XI як марҳалаи томи иникишофро аз сар гузаронида буд. Дар асри X забони тоҷикий шакли ҳаттӣ-китобӣ гирифта ба забони давлатӣ табдил ёфта ба он назму насрин оличанобе оғарида шуд. Минбаъд ин забони адабӣ ба сарзаминҳон забонҳои эронию гайри эронӣ интишор ёфта забони идораҳои давлат, адабиёти бадӣ, забони осори илмӣ, таърихӣ ва мазҳабӣ гардид.

Таърихи забони мо дар ҳар давра, аз он ҷумла дар асрҳои XI-XII ва ибтидои асри XIII, ки асарҳои жанру услубҳои гуногунро дар бар мегирал ҳанӯз пурра омухта нашудааст.

Забони адабӣ дар асрҳои XI-XII асосан анъанаҳои марҳалай аввали инкишофи худро дар адабиёт давом дода ҳусусиятҳои асосии худро нигоҳ доштааст. Вале бояд гуфт, ки забони адабӣ тамоман бе тагиир намондааст ва дар тараккӣ он омилҳои берунӣ ва дохилии забон бе таъсир намондаанд.

Дар ин давра воеаҳои зиёди сиёсӣ ва иҷтимоӣ рӯй доданд. Дар оҳири асри X ҳокимияти сиёсӣ аз дасти Сомониён рафт ва ҳоки давлат ба ду таксим шуда ҳокимияти сиёсӣ ва ҳарбӣ ба дасти қавмҳои туркнажод гузашт, вале ҳокимияти гражданий дар дасти мардумони эронинажод мондан гирифт ва забони адабии тоҷик-порсии дарӣ ҳамчун забони давлатӣ ва ҳамчун забони ягонаи адабӣ дар марказҳои гуногун хизмат намуда, дар ҳар ду тарафи рӯди Омӯн инкишоф меёбад.

Аз тарафи дигар, дар аввали асри XI яклюхтию муттаҳидии забону лаҳҷаҳои мардумони тоҷику форс то андозае ҳалалдор мегардад, зоро ба Моваро-ун-нахрӯ Ҳурӯсон ва дигар ҳудудҳои мардумони эронинажод сели қалони қавмҳои туркзабон ворид гардида, тадриҷан дар маҳалҳои тоҷикишин сокин мешаванд ё дар сарзаминҳои мо бодиягардӣ мекунанд.

Пайдо шудани шаҳрҳо ва марказҳои нави сиёсию маданий ба инкишофи адабиёт ва забони адабӣ мусоидат мекунад. Яке аз марказҳои инкишофи забони адабӣ шаҳри Ғазнин мегардад, ки он пойтаҳти сулолаи Оли Носир буд. Дар ин ҷо дар баробари он ки забони тоҷикӣ забони давлатӣ буду адабиёт ба он инкишоф меёфт, кӯшишҳое низ шуда буд, ки “таҳриroti девони расоил” ба забони арабӣ гузаронида шавад.

Забони адабии тоҷик баъди асри XI бо суръат инкишоф меёбад ва асарҳои зиёде ба он оғарида шуда, услубҳои нави забони тоҷикӣ пайдо шуда тараккӣ мекунанд. Азбаски ин забон аз ҷиҳати соҳти грамматикӣ ва таркиби лугавӣ ба дигар забону лаҳҷаҳои эронӣ наздиқ буд, дар сарзаминни дигар забонҳои эронӣ зуд паҳн

шуда дар он чойҳо забони адабиёти бадей, илмӣ ва динӣ қарор мегирад. Суфта будани соҳти грамматикӣ ва бой гардиданӣ таркиби лугавии он, кор карда шудани воситаҳои услубии он, аз як тараф, ба нерумандӣ ва сарватмандии худи забон ва таъсири ҳамдигарии забонҳои зиндаи эронӣ вобаста бошад, аз тарафи дигар, оғаридани осори зиёд, тарҷума аз забонҳои дигар /аз арабӣ/ ба инкишофи забони адабӣ мадад расонд. Дигар ҷои шубҳа нест, ки дар тамоми худуд ва сарзаминҳои мардумони тоҷику форс забони адабии ташаккул ёфта сурати муайян мегирад, ки он аз ҳусусиятҳои маҳаллу музофотҳои гуногун то андозае дар канор буд. Ахли илму адаб, шоиру нависандагон дар осорашон аз истеъмоли онҳо парҳез мекарданд. Албатт, ин забони адабӣ аз таъсири лаҳҷаву шеваҳо ва забонҳои хеш бебаҳра намемонд. Ҷун асоси забони адабӣ забони мардуми Моваро-ун-наҳру Ҳурӯсон ва шимолии Афғонистони ҳозира буд, лексика ва таркиби фонетикии ин ҳудудҳо ба андозае аз забони мардуми Эрони гарбӣ фарқ дошт. Ҷунонҷӣ аз “Сафарнома”-и Носири Ҳисрав маълум мегардад, ки забони адабии тоҷик-порсии дариро дар асри XI дар Эрони гарбӣ ҳатто ахли адаб бо тамоми нозуниҳои лексикиаш намедонистанд:

“Ва дар Табрез, - менависад ў, - Қатрон ном шоиреро дидам, шеър нек мегуфт, аммо форсӣ накӯ намедонист, пеши ман омад. Девони Мунҷик ва девони Дақикий биёвард ва пеши ман бихонд ва ҳар маънӣ, ки ўро мушкил буд, аз ман пурсид, бо ў бигуфтам ва шарҳи он бинавишт...”<sup>1</sup>.

Дар инкишоф ва якхелаю ҳамранг шудани нормаҳои забон воқеаҳои иҷтимоӣ, робитаҳои забонии мардумони маҳалҳои гуногун сабаби оmezish ёфтани лаҳҷаҳо гардид, инчунин савдои байни шаҳрҳою вилоятҳо ба забон бе асар намонда буд. Забони адабии инкишофёбанда дар ин шаҳрҳо ба лаҳҷаи ҳар маҳал, такъя намекард. Асоси ин забон ҳамон забони адабие буд, ки бунёди он

---

1. Носири Ҳисрав, “Сафарнома”, Душанбе, 1970, саҳ.11.

✓ дар аспи X лаҳчаҳои Моваро-ун-нахру Ҳурисон гардида буданд. Ба гумони мо, "забони умумии адабӣ" - самара ва маҳсули шаҳрҳо буда ва қисман омехтаи забони дигар маҳалҳо аст, зоро дар ташаккул ва инкишофи он фаъолонаву гайри фаъол унсурҳои хеле гуногун иштирок намудаанд...

✓ Дар байни лаҳчаҳои иҷтимоӣ, забони дарборҳои шоҳону амирон роли маҳсусеро адо мекард. Дар дарборҳо ва доираҳои адабии он (Ғазна, Марв, Бухоро, Хоразм, Моварони Кавказ) одамони соҳибмаълумот, аҳли илму адаб гирд омада буданд, ки забони адабиро хеле хуб медонистанд ва ин забони адабӣ вазифаҳои гуногуни ҷамъиятиро ба ҷо меовард.

Дар асрҳои XI-XII ва ибтидои аспи XIII ҳудуди истеъмол ва вазифаҳои ҷамъиятии забони адабии тоҷик меафзояд ва тавсия меёбад ва дар сарзаминҳо дигар нуғузи он зинёд мешавад. Дар натиҷаи ба дараҷаи баланди инкишоф расидан забони тоҷикӣ дар ин марҳала гӯё бо забони арабӣ дар ҳама соҳаҳо рақобат мекунад ва дар баъзе услубҳо бартарӣ пайдо мекунад.

Чунон ки устод Айнӣ менависад, маданияти Мовароуннаҳр, Ҳурисон ва Хоразм пеш аз ҳүчуми мугулон ба авчи аълои ҳуд расида буд: "Дар ҳар қадоми ин шаҳрҳо ва дехаҳои қалони ин сарзаминҳо мадрасаҳо ва китобхонаҳо буда, дар он ҷоҳо олимон ва толибони илм гирд омада буданд. Инҳо аз фанҳои гуногун истифода мекарданд ва асарҳои илмию адабии ҷаҳоншумули ҳудро дар ин ҷоҳо ба вучуд меоварданд"<sup>1</sup>.

Дар шаҳрҳо тезъоди босаводон меафзояд ва ба ҳондани осори манзуму мансури тоҷикӣ (порсии дарӣ) шавқу ҳаваси бештаре пайдо мешавад. Китобҳои панду аҳлоқ ("Калилаву Димна", "Қобуснома") таъриҳӣ, илмӣ дар қатори китобҳои динӣ ҳамони бештаре пайдо мекунанд.

Ҳамин тариқа, забони адабии тоҷик (порсии дарӣ) дар ҳудудҳои аввалии ҳуд мустақилона инкишоф ёфта минбаъд

бинобар пайдоиши марказҳои нави сиёсию маданий ва адабӣ забони адабии тоҷик дар он ҷойҳо интишор ёфта тараккӣ мекунад.

Бо вучуди чудошавию муттаҳидшавиҳои Осиёи Миёнаю Ҳурӯсон, Эрон, Афғонистон дар атрофи як марказ ё ҷандин маркази сиёсӣ забони адабии мавҷуда дар ҳудудҳои зиёде асосан нормаҳои имлӣ ва грамматикии ҳудро нигоҳ медорад. Факти мавҷудияти забони ягонаи адабӣ дар асрҳои XI-XII дар ҳудудҳои Моваро-ун-наҳр, Эрон, Афғонистон ва Моварони Кавказ ба идораи ҳукуматҳои Ғазнавиён, Салҷуқиён ва Ҳоразмшоҳиён вобаста буд.

( Бо ин забон назму насри бадӣ, таърихӣ, илмӣ, динию мазҳабӣ, ҷуғрофӣ, санаду мурӯсилоту муншаоту васикаҳои гуногун, ҳулоса ҳама гуна осору рисолаҳои гуногунмазмун навишта мешавад. Доираи услубии забони мо ҳеле васеъ гашта дар илму адабиёт ба забони арабӣ баробарӣ пайдо мекунад. Таъсири забони адабии ин давра барои асрҳои баъдина ҳеле калону пуртაъсир ва ҳеле бобаракат буда, барои инкишофи минбаъдаи забони адабӣ ҳеле муассир будааст. Мағҳуми “забони адабӣ” ва забони адабиёти бадӣ як ҷизе нест, бинобар ин мо дар ин китоб то ҳадди имкон материалҳои жанру услубҳои гуногунро дар рисола истифода мебарем.

Аз тарафи дигар, далелҳои забонӣ шаҳодат медиҳанд, ки таъсири забони адабӣ дар ҳамаи музофотҳо калон аст ва самтҳои таъсири он аз Моваро-ун-наҳру Ҳурӯсон ба гарбу ҷануб ва шарқу ҷануб давом мекунад. Қисми ҷануб ҷануби гарбии Эрон, Моварони Кавказ ва шимоли Ҳинд ба таъсири забони адабӣ, ки ба лаҳҷаҳои Ҳурӯсону Мовароуннаҳр такъя мекард, мемонанд, эро доираҳои адабӣ, ахли илму адаб нормаҳои ҳамин забонро аз ҳуд намуда онро риоя мекарданд.

Ба ин забон одамони соҳибмâълумот, мансабдорони босавод, шоирону нависандагон, ахли илм ҳарф мезаданд ва асар меоғариданд, ба он ваъз гуфта мешуд, асарҳои гуногун, санадҳои идорӣ навишта мешуданд.

Барои шарҳу маънидоди забони адабии асрҳои XI-XII ва ибтидои асри XIII аз ҳама муҳим масолеҳи забони осори бозмондӣ ин асрҳо мебошад. Осори ҳатти ин давра хеле зиёд мебошад ва он осори манзуму мансур (асарҳои лирикӣ, достонҳо) таърихномаҳо, осори фалсафӣ, адабиётшиносӣ, динӣ, тиббӣ, фарҳангҳои, тафсирӣ, дузабона ва гайра то ба замони мо расидааст. Ин осор дар таърихи забони адабии мо мавқеи муҳим дорад ва он дар аксари марказҳои инкишофи худ системаи ягонаву ҳӯҷа мемонад. Вай дар сарзамини пахноваре бо вучуди барҳӯрд бо забону лаҳҷаҳои хешу ғайри хеш дар вазъиятҳои гуногуни лингвистӣ вазифаҳои мураккабро ба ҷо меорад ва услубҳои гуногуни он бо суръат инкишоф мёбад.

Ғайр аз ин забони адабии тоҷик дар шароитҳои муайян дар жанру намудҳои осори ҳаттӣ дар шакли соғ талаффузи ҳар маҳалу замон сабт нагардидааст. Инчунин забони адабии мо дар ҳамаи ҳудудҳои пахну интишоршудааш як ҳел вазифаро адо накардааст. Масалан, дар баъзе ҷо услуби назм вазифаи бештаре доштааст, дар ӯзи дигар услуби идорӣ.

Осори ҳатти забони адабӣ дар асрҳои XI-XII дар назари тадқиқотчӣ ҳамчун ҳодисаи якранг намоён намешавад, балки ҳамчун маҷмӯи услубҳои социалистӣ ва жанрию услубӣ падидор мегардад, ки аз ҷиҳати ҳусусиятҳои забонӣ аз забони гуфтугӯи мардуми маҳалҳои гуногун то дараҷае фарқ дорад.

Ба таври кӯтоҳу муҳтасар шинос шудан ва баҳо додан бо услубҳои забони адабӣ дар асри XI-XII ва ибтидои асри XIII кори басо душвор аст, зоро вобаста ба ин масъала муносибати нормаҳои умумии услубҳои гуногуни забони адабӣ ва ҳусусиятҳои фардию индивидуалии осори муаллифони ҷудогонаро низ даҳл намудан рост меояд. Дар асарҳои забоншиносии мо ҳоло ба ин масъала дикқати лозим дода нашудааст. Як-ду китобе, ки чоп шудааст, дар онҳо масъалаҳои морфология ё синтаксиси асарҳои алоҳида тадқиқ шудааст.

Инкишоф ва тамоилҳои забони адабии моро дар асрҳои XI-XII ва ибтидои асри XIII маданияти инсондӯстонаю гуманистии

мардуми мо ва берун аз он тассавур кардан мумкин нест. Ин майлу гироишҳо кувваю нерӯҳои равонбахшे буданд, ки ба инкишофи забони адабӣ мадад расонида шаклу намудҳои осори хаттиро муайян менамуданд.

Забони зиндаи асрҳои мазкур барои тасвири машшат, табиат, барои тасвири қаҳрамонони гузашта, шуҷоат. ишқу муҳаббати онҳо дар осори хаттӣ истифода мешуд ва тамоми воситаҳои тасвирро забони зинда дода тавонистааст.

Масолехи лозими забон аз забони зинда, аз анъанаҳои адабиёти лафзӣ фаро гирифта шудааст ё ин ки худи муаллифон оғаридаанд, эҷод кардаанд.

Бештар истеъмӯл шудани калима ва ибораҳои рехта ва воситаҳои тасвир-санъатҳои лафзию маънавӣ ҳудуди таркиби лугавии онро хеле васеъ намуд, асосу бунёд ва инкишофи забон ҳам ҳамон забони ташаккулӯфта ва анъанаҳои адабии марҳалаи аввали он ва адабиёти лафзии ҳалқ мебошад.

Теъоди зиёйён дар шаҳрҳои гуногун меафзояд ва онҳо аз табақаҳои гуногуни ҷамъияти ба воя расида, малакаҳои забонии ҳудро ба адабиёт дохил мекунанд. Онҳо забони зиндаи маҳали ҳуд, табақаҳои ҷамъиятии он ва забони адабиро хеле ҳуб омӯхта будаанд. Равшанфирони тоҷику форс илмҳои замони ҳуд, забону адабиёти араб, забону адабиёти тоҷик, маданияту таъриҳи ҳалқи ҳуд ва мусикии онро ба ҳубӣ медонистанд ва унсурҳои забони ҳалқ дар осори онҳо шакли адабӣ мегирифт. Қисми дигар сайдӣ кардаанд, ки асарҳои пештараро аз нав кор кунанд ё аз арабӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунанд.

Шоирон забони ашъори ҳудро “лафзи дарӣ” ё “алфози дарӣ” номидаанд. Масалан, Фарруҳӣ дар байтаҳои зер ибораи “алфози дарӣ”-ро ёд мекунад:

...Хосса он банда, ки монандай ман буд,  
Мадҳ гӯяндаву донандай алфози дарӣ...

e

Дил бад-он ёфтӣ аз ман, ки некӯ донӣ ҳонд  
Мидҳати ҳочаи озода ба алфози дарӣ.

Носири Хисрав забони модарии худ “лафзи дарӣ”-ро хеле азиз дониста онро на дар мадҳи нокасон, балки дар иншои панду ҳикмат ба кор бурдааст.

Ман на онам, ки дар пои хуқон бирезам  
Мар ин қимати лафзи дӯри дариро.

Адиб Собир аз замона шикояткунон навишта буд, ки ўдоди сухан дода бисъёр дарҳон лафзи дариро кушодааст:

Раҳе намонд зи назми сухан, ки наспардам,  
Даре намонд зи лафзи дарӣ, ки накшодам.

Бисъёр муаллифон ба роли худ на танҳо дар эҷоди асар, балки дар инкишифи забон, низ ишора мекунанд: Масалан, Асири Ахсикатӣ худро “султони сухан” номидааст. Асадии Тусӣ суханро “фарзанди ҷон” номида, дар оғаридани асар бо абри сухан дур(р) меғишонад:

Ман акиун зи табъам баҳор оварам,  
Мар ин шоҳи навро ба бор оварам...  
Бутистоне оројам аз хуш сухан,  
Ки ҳаргиз нигораш нагардад кӯҳан.  
...Сухан, ҳамҷу ҷон, зони нагардад кӯҳан,  
Ки фарзанди ҷон аст ширин сухан.

Шоир дар шеъри “Мунозира бо араб қунад ба фазл аҷам” ба араби ҳамсӯҳбаташ, ки забони арабиро ситоишқунон бар аҷам (тоҷику эрониҳо) тарҷема медихад, ҷавоб гардонда дар барои мавқеъ ва роли адібони тоҷику форс ва забони адабии мо навиштааст:

Шоир чу гузин Рӯдакӣ он, к-аш бувад абёт  
Беш аз саду ҳаштод ҳазор аз дурру девон.  
Чун Ӯнсуриву Асчадиву шӯҳра Кисой  
В-онон ки зи Балҳу ҳади Тӯсу Раю Гургон,

Дар “Куръон” ҳам порсӣ ҳаст, к-ин ту дар лафз  
“Сиччил” ҳамехонияшу “сангу гил” аст он.  
Ҳам аз сухани мост басе лафз шуморо  
Чун “найза”, ки хонанд ҳаме “найзаги фурсон”.  
Мо “шаккар” гўему шумо” “шиккар” гўед.  
Мо “мушк”, шумо “Миски Хутан”, ҳаст фаровон  
В-ар лафзи шумо беш чӣ бошад, ки зиёдат  
На вазъ зи алфоз ба ҳар кишвару булдан.

Дар ҳамин давра осори манзуми султонони сұхан Үнсурӣ,  
Фаррӯҳӣ, Асчадӣ, Манучехрӣ, Бобо Тохир, Носири Ҳисрав,  
Масъуди Саъди Салмон, Умари Ҳайём, Амъаки Бухорой, ҳаким  
Саной, Сўзаний, Ҳоконӣ, Чамолиддини Исфаҳонӣ, Муиззӣ, Адіб  
Собири Тирмизӣ, Рашидадини Ватвот, Асириддини Аҳсикатӣ,  
Сайфи Исфарангӣ, Захири Форёбӣ, Анварӣ ва дигарон навишта  
мешаванд.

Дар забони адабӣ, аз як тараф, калима ва мағҳумҳои пеш аз  
исломӣ дар лексикаи адабиёт (“Гаршаспнома”-и Асадӣ”, “Вису  
Ромин”-и Гургонӣ”) аз тарафи дигар, идея ва мағҳумҳои ислом  
ва тасаввуф инъикос меёбад.

Дар ҳамин давра ба забони тоҷикӣ асарҳои қалони манзум,  
достонҳои гуногун оғарида мешаванд: «Гаршаспнома»-и Асадии  
Тусӣ, “Вису Ромин”-и Фаҳриддини Гургонӣ. “Ҳадиқат-ул-  
ҳакиқат”-и Саной, “Баҳманнома”-и Ҳакими Эроншоҳ, “Ҳамса”-  
и Низомӣ, “Мантиқ-ут-тайр”, “Илоҳинома”, “Хусраву Гул”-и  
Аттор.

Ҷудоии вазифаҳои услубҳои забони адабӣ ба ҳудуду маҳали  
масолеҳи забон вобастааст. Дар ин давра дар натиҷаи инкишофи  
босуръати забон, ки вазифаҳои ҷамъиятии он меафзояд, ҳудуди  
истеъмоли он ҳеле васеъ мешавад, вазифаҳои услубҳо зиёд мешавад  
жанрҳои наъ пайдо мешавад. Дар натиҷаи ин дигаргуниҳо  
таносуби шаклҳои мавҷудаи осори ҳаттӣ тағиیر меёбад, дар  
таърихи забони адабии мо асарҳои гуногуни мансур пайдо  
мешавад. Дар шаҳрҳо ахли савод афзуда, доираи муайяни одамон  
ба ҳондани китобҳо ба забони модарӣ шавку ҳаваси бештаре пайдо

мекунанд ва бо наср китобҳои бадей, панду ахлоқӣ, динӣ, таъриҳӣ навишта мешаванд.

Асарҳои насрӣ дар марҳалаи аввали ташаккулу инкишофи забони адабӣ ба миён омада буданд. Вале дар асрҳои XI-XII жанри наср бо суръат тараккӣ мекунад ва муаллифони гуногун дар инкишофи забони насли бадей хизматкардаанд. Метавон асарҳои бадеии муаллифони зеринро номбар кард:

“Синдбоднома”-и Захирии Самарқандӣ, “Мақомоти Ҳамидӣ”-и Ҳамидаддин, “Калила ва Димна”-и тарҷими Абулмаолӣ, “Самаки Айёр”-(мураттиб Фаромурзи Арҷонӣ), “Сафарнома”-и Носири Хисрав.)

Максади аввали китобҳои панду ахлоқӣ, динию мазҳабӣ ва тасаввуғӣ, гарчи масъалаи идеологӣ буд ва он дар асарҳои муаллифон инъикос меёфт, вале забони адабӣ унсурҳои нави лексикию услубӣ пайдо мекард ва он аз хикмат ва осори гуногуни динию мазҳабӣ, тасаввуғ сарчашма мегирифт. “Қобуснома”-и Унсур-ул-маолӣ, “Қанз-ус-соликин”, “Зод-ул-орифин” ва “Мухаббатнома”-и Абдуллои Ансорӣ, “Кимиёни саодат”-и Ғаззолӣ, “Тазкират-ул-авлие”-и Аттор, “Асрор-ут-тавҳид”-и Муҳаммад ибни Мунаввар, “Қашғ-ул-маҳҷӯб”-и Ҳаҷвирӣ аз ҳамин кабиланд.)

Дар асрҳои XI-XII ва ибтидои аспи XIII афкори чамъиятии мардумони форсу тоҷик ҳеле тараккӣ намуда асарҳои адабиётшиносӣ, фалсафӣ, тиббӣ ва илмҳои дигар ба вучуд омада, доираю ҳудуди забони адабӣ ва истилоҳоти илмии он васеъ мешавад. Ба воситаи ин асарҳо пояҳои услуби илмии забонамон устувор мегардад.

Асарҳои илми адабиётшиносӣ “Ҳадоик-ус-сехр фи дақоик-уш-шეър”-и Рашиди Ватвот, “Тарҷумон-ул-балога”-и Родӯёй, асари тиббии “Захираи Ҳоразмшоҳӣ”-и Зайнiddин Исмоили Ҷурҷонӣ, асарҳои гуногуни илмӣ “Аттағчим”-и Абурайҳони Берунӣ, рисолаи ‘Фӣ қулиёти вучуд’ ва “Наврӯзнома”-и Умарӣ Ҳайём, “Чомеъ-ул-улум”-и имом Фаҳриддини Розӣ ва “Зод-ул-мусофирин” ва ‘Хон-ул-иҳвон’-и Носири Хисрав, “Чаҳор мақола”-и Низомини Арӯзӣ дар ҳамин давра оғарида шудаанд.

## *Чисса*

Аз ин асарҳо мо мебинем, ки таркиби лугавии забони адабӣ хеле инкишоф ёфта, дорои қудрату қобилияти бештаре барои ифодаи ҳодисаҳои ҳаёти маънавӣ ва фикрӣ, дорои воситаҳо ва ифодаи мағҳумҳои абстракт ҳам аз ҳисоби ҳуди забон ва ҳам аз ҳисоби лексикаи забони арабӣ мегардад.

Гарчи то аспи XI баъзе лугатҳои тафсирӣ навишта шуда бошанд ҳам (Лугати Абӯҳафса Сүгдӣ), вале онҳо то замони мо нарасиданд. Фарҳангҳои тафсирӣ, ки дар он қалимаҳои забон гирд оварда шарҳу маънидод шудаанд, ба асрҳои XI-XII мансубанд. Яке аз онҳо “Лугати фурс”-и Асадии Тусӣ мебошад. Дар он як қисм қалимаҳо аз осори шоирони асрҳои X-XI ва аз забони зинда, ки дар ҳамон вакт дар ҳама ҷо намефаҳмидаанд, шарҳу тафсир ёфтаанд.

Фарҳангҳои давраи аввал на танҳо таъиноти гуногун: лугати тафсирӣ, лугати синонимҳо, лугати қалимаҳои қофия шуданий, қомус буданд, балки, пеш аз ҳама, вазифаи асосии онҳо шарҳи қалима ва байтҳое аз осори бадей буд, бинобар ин минбаъд фарҳангнависии мо ба адабиёти бадей, маҳсусан, бо назм саҳт марбут будааст.

Дар ҳамин давра лугатҳои дузабона низ пайдо мешаванд. Лугатҳои дузабонаи арабӣ-тоҷикии “Албулагот алмутарҷима фи-ил-лугот”, “Китоб-ус-сомӣ фил-асомӣ”-и Абулғазли Майдонӣ, “Муқаддимат-ул-адаб”-и Замаҳшарӣ “Тоҷ-ул-масодир”-и Буҷаъфараки Байҳакӣ таълиф мешавад.

Бо вучуди он ки забони адабии тоҷик - порсии дарӣ ба доираҳои гуногун дохил шуда буд, боз доираи истеъмоли он маҳдудият низ дошт, зеро таъсиру нуфузи забону адабиёти араб, маҳсусан нуфузи адабиёти илмӣ ва динии он хеле зӯр буд. Дар ҳар сурат мардумони тоҷику форс нерӯи фикрии зиёде ба ҳарҷ доданд, то ки ба забони модариашон осори пурбахои фаровоне дар услубҳои гуногун биёфаранд. Оре, мо, воқеан бояд эътироф кунем, ки забони адабии тоҷик аз забони арабӣ бебаҳра намондааст.

Ҳамин таріқа, яке аз аломатҳои муҳимми забони адабӣ дар асрҳои XI-XII ва ибтидои аспи XIII он аст, ки вай хеле кор кардашуда, суфта гардида, поливаленту сервазифа гашта буд.

Боъл гуфт, ки дар ин марҳала ҳам ҳадди фосиле дар байни забони адабии марҳалай аввал ва асрҳои XI-XII нест, ки тавонад забони адабии ин давраро аз марҳилаи аввал чудо кунад. Забони адабӣ дар пояти забону услуби осори марҳалай аввал инкишоф ёфта, бо истифодаи ганчинаи бузурги сухани онҳо тараккӣ ва тавсию ёфтааст.

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки ахли илму адаб, уламои дин, тасаввуф кӯшидаанд ва гайрату нерӯи зиёди фикрие ба ҳарҷ додаанд, то ки он системаи мағҳумҳои гуногун /пеш аз исломӣ, замони худ. мағҳумҳои динӣ. таъсаввуфӣ ва гайраро/ асосан бо лексикаи тоҷикӣ ва қисман бо лугатҳои арабӣ ифода кунанд. Ҳамин тариқа, забони адабии тоҷик дар асрҳои XI-XII дорои соҳти грамматикии мавзуну мукаммал, таркиби лугавии бой системаи инкишофёфтаи воситаҳои услубӣ мегардад.

## ЛЕКСИКА

Таркиби лугавии забони адабӣ дар рафти инкишофи худ тағйиротҳои муайянро аз сар гузарондааст, ки он дар осори ҳаттии ин давра инъикос ёфтааст. Манбаъҳои лексикаи забони адабӣ дар асрҳои XI-XII 1) осори ҳаттии ахли илму адаби тоҷик - осори манзуму мансури бадӣ, осори таъриҳӣ, илмӣ, осори динию мазҳабӣ, 2) фарҳангҳои тафсирӣ ("Лугати фурс"-и Асадӣ), лугатҳои дузабона (арабӣ-тоҷикӣ) "Муқаддимат-ул-адаб"-и Абулқосими Замахшарӣ, "Китоб-ус-Сомӣ фил-асомӣ"-и Абулғазли Майдонӣ, "Тоҷ-ул-масодир"-и Буҷаъфараки Байҳақӣ мебошад.

Пайдоиши лугати тафсирӣ далолат ба он мекунад, ки як қисм қалимаҳои осори ҳаттии асри X дар асри XI аз истеъмол баромада будаанд ё доирии васеи истеъмол надоштаанд.

Сарчаашмаҳои номбаршуда имконият медиҳад, ки дар бораи таркиби лугавии забони адабии асрҳои XI-XII боризгӯзарӯй, илъм муюхизаҳо ронд.

Тағйироте, ки баъди асри X дар забони адабӣ ба амал омад, ба шароити сиёсӣ ва таърихии ин замон алокаманд буд. Ҳар

вилояту музофоте, ки гоҳ пайвасту гоҳ чудо мешуд, роҳу равиши инкишофи чудогонае дошт ва ба тараккии забон бе асар намемонд.

Таркиби лугавии забонамон асосан, ду самту равиши инкишоф дорад.

1. Таркиби лугавии забон дар рафти инкишофи худ шароитҳои таърихии замонро инъикос намуда, такмил мёбад ва бой мегардад. Ба ин ҳодисан тағиирот дар маънни калимаҳо, таркиби лугавии забон бо роҳи иқтибоси калимаҳо аз дигар забонҳо низ мансуб аст.

2. Таркиби лугавӣ инҷунин бо роҳи калимасозӣ, яъне аз заҳираи мавҷудаи калимаҳои забон бо ёрии аффиксҳо калимаҳои нав ва бо тарзи мураккаб калимаҳои зиёде соҳта шудааст: нилгун, пирӯзагун, обгун, нигорин, бунафшазор, суманзор, дӯстгонӣ, бунафшазулф, нарғиҷашм, тозарӯй, бунафшамӯй, лоларӯҳ, некуҳӯ, некном.

Калимаҳое, ки аз сарчашмаҳои гуногун ба осори ҳаттӣ дохил шудаанд, дар забони адабӣ барои характеристикаи экспрессивию эмоционалии одамон ба кор рафтаанд: нигор, навбаҳор, ғамгусор, ситамгор, дилрабой, ҷонғизӣ, дилкушӣ, шакарситон, париҷӯй, гулбарг, моҳрӯ сарвқад. вағоварз, вағоҷӯ, вағодор, суманбар, бадандеш, бадоин, бадогоз, баданҷом, бадаҳтар. Ба ҳамин маънӣ ибораҳои изофии зиёд соҳта шудаанд, ки онҳо ҳам барои ифораи як маънӣ (маҳбуба) хизмат мекунанд.

Сарви равон, бути бочон, моҳи боравон, ҳури бихиштӣ, нигори чинӣ, сарви озод, сарви симин, ҷони ширин, ҳур shedi сухангӯй, ҳури париҷӯй гавҳари ситуда, гулбӯи гуландом, шамшоди озод, моҳи сарvbolo. моҳи духафта, моҳи ҳисорӣ (Гургонӣ).

Дар бой шудани таркиби лугавии забон тавсифу тасвири қаҳрамонони лирикӣ (маҳбуба) ва тавсифи мамдӯҳ (подшоҳ ё ягон қас) роли қалон бозидаст. Шонрон аз заҳираи лугавии забон истифода намуда барои характеристика ва баёни ҷиҳатҳои зоҳирӣ, узвҳои онҳо ва ҷаҳони ботинии онҳо калимаҳои зиёди мураккаб соҳтаанд: барнокарин, оҳучашм, шакаршикан, (лафзи

шакаршикан), зулғи анбарфишон, мушкбуй, мушкранг, мушксой, мушкбор, мушкафшон, мушкинузор, симинораз, қандинлаб, бүстондидор, яздоннигор, бедортабъ, равшанрух, мушкогин, симинзанахдон, мушкзулф, фирмавскирдор, мастирдор, чононталаб, гавҳарнигор.

Суманбуе, шабахмуе, балчуе, чафочуе,  
Паридозе, парируе, паричехре, парипайкар,  
Дилороме, дилорое, гаманчоме, гамафзое,  
Накуре, накурое, ба хусн-андар чахон сарвар.

(Унсурӣ).

Бисъёри ин калимаҳо дар ибораҳои изоғӣ низ омадаанд: булбули бадеънаво, булбули навоин, симинбари сангидил, нуши чонафзо, моҳи наргисчашм сарви моҳманзар, шакли шакарфишон, лӯъбати шамшодзулф, насими нофабуй, сабои мушкбор, ҷашми нимхоб, абри гавҳарбор, дилбанди парешонзулф, тутии шакарпардоз, мургони андалебнаво (Адиг Собир).

Забони адабии тоҷик дар асрҳои XI-XII дар пеши назари моҳамҷун забони сарватманд намоён мегардад. Лексикаи он аз калимаҳои иборат мебошад, ки бештар, маънои конкретӣ ва абстракт дорад ва ба ҷаҳони моддӣ, табиат, муносибатҳои ҷамъиятии одамон саҳт алоқаманд аст. Унсурҳои луғавии забон аз ҷиҳати пайдоиш асосан тоҷикӣ буда ба гуруҳи исму феъл мансубанд ва ҳодисаҳои табиатро мефаҳмонад: (офтоб. маҳ, ситора, барф, борон, жола), фаслҳои сол (зимиистон, баҳор, тобистон, тирамоҳ), номи ҳайвоноту парандагон (оҳую наҳҷир, гавазн, тазарв, кабк, мешу буз, шеру гург, бабру паланг, фил, рӯбоҳу саг, аспу ҳар), обу замину кӯҳ, сангю рег, оташ, номи дараҳтон, калимаҳои мансуби узвҳои бадан (ҷашм, гӯш, бинӣ, сар, гардан, пешонӣ, даст, бозу, шона, тана, даст, ангушт, пой, гӯшт, абрӯ, мӯй, дил, чигар, пӯст) аслан тоҷикианд.

Қисми зиёди калимаҳои забонамон ба фаъолияти одамон, фаъолияти ҷамъияти, адабӣ ва мадании онҳо вобастааст. Ин калимаҳо беш аз пеш афзудаанд, баъзе аз онҳо ба тағиироти

маъной дучор шудаанд. Ҳаёти мардуми мо дар ин давра ба дехқонӣ, хунармандӣ, бодгорӣ, гулпарварӣ, чорводорӣ, таълиму тарбия алоқаманд буд, бинобар ин калимаҳо то андозае дар адабиёт инъикос ёфтаанд.

Як гурӯҳ калимаҳои забон ба кишту кори дехқонӣ, номи зироату рустаниҳо ҷав, гандум, рӯидан (рустан) разбон, бог, полез, ангур, норинҷ, гул, гулнор, лола, шамшод, турунҷу себу бихӣ, суман, сарв, коридан, даравидан, мансубанд ва дар асл тоҷикий мебошанд.

Гудозиши маъдан, хунарҳои гуногун, аз филиз соҳтани асбоб ва зеварҳои гуногун низ дар осори ҳаттӣ инъикос ёфтааст ва мо номи бисъёр филизҳоро мебинем, ки аслан тоҷикий аст: пӯлод, мис, арзиз, рӯй (қальягӣ) зар, сим (нукра). Дар ин давра мусикии ҳалқи мо хеле инкишоғ меёбад ва мо номи бисъёр оҳангӯ навоҳо ва истилоҳҳои мусикиро дар осори ҳаттӣ мебинем, ки онҳо бештар дар осори манзум инъикос ёфтаанд: зер, бам, аргун, най, навои дураҳш, Арҷана, Полезбон, Сарви сиҳӣ, Кабки дарӣ, Сарвистон, Тахти Ардашер, Ганчи.гов, Навruzи бузург, Навои Басканий. Навои Ишкана, Навои "Ҳафт ганҷ", "Ганҷи гов".

Як қисм калимаҳо номи либос, яроқу аслиҳа, ному мағҳумҳои иҷтимоӣ аст. Аз инҳо аз ҳама мухиму қадимтаринаш ному истилоҳҳои хешу таборианд: падар, модар, бародар, писар, духтар, бача, зан, мард, шавҳар, шӯй, хоҳар.

Як қисм калимаю истилоҳҳо, мағҳумҳои дини зардуштӣ буданд, ки дар осори ҳаттии ин давра низ давом мекунад: яздон, эзид, габр, мӯъбад, мӯъбади мӯъбадон, нагӯшок.

Сифатҳои ифодакунандай аломату ҳусусият ва номҳои сифатҳои моддӣ аслан тоҷикианд: дароз, кӯтоҳ, танг, баланд, дароз, пур, бузург, хурд, сафед, сурх, кабуд, зард.

### Иқтибоси калимаҳо:

Як гурӯҳ калимаҳо, ки ба қабат ва гурӯҳҳои гуногуни лексика мансубанд, аз арабӣ иқтибос шудаанд.

## ИҚТИБОСИ КАЛИМАҲО

Вақте ки сухан дар бораи иқтибоси калимаҳо меравад, давраэро, ки забонамон ҳанӯз шакли ҳатти нагирифта буд, набояд фаромӯш кард. Забони тоҷикӣ-порсии дарӣ бо бисъёр лаҳҷаҳою забонҳои эронӣ барҳӯрда ба баъзе онҳо голиб омада буд, бинобар ин баъзе калимаҳои забони тоҷикӣ-порсии дариро /шаҳр, подафроҳ-парғянӣ/, чуғд /сугдӣ/, калимаҳои аргунун, наргис, алмос/, дирам-ро юнонӣ медонанд.

Бо вучуди ҳамчун синоним истеъмол шудани баъзе калимаҳои арабӣ дар адабиёт онҳо ҷанбаи умуниистеъмолӣ пайдо ҳакарданд.

тоҷикӣ	арабӣ	тоҷикӣ	арабӣ
душман	хасм	хок	туроб
паст	сифла	ҷодугар	соҳир
ҷудоӣ	фириқ	торикий	зулмот
тӯша	зод	душвор (саҳт)	саъб
ранг	хизоб	моҳ	қамар

Калимаҳои иқтибосии арабӣ аз қабатҳои гуногуни лексикӣ иборатанд: калимаҳои абстрактмайно: /фурқат, қудрат, лаззат, неъмат, ибодат, меҳнат/. ҳусусияту хислат: оқил, ҷоҳил, гоғил, ҳосид, азиз, зариф, лайм, калимаҳои конкретмайно: қадаҳ, шамъ, қатра, қавм, фалак, шарбат, қалам/.

Азбаски ахли илму адаб дар мактабу мадраса забону адабиёти арабро меомӯҳтанд, онҳоро забони араб бегона набуд. Ин аст, ки бисъёр номи китобҳо, сарлавҳаи бобу фаслҳо ба арабӣ гузошта шудааст. Аз тарафи дигар, истеъмоли калимаҳои арабӣ дар жанрҳои манзууму мансур фикрero, ки дар он асарҳо ифода мешуд, вобастагӣ дошт. Аз калимаҳои арабии иқтибосӣ, ки бештар исму сифатанд, феълҳои зиёде соҳта шудаанд:

Зиёда кардан, дуо кардан, зиёдат гаштан. фориг шудан, ҳилват кардан, сиёсат намудан /Гаърихи Байҳакӣ/ маълум гаштан, ишорат кардан, сабр кардан, хабар доштан, эътиимод кардан,

хиёнат кардан, қабул кардан, мунқатеъ гардидан, тадоруки корҳо кардан, таҳвил кардан, музтариб гаштан, шафоат кардан / "Сиёсатнома"/.

Доҳил шудани лексикаи арабӣ дар тоҷикӣ бо роҳҳон зерин воқеъ гаштааст:

1. Бо роҳи тағйироти фонетикӣ: задаи калимаҳои арабӣ тағйир ёфтааст.

2. Ҷинсияти калимаҳои арабӣ дар тоҷикӣ аҳамиятшонро гум кардаанд ва танвини калимаҳои арабӣ дар тоҷикӣ аз охири калимаҳо меафтад: анбар, косид, қатра, атр, насл, ҳикоя-ҳикоят, ривоят.

3. Шаклҳои грамматикии гуногуни калимаҳои арабӣ дар тоҷикӣ аҳамият ва маънояшонро аз даст медиҳанд ва бештар ному сифат гумон карда мешаванд: сабр, ҳаҷр, қисса, тароват, сифат, маҳмур, очиз, соҳир.

4. Бисёр калимаҳои арабӣ то ин давра ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ доҳил гардида, аз онҳо бо ёрии аффиксҳо калимаҳои дигаре соҳта шудаанд:

а) гамгин, ошикӣ, богамӣ, безараӣ, бекарор, зарифӣ, киргун, навҳагар, носавоб, б) бо тарзи мураккаб: юсуфсурат, саҳтҷавр, андалебнаво, хушнағма, хушҷавоб, абирогин, зарринқабо, некӯлиқо, ӯдафрӯз, ақиклабсанам, бадаҳд, атласниқоб, ҳозирҷавоб, гайр аз ин аз исму сифатҳои арабис, ки то ин дар забони тоҷикӣ ҷорӣ шуда буданд, бисъёр феълҳои таркибин номӣ соҳта шудаанд: нишот кардан, ифтитоҳ кардан, азми хоб кардан, никоб кардан, изтироб қардан, иқоб кардан, хизоб кардан, эзоб кардан, ҳисоб кардан.

5. Як гурӯҳи калони калимаҳои иқтибосии арабӣ истилоҳҳои илмӣ, адабиётшиносӣ, мебошад: илми мантиқ, илми фалоҳат, илми таъриҳ, мутахаррик, табиат, тарсеъ, таҷнис, тазмин, муламмаъ, мактаб, мураббаъ, чирм, чисм, матлаъ, ҳандаса, мусалтас, зовия.

Истилоҳҳои арабӣ сермаъно буда дар асарҳои муаллифони тоҷик асосан ба як маънои истилоҳӣ ба кор бурда шудаанд.

6. Як гурӯҳ калимаҳои иқтибосии арабӣ калима, ибора ва мағҳумҳои динӣ мебошанд: мӯъмин, ҳур, ҳурният, ҳур-ул-айн,

**замзам**, равзан хулд, хавзи кавсар, хурони чанат, оби ҳайвон, оби ҳаёт, явм-ул-хисоб. Агар ин калимаҳо дар қитобҳои динӣ мағҳумҳои динӣ бошад, дар ашъори шоирони ин давра бештар воситаи тасвир шуда хизмат кардаанд.

Таъсири забони арабӣ дар лексикаи осори ҳаттӣ дар ҳамаи жанрҳо яксон нест, зоро худи забону тоҷикӣ дорои лексикаи бой буд, ки ҳодисаҳои гуногунро инъикос ва мағҳумҳои мухталифро ифода мекард.

Калимаҳои арабӣ дар забонамон қатори нави синонимҳоро ба вучуд оварданд ва ҷуфтҳои синонимии арабӣ /молу хоста, адту дод, сабру шикебо/ заҳираҳои услубии забонамонро бой гардонд. Мо дар ин давра системаи муайянни истеъмоли синонимҳои тоҷикию арабиро мебинем.

Баъзе ибора ва ҷумлаҳои арабӣ ҳангоми тасвири ҷоқеаҳои динӣ, истинод ба сарҷашмаҳо ва гуфтаҳои ахли дин ё рӯҳониён, пас аз зикри номи шахсони таъриҳӣ ба кор бурда шудаанд: разиоллоҳу анҳу, ҷазокатлоҳу ҳайран, ағоллоҳ, субҳоноллоҳ.

Забони адабии тоҷик дар сарзамиҳои зиёде на танҳо меҳмони азиз, балки соҳибонаи бадавлату саҳоватманде шуда буд.

Дар ин давра асосан имлои калимаҳо устувор мегардад, вале дар имлои баъзе калимаҳо дувариантӣ дида мешавад /вайрон-берон/ /байрон/, кӯз-кӯж, забон-зуфон, лочувард-ложвард ёва-ёфа/. Аз аввали қи аломатҳои қитобатӣ расм нашуда буд, ҳамон тавр давом мекунад.

Дар шаклҳои ғрамматикии калимаҳо тағйироти муҳиме нест, вале ҷамъҳои арабӣ бештар мешаванд. Дар соҳаи услуби бадӣ забони адабии тоҷик ҳеле инкишоф меёбад, дорои системаи воситаҳои зиёди тасвири бадӣ /тавсиф, ташбех, маҷоз, истиора, қиноя/ мегардад. Бояд таъқид кард, ки сарҷашмаҳои асосии воситаҳои тасвири бадӣ дар асоси худи забони тоҷикӣ ба вучуд омадаанд ва ба эҷодиёги лафзии ҳалқамон саҳт вобаста аст. Таъсири воситаҳои эҷодиёти лафзӣ ва забони ҳалқамон дар осори ҳагтии ин давра ба ҳубӣ мушоҳида мешавад.

## ТАГИЙРОТИ МАЬНОЙ

Баъзе калимаҳо бо маъни семантизишон ё бо яке аз маъноҳояшон аз забони ҳозира фарқ доранд: боз намудан (шарҳ додан, гуфтан, баён намудан), оби (уламо) бурдан, (обрӯ рехтан, беобру кардан), тоза мондан (сиҳату солим ва ҷавон мондан) (Роҳат-ус-сүдур), гариб-гайр аз маъни ҳозирааш (ба маъни аҷаб ачиб, камёб, нодир) омадааст. Дар форсӣ (Эрон) зинда аст.

Бурдию бад-он гариб додӣ,  
К-аз вай сухани гариб зодӣ

(Низомӣ)

Боз кардан (чудо кардан, кисм-кисм кардан)

Сангак (жола, яхча), мотамгарӣ кардаи (мотамдорӣ кардан, азо гирифтани), ашк (дандони ашкӣ). Мехии (калонтарин, ба маъни сардор. Мехии дабиристони глумо қадом аст (Асрор-ут-тавҳид), баршумурдан (бад гуфтан, дашном додан)

Агарти маро дасти дашном бурд.  
Туро низ ҷандии баршумурд

(Асафӣ)

Баъзе калимаҳо ба маъни тоҷикишишон инъикос ёфтаанд: ҳурду қалон, (бузург), хунук (сард), тирамоҳ (тирамоҳ-поиз) баъзе калимаҳои форсии эронӣ: чугундар (лаблабу) малоза (забонча, шурак).

Баъзе калимаҳо ду варианти қавишт (имло) доранд: шанбе = шанбад, зебо = зебоҳ, риман, аҳран = аҳриман, дилсӯз = дилсӯза. ғурез = ғурег, гуна = гун, ҷора = ҷор, парвоз = парвос, парниён = парнун, паршонида = паршоншуда, паран = паранд, осема (саросема).

Дар баъзе асарҳо лексикон махалҳо аҳсан инъикос ёфтааст: Қирми ҷӯй, ки ўро “тилҳора” хонанд ва дар Моваро-ул-ҷаҳр “гоккирма” хонанд (Низомии Арӯзӣ).

**Аз калимаҳои туркӣ ятоқ (нигаҳбонӣ, посбонӣ, навбатдорӣ), хотуи, хоқои, аз калимаҳои сугди магушоқ низ диде мешавад.**

Ҳамин тариқа, сабаби аз ҷиҳати лугавӣ сарватманд шудани забони адабӣ дар асрҳои XI-XII аз он иборат аст, ки ахли илму адаби тоҷику форс бо таркиби лугавии осори асри X маҳдуд нашудаанд ва онҳо барои ифодаи мазмун ва маъниҳои нави замонашон калима ва ибораҳои нав оғаридаанд. Лексикаи осори онҳо асосан тоҷикист ва он ҷо ки лугати тоҷикӣ наёфтаанд, калимаи нав соҳтаанд ва калимаҳое аз осори забони арабӣ иқтиbos кардаанд.

## **МУХТАСАР ДАР БОРАИ ЗАБОНИ НАЗМ ДАР АСРҲОИ XI-XII**

Чунон ки дар фасли аввал гуфта шуд, забони адабии тоҷик, маҳсусан забон ва услуби назми бадӣ дар асрҳои XI-XII хеле инкишоф ва вусъат мейбад. Доиран мавзӯи назм хеле васеъ ва рангоранг /панду ахлоқ, ишқу муҳаббат, ҳасби ҳол, баҳору май, мадҳу ҳаҷв, гулу булбул, тасаввуфу дин/ мебошад. Шоирон ҳамон воситаҳои тасвирии забонамонро ба кор бурдаанд, ки пеш ба кор бурда мешуданд. Забони назм асосан ороиши зиёдатӣ надорад, содда ва ба ақлу ҳенгиз наздик аст, лафзу маънӣ бар яқдигар вазнинӣ намекунад.

Бо вуҷуди васеъ пахн шудани забони адабии тоҷик шоирони доираҳои маҳалҳои гуногун: Асчадӣ, Үнсурӣ, Фарруҳӣ Санӣ /Ғазна/, Ҳоқонӣ. Низомӣ /Озарбойҷон/, Гургонӣ. Асадӣ, Ҳайём, Муиззӣ, Анварӣ /Хуросон/, Адиг Собир, Рашиди Ватвот, Сӯзанӣ, Шатранҷӣ, Амъақ. Рашидӣ /Моваро-ун-наҳр/ ба забони умумӣ ва ягонаи адабӣ эҷод кардаанд ва дар инкишофу суфта гардидани забони назм ва воситаҳои тасвирии он роли муҳим бозидаанд.

Аксарияти шоирони забардаст аз Хуросону Моваро-ун-наҳр /86 нафар/ рӯида, ҳаётӣ адабӣ ҳам асосан дар ҳамин вилоятаҳо давом кардааст. Ин ҳол далолат барон мекард, ки забони тоҷикӣ-порсии дарӣ дар Моваро-ун-наҳру Хуросон забони оммаи мардуми ин сарзамин бул.

Барои ҳар давраи инкишофи забони тоҷикӣ, аз он ҷумла забони осори манзум, тадқики масъалаҳои қабатҳои лугавии он, хусусиятҳои грамматикию услубии он сарчашмаҳои пайдоиши онҳо, тағъироти таносуби гурӯҳҳои лексикӣ, процесси таъсири байниҳамдигарии онҳо яке аз масъалаҳои муҳим мебошад.

Процесси инкишофи забони жанри лирика, маҳсусан газалиёт дар навбати аввал ба он вобастааст, ки ба доираи таркиби лугавии он асосан лугатҳои аслии тоҷикӣ ва қалимаҳои зиёди абстрактмаъно қасида мешаванд ва функцияи услубии онҳо меафзояд.

Шоирони маҳалҳои гуногун аз истеъмоли қалимаҳои шевагӣ ва шаклҳои маҳаллии қалимаҳо ҳазар мекарданд. Ин ҳол далелу гувоҳи умумияту ягонагии анъанаи забони назми мо шуда будааст.

Мавзӯи жанри қасида хеле гуногун буда, эҷодгарони он ҳам аз маҳалу музофотҳои гуногун буданд. Табиист, ки ин ҳолат ба забону услуг ва таркиби лугавии ин жанр беасар намемонд, дар қасидаҳои Фарруҳӣ, Манучехрӣ, Ӯнсурӣ, Ҳоқонӣ типу қабатҳои гуногуни лексикиро дучор кардан мумкин аст.

Фарруҳӣ забони осорашро “лафзи дарӣ” мегӯяд:

Хосса он банда, ки монандай ман буд.  
Мадхгӯяндаву донандай алфози дарӣ

Дар байти дигар:

Дил бад-он ёфтӣ аз ман, ки некӯ донӣ ҳонд,  
Мидҳати хочаи озода ба алфози дарӣ.

Шоирон боифтиҳор забони модариашонро пуштибонӣ мекунанд ва онро хор шудан намемонанд. Носири Ҳисрав дар ин маъни гуфтааст:

Ман на онам, ки дар пои ҳуқон бирезам,  
Мар ин кимати дурри лафзи дариро.

Асадай дар "Мунозираи арабу ачам" бо ҳисси ифтихор даъво мекунад, ки шоирон Рӯдакӣ, Ӯнсурӣ, Ассадай, Кисой ба тоҷикӣ шеър гуфтаанд ва осори онҳо ҳазинаи бои суханҳост ва осори онҳо аз осори шоирони араб монданӣ надорад:

Шоир чу гузин Рӯдакӣ он ки-ш бувад абёт  
Беш аз саду ҳаштгод ҳазбр аз дуру девон  
Чун Ӯнсуриву Ассадиву шӯҳра Кисой  
В-он ки зи Балху ҳади Тӯсу Раю Гургон

Шоир ба араби мухолифаш ҷавоб гардонда таъкид мекунад, ки забони араб ҳам аз тоҷикӣ (форсӣ) бебаҳра намондааст:

Дар "Куръон" ҳам порсӣ аст, ин ки ту дар лафз  
ҳаме "сиччил" ҳонияшу "сангу гил" аст он.

Ҳам аз сухани мост басе лафз шуморо.  
Чун "найза", ки хонанд ҳаме "найзаги фурсон",  
МО "шаккар" гӯему шумо "шиккар" гӯед,  
МО "мушк", шумо "миск"-и Хутан, ҳаст фаровон  
В-ар лафзи шумо беш чӣ бошад, ки зиёdat  
На вазъ зи алфоз ба ҳар кишвару булдон.

Баъзе шоирон ба хизмат ва роли бозидан ҳуд дар инкишофи забони назм ва ба баландии сухани ҳуд иддао мекунанд: Адиб Собир мегӯяд:

Раҳе намонд зи назми сухан, ки наспардам,  
Даре намонд зи лифзи дарӣ, ки накшодам.

Бархе аз шоирон оғаридани сухани манзумро кори басо мушкил дониста, онро бо сӯзан қандани кон ташбех кардаанд. Саной мегӯяд:

Ресмон кардаам зилу ҷонро  
То ба сӯзан қандаам конро

Шоирони ин давра бо таркиби лугавии пешинай забон  
пойбанд намешаванд ва ба мавзӯъхон нав даст мезананд ва сухани  
нав мегӯянд. Дар ин бора Фаррухӣ гуфтааст:

Фасона гашту кухан шуд ҳадиси Искандар,  
Сухан нав ор. ки навро ҳаловатест дигар.

Баъзе шоирон ба қобилияти қалони худ дар иштои назму  
наср ишора мекунанд:

Дар назму наср лашкари иқбол рондаам,  
Дар қалби он ба фахр атам даркашидаам.

(Сайфи Исфарағӣ).

Забон ва услуби қасидаҳои тоҷикӣ дар Моварои Кавказ,  
ҷануби Эрон, ҷануби Афғонистон ва дигар вилоятҳои ҳамсояи  
Хурросону Мовароуннаҳр интишор меёфт, аз эҷодиёти даҳонии  
мардуми мо ва худи ин сарзаминҳо бе баҳра намемонд.

Дар натиҷаи паҳн ҷудани забон ва адабиёти тоҷик пайдо  
ҷудани марказҳои нави сиёсӣ ва гирд омадани аҳли илму адаб ва  
ба воя расидани шоирон аз он маҳалҳо бо таъсири мағҳум ва  
предметҳои он ҷойҳо воситаҳои нави тасвир ба забони назм роҳ  
меёбад. ки он мағҳумҳо пештар дар забони назм набуданд.  
Масалан ба ин байти Ҳоконӣ зедн монед:

Фалак қаҷравтар аст аз ҳатти тарсо,  
Маро дар банд, дорад роҳибосо.

Мавзӯи назми ин давра ҳеле гуногун аст, бинобар ин таркиби  
лугавии осори манзум қабатҳои гуногуни лексикиро дар бар  
мегирад:

Шеърдонӣ чист? - Дур аз рӯи ту ҳайз-ул-риҷол  
Қоилаш гӯ: хоҳ Қайвои бошу, хоҳе Муштари.

Шоирон бо мақсадҳои тасвири мавзӯй, ифодаи мақсад аз таркиби дугавии мавҷудаи забон истифода бурда, калимаҳои наъ соҳтаанд: Мисраҳои зерини Манучехрӣ, ки дар тавсифи асп гуфта шудааст, танҳо аз калимаҳои мураккаб иборат аст:

Дерхобу зудхезу тезсайру дурбин,  
Хушъинону қашхирому покзоду некхӯй.  
Саҳтпою заҳмрону ростдасту гирдсум.  
Тезгӯшу пахнпушту нармчарму хурдмӯй,  
Абрсайру болгарду раъдангу баркчаҳ,  
Кӯҳкӯбу селбуруру шаҳнаварду роҳҷӯй...  
Тезҷашм. оҳанчигар, фӯлоддил, кемӯҳтлаб,  
Симдандон, ҷоҳбинӣ, новакому лаҳврӯй.

Дар қасидаҳо на танҳо калима ва истилоҳҳои гуногун ба кор бурда шудаанд, балки шоирон барои услуби баланд калимаҳои мураккабе аз номҳои машҳури таъриҳӣ ва мифологӣ соҳтаанд:

Эй каюмарсбахо, подшохи Кисроадл,  
В-эй манучехрлиқо, ҳусрави афредуифар.

*/Анварӣ/*

Аз як тараф, дар забони назм таъсири лексикаи бâъзе маҳалҳо мушоҳид шавад, аз тарафи дигар, худи шоирон аз заҳираи мавҷудаи забон калимаҳои дигар /равоком, маъвогаҳ, сарвин, ростин, доягонӣ, дӯстгонӣ, меҳргонӣ, тарсгорӣ, душманком, дӯстком, комгорӣ, пазруфтагорӣ соҳтаанд:

Пушаймон шуд зи меҳру меҳргорӣ,  
Гузид озадагиву тарсгорӣ.  
Агар шоҳам дихад, ҳамдостоӣ,  
Кунам якчанд гах наҳчиргомӣ.

*/Гургонӣ/*

Дар ашъори Адид Собир калимаҳои мураккаби ғурумасиршик, шамшодқад, шамшодзулф, меҳргонруҳ, мавбаҳор-

**чехра, баҳорхона**, дар ашъори Асириддини Аҳсикатӣ калимаҳои шакарлаб, силсилачунбон, гетинамо, баландкадр, дар “Ҳамса”-и Низомӣ даҳҳо калимаи мураккабро /паридуҳт, соҳибкулоҳ, шакаррез, ҳуршедсавор, дардситонӣ, дармондихӣ, тарафгир, ҷигаркабоб, покдил, ҳалолзода, ҷодуманиш, районнафас, соҳибҳабар, пайғомгузор/ мебинем, ки онҳоро ё шоирон аз забони гуфтугӯи мардум гирифтаанд ё худашон соҳтаанд.

Дар забони назм. бо вучуди ин ки имлон калимаҳо устувор гашта шоирон тарзи навишти ягонаи онҳоро дар ҳама доираҳои адабӣ риоя мекарданд, vale баъзан шакли навишти ду варианти калима дар осори баъзеи онҳо дида мешавад: Эҷ - ҳеч, абе - бе, душхор - душвор, полшо - подшоҳ, ёва - ёфа, ворун - воруна, вожгуна - вожгун, духт - духтар, гиё - гиёҳ, гуво - гувоҳ, /«Вису Ромин»-и Гургонӣ/, Ситамгора, /ситамгор/, ҳунхора /хунхор/, чор /чора/, нагунсор /сарнагун/, кӯж /кӯз/, гиё /гиёҳ/, фаромушт /фаромӯш/, Носири Ҳисрав; табхола /табхол/, ложвард /ложувард/, пор /порина/, Фарруҳӣ.

Дар забони назм баъзан дар ду шакл овардани калимаҳо шояд шаклҳои талафғузи маҳалҳои гуногун бошад. аз тарафи дигар, ин ҳолат ба вазну кофияни шеър низ вобастагӣ дорад.

Азбаски баъзе достону киссаҳо аз осори ҳаттии забони пахлавӣ сарчашма гирифтааст, лексикаи ин забон ба адабиёт бе таъсир намондааст. Масалан, муаллифи “Вису Ромин” Фаҳриддини Гургонӣ менависад:

... Ва лекин пахлавӣ бошад забонаш,  
Надонал, ҳар кӣ барҳонад, баёнаш.  
На ҳар кас он забон некӯ бихонад,  
Вагар ҳонад, ҳаме маънӣ надонал...  
Кунун ин достони “Вису Ромин”,  
Бигуфтанд он сухандонони пешин.  
Ҳунар дар порсӣ гуфтан намуданд.  
Куҷо дар порсӣ устод буданд.  
Бипайвастанд з-ин сон достоне,  
Дар ўлафзи гарib аз ҳар забоне.

Дар забони ин асар калимаҳои пахлавӣ аз рӯи зарурат ба кор бурда шудаанд: дошан (ато, баҳшиш)

Бад-ин ранҷу бад-ин гуфтори некӯ,  
Туро дошан дихад эзад ба минӯ,  
Ки ман дошан наidoram дархӯри ту

Шоир баъзе калима ва номҳои пахлавиро тарҷума ва шарҳу ззоҳ додааст:

Забони пахлавӣ ҳар кӯшиносад.  
“Хуросон” он бувад кӯзӣ вай хуросад.  
“Хуросон” пахлави бошад “хӯр ояд”,  
Ироқу Порсро ҳур з-у барояд.  
Хуросонро бувад маъни “Хуроғи”  
Кучо аз вай ҳур ояд сӯи Хуросон.

Дар ашъори баъзе шоирон калимаҳои кӯчагӣ ва ҳатто беодобона ҳеле зиёд ба кор бурда шудааст. Масалан, девони Сузани калимаҳои зиёди гуфтугӯй ва беодобонаро дар бар меиград.

Дар ашъори Сузани баъзе калимаҳои туркӣ ба тарзи шӯҳӣ ҳамчун воситаи тасвир дар муроҷиат ба маҳбубаи турки ҳаёлӣ оварда шудааст, вале ин маъни дар он замон дар забон ҷорӣ шудани калимаҳои туркиро надошт:

Эй турки паричехра. чӣ бошад, гар шабе  
Ой ба ҳӯҷро ману гӯй: “Қуиак керак?”  
Гулрӯй туркиву ман агар турк нестам,  
Донам бад-ин қадр. ки ба туркист гул-ҷечак.  
Аз ҷашми ман бар он ҷечаки ту ҷакад сиришк,  
Туркӣ макун, ба қуштани ман макаш ҷечак

Лугатҳои арабиро ба ин ё он андоза дар ашъори ҳамаи шоирон дидан мумкин аст. Албатта дар ин марҳала ҳам дар забони зиндан мардум ва гуфтугӯи ҳар маҳал миқдори лексикони арабӣ

фарқ мекард, ки ин ба эчдиёти шоирони зодаи ҳар вилояту музофот бе таъсир намемонд ва истеъмоли луготи арабро дар назм аз шахсияти шоир чудо тасаввур наметавон кард. Масалан, истеъмоли калима ва истилоҳои арабӣ дар ҳамаи жанроҳи осори Ҳайёму Носири Ҳисрав, Адиб Собиру Ҳоконӣ, Рашиди Ватвоту Анварӣ яксон нест.

Дар қасидаҳои Үнсурӣ қатимаҳои арабӣ бештар вомехӯранд:

... Яминни давлат, к-айёми ў шавад маймуни  
Аминни миллат к-имон аз ў шавад тобон.

Ҳама инояти Яздон ба ҷумла баҳри ўст,  
Ҷӣ баҳра бошад, бошад инояти яздон.  
Агар ба қавли факиҳону ахли илим равӣ,  
Гузидаш эзиду бо ў ба фазл кард эҳсон

Ҳамин ҳолатро дар қасидаҳои мавзӯъҳои дигар дар байтҳои алоҳидан дигар шоирон дидан мумкин аст:

Аё, зи назми ту олам пур аз уюни туроф  
Аё, зи насли ту гетӣ пур аз фуниуни тухаф

/Абдулвосеи Ҷабалӣ/

Бар занифу қавӣ имрӯз туй довари ҳаяк,  
Ҳаст воҷиб ғами ҳаққи зуафо бар довар...  
Кай бувад, кай, ки зи ақсои Ҳурросон оранд  
Аз футӯҳи ту башорат барни ҳур shedi башар.

/Анварӣ.

Дар забони назм ибораҳои арабии турфат-ул-айн, дор-ул-қадр, ал-гарик-ул-гарик, ҳайз-ул-риҷол, малик-ул-арш, малак-ул-мавт, явм-ул-хисоб ҳамчун як қатима ба кор рафтаанд:

Малак-ул-мавти ҳар касе пайдост,  
Малак-ул-мавти ман забони ман аст.

/Асириddин/

Дар осори ҳама адибон баъзе чумлаҳои арабӣ ҳамчун материали тайёр - ибораи томи рехта ба кор рафтааст: Ҳошаллилоҳ (паноҳ бар ҳудо), наузубиллоҳ (ба ҳудо паноҳ мебарем)

Дили пуроташам андарҷами зулфайни ту  
Ҳошаллилоҳ, ки оҳангӣ забони ту кунад

/Адаб Собир/

Наузубиллоҳ, имрӯз мисли Собир нест,  
Ки рӯзгор ба ашъори ў занад достон

/Амъон/

Гар ҳама рӯи ҷаҳон зард шуд аз заҳмати ў,  
Шӯқрӯлаҳ, ки кунам сурх рӯҳ аз бодай ноб.

/Фарруҳӣ/

Як қисм ибораҳои арабӣ тарҷима ва аз онҳо ба тарики тоҷикӣ ибора соҳта шудаанд: оби ҳайвон, оби ҳаёт, оби зиндагонӣ, қавсӣ қузаҳ, ҳавзи қавсар, равзани ҳулд, аҳди шабоб, ҳулди барии, Ҷаизан ҷаҳнат, моъи мани, ҳури ни.

Доҳил ва истеъмол шудани калимаҳои арабӣ ба забони назм ба вазну соҳтори он таъсир накард, соҳти синтаксисии онро бечо ва ковок накард, vale ба туфайли он як қисм лугатҳои пешина, ки дар осори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва ҳамасронашон дида мешаванд, дар ин марҳала аз истеъмол мебарояд ё камистеъмол мегардад.

Бисъёр қалима, ибора ва мағҳумҳои динӣ дар забони назм на ба маънои аввалии ҳуд, балки ҳамчун воситаи тасвир ба кор бурда шудаанд:

Гоҳи он омад, ки гардад бод чун ҳулди барии,  
Обдон чун ҳавзи қавсар, гулбунон чун ҳури ни

/Абдулвосеи Ҷабалӣ/

Лаби нӯшини ту қавсар шуду рӯи ту биҳишт,  
Мояи зулфи ту тӯбо шуду ту ҳуроси

/Адаб Собир/

Умри ҷовид тамаъ медорам,  
Ки лабаш ҷашмаи ҳайвони ман аст.

/Асириддин/

Умуман, таркиби лугавии жанрҳои назм гуногун мебошад. Таркиби лугавии қасидаву маснавӣ /достонҳо/ хеле ғаний ва гуногун мебошад. Ҳатто таркиби лугавии ҳар як ҳели қасида вобаста ба мавзӯъаш фарқ дорад. Масалан, дар марсияҳои Фарруҳӣ, Саъди Салмон бештар калимаҳои ифодакунандай ғаму дард, оху нола, шикоят инъикос ёфтааст.

Оху дардову дарего, ки Маҳмуди малик  
Ҳамҷу ҳаре дар зери замин резад ҳор.

/Фарруҳӣ/

Ҳам бад-ин сон гудозадам шабу рӯз  
Ғаму темори модару падарам.  
Чигарам пора асту дил ҳаста  
Аз ғаму дарди он дилу чигарам

/Саъди Салмон/

Забони қасида ба муҳити дарбор вобастагие дошт. Ба ин ё он андоза девонҳои ин жанр ба доираҳои адабии дигар пахн ва маълум мегардид. Бинобар ин ҳусусиятҳои забонӣ ва воситаҳои тасвири осори онҳо дастраси ҳама шоирон мегардид. Бо вучуди он ки гоҳо доираҳои адабӣ тамоман аз ҷиҳати сиёсӣ чудо буданд, вале шоирон ва доираҳои адабӣ робитаи маънавӣ ва адабӣ доштанд. /Доираҳои адабии Ғазна, Марв, Ширвон, Самарқанд, Бухоро, Хоразм, дар асрҳои XI-XII/.

Дар забони аҳли дарбор лексикаи маҳсус ба вучуд меомад ва дар доираи маданий ҷамъияти ва аҳли адаб интишор мёфт.

Пайдоиш ва инкишофи назми аҳли тасаввуф сабаби пайдоиш ва тараккии забону услуби осори манзум гардид ва дар инкишофи услуби адабиёти сӯфиён роли муҳим бозид.

Дар ҷамъияти асрҳои XI-XII, ки аҳолӣ ба табака ва синфҳо ҷудо мешуд, аҳли тасаввуф роли қалоне надошт. Вакте ки

намояндагони он аз забони точикй истифода бурданӣ шуданд онҳо ба маданияту сарвати забони адабӣ дакка хӯрданд.

Бар хилофи баъзе шоирони дарбор ба забони содда рӯ овардани онҳо, ба фикри мо, нишона ва ифодаи шуури ватандустонаи онҳо набояд бошад, балки як навъ зътироze ба услуги душвори шоирони асрҳои XI-XII, ки баъзе онҳо барои тасвир воситаҳои бадеии душворро ҷустуҷӯ мекарданд, мебошад. Тарзи зиндагӣ, рӯхияи онҳо забони араб ва услуги барояшон бегонаю душворро рад мекард. Барои баёни афкор ва фикру андешаи худ, табодули назар бо дигарон шоирони суфӣ /Саной, Аттор/ забони адабии точикро хеле устодона истифода бурданд ва сарвату бойгарии забони зинда дар осори онҳо низ гирд омад.

Унсурҳои лугавии забон ва семантикаи онҳо худи ба худ тағиیر намеёбад, зеро вусъату такомули забони адабӣ дар асоси максад ва маънои қалимаҳо сурат мегирад. Ҳар як унсури забон ва ҳусусияти семантикаи қалимаҳо бо таъсири дигар ҳодисаҳо ва унсурҳо аз байн меравад ё пайдо мешавад.

Суфизм дар ҷамъияти феодалии асри миёна дар инкишофи адабиёти ҳаттӣ, ба ин восита дар инкишофи забон ва семантикаи қалимаҳо роли қалон бозид, бинобар ин муҳаккини лексикаи забони точикӣ ба ҳусусиятҳои лексикӣ-семантикаи матнҳои сӯфиён бояд бепарво набошад.

Забони ашъори аввалини сӯфиёна хеле содда менамояд, сабабаш он аст, ки шунавандагони машлиҳои онон асосан одамони бесавод, аҳли савдо ва ҳунармандони камсавод буданд. Бинобар ин сӯфиён ва пирон аз забони модарӣ ва воситаҳои соддай тасвирии он фоида бурда, ба ҳиссияти шунавандаашон таъсир мерасонданд.

То ин дам аҳли шаҳр, ҳунармандон, дехкону дехқонзодагон, аҳли илму адаб дар асрҳои XI-XII соҳиби маданияти нағису нозуки баланде шуда буданд, ки он дар забон ифода меёфт. Ин назокату нағосати забон дар назм инъикос ёфтааст.

Шоирони ин асрҳо ба масъалаҳои илми гуногун, фалсафа, риёзиёт, ситорашиносӣ, тасаввуф, дин даст мезананд. Ин сабаб

шуд, ки забони шеъри точик ба як хазинахонаи бузурги пурсиму зари сухан монанд гардад.

Масалан, Анварӣ ҳамчун шоиru сухансарои забардаст дар осораш бисъёр мазмунҳои бикр, ташбеҳоти бадеъ, истиораҳои латифро ба кор бурда, баъзе ашъораш бо истиљоҳоти илмӣ омехта, луғоти мушкил ва таркиботи гайримаънусро<sup>1</sup> дар бар мегирад.

Баъзе аз адабон ва фозилон девони шоиронро мавриди таваҷҷӯҳ карор дода ба шарҳу тафсири ашъори мушкили онҳо пардоҳтаанд ва барои равшан намудани маъни калима ва байтҳои онҳо китобҳо навиштаанд: Масалан, байти зерини Анварӣ ин тавр шарҳ дода шудааст:

Гар Савр чу Ақраб нашудӣ нокису бечашм,  
Дар қабзаи шамшер нишондӣ Дабаронро

“Дабарон... манзили чаҳоруми моҳ аст ва ўситораест бузургу равшан ва сурхранг бар он ҷашми Савр, ки сӯи машриқ аст. ... яъне мамдӯҳро он қудрат ҳаст, ҷашми Гови фалак биканад ва ба ҷои ҷавҳар дар қабзаи шамшер нишонад ва ин ки ин кор накарда, аз бобати тараҳҳум бар Савр аст, ки мабодо Савр мисли ақраб нокису бечашм шавад...”<sup>2</sup>

Шарҳу тафсири лугат ва байтҳои мушкилфаҳм боби наве дар таърихи филологияи точик боз намуд. Ин муаллифон на танҳо дар шарҳи маонии лугат ва ибораҳо доди сухан додаанд, балки барои инкишофи семасиология ва лексикографияи точику форс хизмати шоистаэро ба ҷо овардаанд.

Ин назокату нафосати забон дар вилоятҳои гуногун, дар дарборҳо ва доираҳои адабӣ дастраси гурӯҳи муайяни одамон шуда буд, ки ин ба туфайли робита ва алокоҳои адабию маданий байни ин вилоятҳо ба амал меомад. Гайр аз ин дар доираҳои

1. Шарҳи мушкилоти девони Анварӣ, таълифи Абулҳасани Ҳусайнӣ Фароҳонӣ. Ба тасҳехи Мударрис Раҳабӣ. Техрон. 1340, сах. алиф.

2. Ҳамон асар, сах. 20.

**адабиес**, ки сүлсләхой хеш җүкүмат доштанд, сарзамиңдои зиёдеро фаро мегирифтанд. Ахли адаби ин доирахो аз маҳалҳои гуногун будаанд ва онҳо табиист, ки ба забони ҳомиёни онҳо бе таъсир намемонд. Ин таъсир бар зидди лахчаҳои маҳаллӣ буд ва он сабаби пайдоиши забони типи барлаҳча мешуд.

Ибораҳои рехта ҳамчун яке аз қисмагҳои муҳимми таркиби лугавии забон таъриҳан ташаккул ва таркиб ёфта дар осори манзуми ин асрҳо то андозае инъикос ёфтааст. Дар газал, қасида, достонҳо ибораҳои рехта, зарбулмасалу мақолҳо ҳамчун материали тайёри забон истифода шудаанд.

**Даст аз ҳама шустаму нишастам нигарон,  
Чун бе ту гузашт, бигзарад бе дигарон.**

*/Рашидӣ/*

**Чунон душвор и-ояд мар диламро,  
Ки кӯбад ҳалқа бар дар ошное.**

*/Амъак/*

**Кори ситамат ба ҷон расидаст,  
Ин корд ба устухон расидаст.  
Эй. аз бари ман нарафта меҳри ту, маро  
Бо шир фурӯ шудаст, бо ҷон биравад.  
Дар боги амал ишқи ту подоши аҷал шуд,  
Ҳар кас даравад, ҳар чӣ дар ои ҷо ки бикорад.**

*/Асираддин/*

Дар ашъори лирикӣ шоирон бештар ба истифодаи калима ва ибораҳое, ки барои тасвири ҷиҳатҳои зоҳирӣ ва ҷаҳони ботинии қаҳрамони лирикӣ, яъне маҳбуба (бо номҳои маҷозиаш: бут, санам, шивафурӯш, маҳваш, моҳрӯ, нигор, сангдил, мӯймиён), узвҳои бадани ў (рӯй, лаб, ҷашм, рӯҳ, мӯй, зулф, ораз, ҷеҳра) калимаҳо ва ибораҳое, ки маҷозан ба ҷои онҳо меоянд, диккат додаанд: ҷалъ - нарғис, нарғиси шаҳло, нарғиси маҳмур, нарғиси шӯҳ, нарғиси ҳункор, лаб-лаъл, лаъли нӯшин, ёқут, ақиқ, ёқути шакарбор, лаъли гуҳарпӯш, рӯй - гул, гулбарг, руҳи рангин, орази

симиин. кад - боло, қомат - шамшод, қомати шамшод, сарв,  
санавбар.

Хөз, эй бути бихиштиву он чоми май биёр,  
К-урдibiliхишт кард чахонро бихиштвөр

/Амъак/

Аз ишки он ду наргису зи меҳри он ду лола  
Бехобу бекарорам чун бар гулат кулола

/Саной/

Эй, орази ту чун гулү зулфи ту сүибул  
Ман шефтаву фитнаи он гулү сүибул

/Амъак/

Калимаи румй ба маъни сафед, зангй ба маъни смёх  
омадааст:

Чаҳоно, ҷодий, берәнгү бўй,  
Гах румит бинам, гоҳ зангй

/Носири Ҳисрав/

Ба маъни мачозй ва киноя омада истеъмол шудани ибораҳо  
яке аз хусусиятҳои муҳимми забони назми ин давра аст:

Пистаи ҳандони ту шакар фишонад,  
Сунбули пуртоби ту анбар фишонад.

/Асиридан/

Ғунудастаанд, бар моҳи мунаввар,  
Хату зулфайни он маҳруи дилбар.

/Үнсурӣ/

З-ин гунбади гарданда бадафъолӣ бин,  
В-аз ҷумлаи дустон ҷаҳон холӣ бин.

/Ҳайём/

Ибораи “моҳи мунаввар” ба маъни рӯй, “пистаи ҳандон”  
ба маъни даҳан, “сунбули пуртоб”, ба маъни мӯй, гесӯ, кокули  
зая, “гунбади гарданда” ба маъни “осмон”, “фалак” омадааст.

Дар “Вису Ромин” ибораҳои “моҳи суманбӯй”, шамшоди озод”, “наргиси айёр”, “шоҳи санавбар”, гулбарги хандон, “сарви гуландом”, “сарви суманрӯй”, “моҳи дӯҳафта”, “моҳи бедодгар”, шоҳи пирӯзгар, “точи саворон”, “рапши баҳорон”, ба маънои зан, маҳбуба омадааст.

Шоирони тоҷик бар ҳасби завқу салиқа аз маънои маҷозии калимаҳо истифода намуда, ҷоду, ҷунрез, хунхор, бебок, соҳир, шӯҳ, фитнаҷӯ, нарғис, бодом, турк, маст барин калимаҳоро барои ифодай ҷашм ба кор бурдаанд. Калимаҳои гули нор /гулнор/, гули саврӣ /садбарг/ гули насрин, шукуфа, суман, кофур, дебо, баҳор, бишшт, шамъ, аргувонро ба маънои “рӯй” “руҳкор”, “руҳкор” ба кор бурдаанд.

Калимаи “ляъл”, ақиқ, ёқут, шароб, оби ҳаёт ба маънои “лаб” ба кор бурда шудааст. Ҳамин тавр садҳо калима ба маънои маҷозӣ ба кор рафта, сабаби вусъати доираи маънои калимаҳо ва боигарии забони тоҷикий шудаанд.

Дар забони назми ин давра истеъмоли гурӯҳҳои лексикии калимаҳо бо мақсадҳои услубӣ мавқеи маҳсус дорад. Шоирон дар кор фармудани синоним, омониму антонимҳо аҳамияти маҳсус дода, қабатҳои гуногуни калимаҳоро истифода кардаанд.

Омонимҳо дар забони назми ин асрҳо мавқеи муайян дорад:

Тарфи чаман аз тароифа акнун  
Бо ҳукми нигори Руму Чин аст.  
Руҳсораи лола чии надорад,  
Дар зулфи бунафша аз чӣ чӣ аст?  
Чун лола шавад зи акси лола  
Ангушти касе, ки лолачии аст.

/Адид Собир/

Дар ашъори лирикии шоирон, тасвири табиату олами набототу ҳайвонот, паррандагон бо лексикаи он ҷои муайянро мегирад: баҳору ҳазон, борону жола, бوغу бунафша, аргувон, настаран, шамшод, насрин, лолаву савсан сарву санавбар, гулу шақоиқ, дашту чаман, раз (ток), анор, фохта, тут, оху кабку булбул кумрӣ.

Кумрийкои ной биёмұхтанд,  
Сулсу.закон мушки Гибит сұхтанд,  
Зардгулон шамъ барафрұхтанд,  
Сурхгулон ёкут андұхтанд,  
Сарвбуюн қашни нав дұхтанд,  
З-ин суву з-он сү ба лаби чүйбор

(Манучехрі).

Образҳои меваю рустаниҳо барои ташбехи андоми зоҳирин қаҳрамон ба кор рафтааст:

Ду лаб "у нори кафида, чу барги савсан сабз  
Ду рух чу нори шукуфта, чу барги лола лол.

Дар шеърҳои Фаррухӣ баязе калимаву истилоҳоти ҳиндӣ низ дучор мешавад: Онҳо аз сафарҳои шоир ва ошной ба он сарзамиන ва объекти тасвир қарор гирифтани мавзъҳои Ҳинд дар ашъори ўистеъмол шудаанд: чӯҳра (гулом, дар лаҳҷаҳо чуҳрӣ ба маънои қанизак), шора (чодар, дастор) лакҳн (рӯзи хиндуҳо), пупал (номи дараҳт) номҳои хоси мавзъ, қальъа, рӯз: Бихам, Падав, Кандаҳа, Анҳалвора, Вишну, Девалвора, Суманот, Нандо. Вайҳанд.

Дар ашъори Фаррухӣ зарбулмасалу мақолҳои ҳалқӣ устокорона истифода шудаанд: "Хуфтагонро бибарад об", "Қўр чӣ ҳоҳад ба ҷуз ду дадаи равшан", "Чўянда ёбанда бошад", "Оре, чу сухан нек бувад, муҳтасар ояд", "Ангур аз ангур ҳамегирад ранг", "Овоз мадех, ки гӯш дорад девор", "Ошик набувад зи айби маъшук оғах".

Шоирон дар шеърҳои лирикӣ, қасида ва достонҳо барои тавсифи маҳбуба, мамдӯҳ ё ягон предмет калимаҳои зиёде сохтаанд. Махсусан тавсифҳои персонажи лирикӣ, санаму бути хаёлӣ дорои калимаҳои зебои эмотсионалӣ мебошанд.

1. Мирзо Муллоаҳмадов, Фаррухин Систоий, "Дониш", Душанбе. 1978, с. 120.

Аксари тавсифҳои предмету шахсҳо, ки аз калимаҳои мураккаб иборатанд, дар асоси мӯқоиса ё ташбех ба вуҷуд омадаанд ва аз маъни аввалий канда шуда бадеият пайдо кардаанд. Масалан, мо дар қасоид ва тагазуллоти Сайфи Исфаранг тавсифҳои зерро мебинем:

Килки маънн парвар, ниғорхонаи пурсурат, орзуи ҳардучаҳонӣ, мардуми нозумизоҷ, қавми тариамои хушкмазз, хунобаҳои дидай хунгустар, тутии шакарситон, корвони субҳҳез, кимиёни мардумӣ, лӯлизани сапедафурӯш, фалаки сабзқабо, дидай иаргисмисол, шоми мурассаъкулоҳ, субҳи муламмаъқабо, зӯҳраи юсуфлико, пайкони барктоҳ, бинои ҳусибод, сарви қасабпуш, теги шафакранг, товуси гулнигор, дилбари бунафшахат, мавқиби ҳомуниавард, лаби ҳушнамак.

Масалан, мо дар ашъори Адиг Собир калимаҳои мураккаби ёсумансиришк, шамшодқал, шамшодзулф, меҳргонруҳ, ҳавбаҳорчехра, гавҳарнигор, румеразин, рахшандаораз, ҳарирӯҳсор, дар қасидаҳои Сайфи Исфаранг калимаҳои муబорактолеъ, ҳумоюнаҳтар, гунчасифат, ҷангмисол, пистамисол (пистамонанд) атласниқоб, анҷумнигор, ҷоншикор, зариннукот, мушкинишубоб, пӯшиданамо, зиндалазмон, оннакирдор, нақшпазир, шакаррез, дар “Ҳамса”-и Низомӣ калимаҳои мураккаби ҳуршедруҳсор, симнимиён, тозарӯй, баландном, душманком, сурҳруҳсор, чигаргудоз, оламафрӯз, гулзорпарвард, шакарлаб, оҳутаи, офтобшукуҳ, биҳиштириӯй, мардумсиришт, мачиунисифат, лайлитарабӣ, нӯшлаб, дурустгавҳар, қавипушт, синапурҷӯш, ҷодуманиш, райхониафас, ҳуршедсавор, чигаркабоб ва гайрато мебинем, ки муаллифон онҳоро ё ҳуд соҳтаанд, ё аз забони зинда ба осори хаттӣ ворид кардаанд.

Аксари ин гуна калимаҳо дар байт-ҷумлаҳо ҳамчун тавсиф дар ибораи изоғӣ омадаанд:

Моҳи сарвқади зулфҷанбар, шамшери гурдакафани шергустар, гирдбоди тундгард, тазарви иқикрӯй, ку ғонги сафедруҳ, паланги ситетакор, бозуи пиллайкар, баҳори зеборӯй, лаъли шакарбор, дилбари бадхӯй, душмани бадгӯй, нори маҷлисафрӯз,

хуруси оташинточ, офтоби оламафрӯз, димоги оташинтоб, мохи шабафрӯз, сарвбуни лоларухсор, нигори дилчуй, турки тозиандом, зулфи пуршиканч, гуҳари шакарфишон, барки шабнамой, хунобахои дидай хунгустар, нигорхонаи пурсурат.

Метавон гуфт, ки тавсиф дар пурсарват шудани таркиби лугавии забони назм, умуман забони адабӣ хизмати калон кардааст ва нақши муҳиме бозидааст.

Дар асарҳои адабиётшиноӣ ақидае баён шудааст, ки шоир бояд маъниҳои бадеъро бо алфози хуб баён кунад. Азин рӯ шоирон кӯшиш мекарданд, ки дар ҳусни матлаъ ва мактаъ “лафзи латиф ва маънии гарibu бадеъ оварад” ва суханхое ба кор барад, ки гӯшро наҳарошад ва табъро нишот афзоҷд ва шеър, бо лафзи фасеху маънии латиф тамом шавад<sup>1</sup>.

Дар осори манзуми ин марҳала истилоҳҳои ситорашиноӣ (Шаҳоб, Кайвон, фалак, Уторид, Зуҳал, Каҳкашон, Саъди акбар, Зӯҳра, Занаб, Дабарон, Бирҷис), ному истилоҳҳои мифологию афсонавӣ (Хизр, Қалим, Нӯҳ, қишистӣ Нӯҳ, Масех, Фаридун, ганчи Фаридун, Захҳок, Захҳоки морон, Марям, Исо), истилоҳҳои дини Христианиӣ (Митрон - митрополит) ҷосалик - патриарх, ёпсикон) ҳамчун воситаи тасвир ба ин ё он муносибат истеъмол шудаанд.

Манбаъ ва сарчашмаи баъзе асарҳо ба мифологияи Юонон рафта мерасад. Масалан, дар “Вомику Узро”-и Үнсурӣ исмҳои хосу топонимҳои юононӣ (Фулукрот, Ёни, Шомус, Туфон) ба назар мерасад.

Шоирони асрҳои XI-XII илмҳои замони ҳудро низ хуб медонистанд ва аз онҳо ба хубӣ баҳравар буданд, олимони забардаст ҳам буданд (Ҳаким Носири Ҳисрав, Умари Ҳаём). Табиист, ки дониши онҳо аз фалсафа, риёзиёт, ситорашиноӣ, дину тасаввуф дар осорашон инъикос мейфт, лексикаи забони назм хеле рангоранг гардида, забони шеъри тоҷик ба як ганҷинаи бузургу пурсарвати пурсиму зари сухан табдил мейбад.

1. Рашиди Ватвот Ҳафоик-ус-сехр фӣ дақоик-уш-шеър”. Карими Қишоварз. 1000 соли наспи порси ҷ. III. Техрон, саҳ. 700-702.

Дар назми ин давра ду тарзи истеъмоли баъзе калимаҳон арабӣ дида мешавад: Калимаҳои арабӣ бо ҷуфти тоҷикиашон ба кор бурда шудаанд:

а/ ба тарзи ҷуфт: аҳду паймон, залилу ҳор, аслу гӯҳар суду нафъ, қадду боло, нақшу ниғор, дурру гӯҳар, ишқу меҳр, гаму темор, адлу дод.

... Ороста ба дурру гӯҳар гӯшувор

/Амъак/

Ҳаргиз нақунам меҳру вағои ту фаромӯш.

... Зи ишқу меҳри дигар дилбарон карона қунам.

/Муиззӣ/

б/ Муродифҳои ҷуфти арабӣ ба кор бурда шудаанд:

Ҳарчанд ҳама ҷавру ҷағои ту қашидам...

/Муиззӣ/

Бо бонги ӯ мишоту тараб сад ҳазор кун.

/Адаб Собир/

в/ ба тарзи алоҳида дар мисраъҳои гуногун; бут - санам, посух - ҷавоб, шигифт-ҳайрон, абр-саҳоб.

Илло ҳаёли он санами симбар намонд...

Он бут, ки бар дилам дари шодӣ фароз кард...

/Муиззӣ/

Шоирон аз ҳусусиятҳои услубии синонимҳо барои тақвияту таъкиди фикр бисъёр истифода бурдаанд. Ин ҳол қариб дар ҳама ҳанарҳои манзуими аср дида мешавад:

Дуруст рафтӣ дар аҳду ваъдаву паймон,  
Зидӣ, ба аҳди баду ваъдаҳои паймоисуст

/Сӯзаний/

Ахли адаб дар кор фәрмудани антонимҳо қобилияти қалон доранд ва онро ҳамчун воситаи тасвир фаровон истифода бурдаанд:

Дустону душманонро аз ту рӯзи размӯ базм  
Шонздаҳ чиз аст баҳра вакти кому вакти кор:  
Ному иангӯ фахру ору изу зилу иушу заҳр  
Шодиву ғам, сайду наҳсу тоҷу банду таҳту дор.

*/Фарруҳӣ/*

Вафо намудӣ аз аввал, чафо куний охир,  
Дар он дил он чи наботи суботи қавл наруст.

*/Сӯзанӣ/*

## БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ

Баъзе шоирон бо ёрии суффикси - истон шояд аз рӯи такозои назм бошад, исм соҳтаанд: хумистон, лоластон */Манучехрӣ/*, Закотистон */Хоконӣ/*

Дар осори баъзе шоирон ба таври мувозӣ омадани шумораи ду ва исми “руҳ” дар шакли ҷамъу танҳо мушоҳида мешавад: ду рӯҳ, ду рӯҳон */Манучехрӣ/*

Дар шумораи ҷамъи исмҳо тафовути куллӣ дида намешавад. Дар жанри қасида ҷамъҳои арабӣ: афлок, */Фалакҳо/*, айём */Явмҳо/* автон (ватанҳо), шуҳадо */Шаҳидон/* бештар дида мешавад.

Баъзе исмҳои ҷамъи арабиро шоирон боз бо суффиксҳои тоҷикий ҷамъ бастаанд:

Мар туро мӯъцизотҳои қавист. -

*/Фарруҳӣ/*

Манозилҳо бикӯбу роҳ бигсил.

*/Манучехрӣ/*

Дараҷаи олии баъзе сифатҳо бо ёрии суф.-ин соҳта шудааст: Бехин */Беҳтарин/*, барин */Бартарин/*, кехин */Кеҳтарин-хурдтарин/*, меҳин */Калонтарин/*

Чу ангур мар бодаро модар аст,  
Равонро ба роҳат беҳин дуҳтаре.

/Адид Собир/

Беҳин коре, ки андар зиндагонист,  
Наҳӯкориву ба мардум роҳатрасонист.

/Носири Ҳисрав/

Чонишини таъинии ҳар бо шумораи “ду” омада шумора шакли чамъ гирифтааст:

Шаханшах пеш хонд он ҳар дувонро...

/Гургонӣ/

Дар ин асрҳо дар забони назм мавқеи префикс “ҳаме” - суст мешавад ва пеш аз феълҳо бештар префикс ме- истеъмол мешавад.

Феъли “хӯрдан” шояд аввалин бор дар қасидай Ҳоқонӣ бо префикс фурӯ-омада бошад:

Чандин тани ҷабборон к-ин хок фуру хурдаст...

/Ҳоқонӣ/

Дар осори баъзе шоирон ҷогардон ба кор бурда шудани префиксҳои ме,-ва, на-(мувофиқи вазни шеър) дида мешавад:

Нест дар ботини ту ҳеч ҳалал,  
Менабниам зи ҳеч навъ илал

/Саноӣ/

Аҳли Сарахс менашиносанд ҳакки ман,  
То рехлате набошад аз ин ҷойгах маро

/Саноӣ/

Як шакли сигаи шартӣ - ҳоҳишмандӣ (сигаи дуо), ки дар шахси III танҳо бо ерии морфемаи - од соҳта мешуд, дар асрҳои XI-XII низ давом мекунад:

Ғами ту машиаводу бад мабниод.

/Гургонӣ/

Ин сига дар осори Ҳоконӣ дар шахси якуми танҳо низ оварда шудааст:

Бе боғи руҳат ҷаҳон мабином,  
Бе доги гамат равон мабином.

Шакли бавоситаи феъли “гузарондан” дар шакли “гузоштан” низ дучор мешавад:

Бад-ин ғам-андар бигзоштам се соли тамом,  
Чунин се рӯз ҳамон гузоштан натвон.

/Фарруҳӣ/

Шахси III танҳои баъзе феълҳои замони гузашта дар осори баъзе муаллифон бо - уд дучор мешаванд: шунуд /шунид/, бубаҳшуд /бахшид/, бигнуд /бигнавид/, дуруд /даравид/.

Зарфҳои эдун, эдар, ҳамедун дар осори шоирони асри XII дар рубой, газал қариб дучор намешавад. Зарфи “басе” дар шакли “басо” омадааст ва баъди он исм бо морфемаи о оварда шудааст:

Басо ҷашмо ки бар вай гашт гирён...,  
Басо талҳо, ки ту ҳоҳӣ ҷашидан,  
Басо ранҷо, ки ту ҳоҳӣ ҷашидан

/Гургонӣ/

Дар назм шаклҳои имрӯзai пешояндҳои содда дар, бе, бар, бо ба кор бурда мешавад.

Дар назм пешояндҳои “бари” ба маънои “ба” “ба назди қалимаи” “назди” ба маънои “ба” ба кор рафтааст.

Шаҳаншарҳо хуш омад посухи зард,  
Ҳамон гаҳ назди Шаҳрӯ номае кард.

/Гургонӣ/

Дар ин марҳала дар ҳар ҳол дар лексика ва грамматикаи забони назм умумият ва ягонагӣ риоя шудааст ва инкишофи забон ҳам дар лексика ва ҳам дар грамматика ба сӯи ягонагӣ давом

кардааст ва ин типи забон асосан дар доираи назм риоя шудааст. Аммо бар акс, аз рӯи мuloхизаҳои умумӣ метавон гуфт, ки дар гуфтугӯи ҳар рӯзai мардумони маҳаллу вилоятҳои гуногун майли ягонаии забон шояд набуд. Дар баробари ин осори манзуми ин марҳала санади мӯътабарест. ки майлу риояи забони ягонаи адабиро таъкид мекунад.

Мувофиқи мuloхизаҳои боло дар забони назми ин марҳала ҷанд хусусиятро метавон номбар кард:

1. Пеш аз ҳама, ин забон забони хеле суфта ва коркардашуда буда аз ҷорҷӯбани лаҳҷаҳо берун аст. Аз як тараф, анъанаҳои забони адабии марҳалаи аввалро давом медиҳад /вaле таркиби луғавии забон тамоман пойбанди анъана нест/, аз тарафи дигар, ин типи забон аз қалима ва вариантҳои он ва шаклҳои грамматикий, ки хусусияти маҳаллӣ дэштанд, ҳазар мекунад ва ин ҳолат аҳамияти ҳалкунанда дошт. Аз ибтидои ташаккул забони адабии мо аз лаҳҷаҳои маҳаллӣ болотар рафт, vale дар ҳамаи худудҳо тамоман як хел нуфуз надошт ва як хел намонд, дар ҳар ҳол вай пойбанди анъанаҳои ҳаттӣ буд.

2. Як қисм лугатҳое, ки дар осори Рӯдакӣ, ҳамасронаш ва Фирдавсӣ истеъмол шуда буд ё аз истеъмол мебарояд ё камистеъмол мегарданд, ҷои як қисми онҳоро лугатҳои арабӣ гирифта нисбат ба лугатҳои тоҷикӣ бештар кор фармуда мешаванд /қад-боло, шигифт-ҳайрои, адл-дод, ақл-хирад, фикр-андеша, рӯх-равон/.

3. Шоирони ин асрҳо шаҳсони соҳибмâлумоте буданд ва ин донишашон дар забони шеър нуфуз пайдо мекунад. Истилоҳҳои гуногуни фанӣ /ситорашиносӣ: ҳамал, савр, ҳарчанг, хирси қектар, хирси меҳтар, Тарозу, Камонвар - дар “Вису Ромин”, ҳамин гуна лугатҳо дар осори Аинварӣ, Хоқонӣ, Ҳайём/ дучор мешаванд.

4. Аз ҷиҳати синтаксисӣ забони назм хеле равон ва соғу ҳамвор аст.

## БАЪЗЕ МУЛОХИЗАХО ДАР БОРАИ ЗАБОН ВА УСЛУБИ ОСОРИ МАНСУР

Дар асрхои XI-XII асархои гуногун ба майдон меоянд. Онҳо бо гуногуни таркиби лугавӣ, конструксияҳои синтаксисӣ, ҳусусиятҳои грамматики ва имлои нисбатан устувор гардидаи калимаҳо гувоҳи боигарии забони адабии асрҳои XI-XII мебошад. Забони адабӣ, дар вокеъ, дар таркиби ҳуд ҳам сарвати марҳалан аввал, ки асрҳо ҷамъ шуда буд ва ҳам калимаҳои навро фаро гирифта мӯкаммал мегардад. Осори зиёди мансур: бадей, таъриҳӣ, илмӣ, динӣ ва гайра ҷалели инкишоғу вусъати забони адабии тоҷик мебошад. Забони осори мансур соддагии давраи аввалро нигоҳ медорад. Дар байнҳои осори ҳаттии ин давра “Сафарнома”-и Носири Ҳисрав ҷои алоҳидаро мегирад ва аз “лагифтарин осори насри тоҷикӣ аст”. Ин асар аз ду ҷиҳат, ҳам аз ҷиҳати таркиби лугавӣ ва ҳам аз ҷиҳати соҳти грамматикий барои таърихи забони адабии мо аҳамияти катоне дорад.

Аз аввали инкишоғи забони насри мо ҳусусиятҳои табии, дар истеъмоли калима, ибора ва ибораҳои рехта, риояи синтаксиси равони забони тоҷикӣ асосан дар осори мансур ва ҳикояҳои бадеи, ки дар доҳили асарҳои таъриҳӣ, дидактикий /“Қобуснома”, “Наврӯзнома”, “Зайн-ул-аҳбор”, “Таърихи Байҳакӣ”, “Сиёсатнома”/ оварда шудаанд. бештар дила мешавад.

Ҳикоя ҳамчун жанри бадей имконияти фаровоне дошт ва дари он ба рӯи забони зинда бештар боз буд:

“Писарат Тоҳир, дигаргунза шудааст ва бод дар сар карда ва ҳештэнро намешиносад. “Таърихи Байҳакӣ”. Гандапир чун Маликро танҳо ёфт, аз паси ҳорбун барҳост ва пеши малик давиду қисса бардошту гуфт:

-- Эй малик, агар ҷаҳондорӣ, доди ин пирзани заифа бидех ва қиссаи ўро бихону ҳоли ўро бидон /“Сиёсатнома”/.

Чунон ки гуфтем, забони адабии мо дар асрҳои XI-XII дорон осори манзуму мансури бадей, илмӣ, таъриҳӣ, динӣ ва гайра мегардад. Аз рӯи материалҳои жанрҳои назм, наср тадқику

мукаррар ва муайян намудани нормаҳои забони адабӣ дар ҳар марҳала кори муҳим мебошад. Махсусан масолеҳи лингвистии ин осор (лексика ва синтаксис) аспекти омӯзиш бояд қарор гирад. Дар баробари ин аз назар гузарондани фактҳои экстравалингвистӣ-муносибати лаҳҷаҳои маҳалҳои гуногуни забон нисбат ба забони адабӣ низ аз фоида ҳолӣ нест.

## ЗАБОН ВА УСЛУБИ НАСРИ БАДЕЙ ДАР АСРҲОИ XI-XII

Адабиёти бадей яке аз намудҳо ва ё шаклҳои адабиёт (осори хаттӣ) мебошад, бинобар ин забони осори бадей ҳам яке аз намуд ё шаклҳои забони адабӣ мебошад. Аммо бояд гуфт, ки забон ва услуби осори мансури бадей дар ҳар асрӯ замон, аз он ҷумла, дар асрҳои XI-XII як ҳодисаи ба ҳуд ҳосу мураккабе мебошад, ки гайр аз умумияти забонӣ бо дигар услубҳо боз тафовутҳои ҳосе низ дорад.

Забони адабиёти бадей унсурҳои гуногуни лексикаро фаро мегирад. Ин унсурҳои лугавӣ маҳз дар адабиёти бадей инъикос меёбанд. Ин ҳолат барои таърихи забони адабӣ аҳамияти қалон дорад. Дар ҳар давра мағҳуми забони адабӣ ва забони адабиёти бадей як чиз нест, ვა ғале забони осори бадей дар ҳар марҳала дар таърихи инкишофи забони адабии мо роли муҳим бозидааст.

Аз асри XI сар карда забони насри бадеии тоҷикӣ бо суръат инкишоф меёбад. Дар ин марҳала осори зиёде дар жанри ҳикоя, қисса, достонҳо навишта мешаванд. Дар инкишофи насри бадей на танҳо нависандагон муаллифони “Мақомоти ҳамидӣ”, “Синдбоднома”, “Сафарнома”, “Калилаю Димна” (тарҷумаи Абулмаолӣ), ҳизмат мекунанд, балки муарриҳон, олимони гуногун низ роли муҳим бозидаанд.

Аз ҳикояҳои қиссаҳои доҳили “Қобуснома”, “Сиёсатнома”, “Чаҳор макола”, “Наврӯзнома”, “Таърихи Байҳақӣ” ва дигарон маълум мешавад ва метавон гуфт, ки забон ва услуби адабиёти бадеии мансур ба дараҷаи баланде тараккӣ карда будааст. Аксар дар ҳикояҳои хурд ҷоқеаю ҳодисаҳо, лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти

одамон тасвир ёфтааст. Умуман асархой мансури бадей наклу тасвири воқеаҳоро дар бар гирифта, ҳама чиз гоҳ ба таври оддӣ гоҳ ба таври лирикии ҳаяҷонбахш ва гоҳ бо эмотсияи баланди ҷозибадор тасвир шудааст:

Дар миёни маҷлис аз... Умар (Хайём - С.Х.) шунидам, ки гуфт:

— Гури ман дар мавзее бошад, ки ҳар бахоре шамол бар ман гул афшон мекунад. Маро ин сухан мустаҳил намуд ва донистам, ки чун ӯ газоф нагӯяд. Чун ба Нишопур расидам, ҷаҳор сол буд, ки то он бузург рӯй дар никоби хок қашидা буд ва олами суфло аз ӯ ятим монда буд ва ӯро бар ман ҳақи устодӣ буд. (Низомии Арӯзӣ “Ҷаҳор мақола”).

Бисъёр ҳикояҳои бадеии дохили асархой гуногуни мансур мӯъҷаз, образнок ва содда ҳам мебошанд: Ҳикоят. Шунидам, ки Соҳиб Исмоил... рӯзи шанбеҳе буд, дар девон чизе ҳаменабишт. рӯй сӯи котибон карду гуфт:

— Ҳар рӯзи шанбеҳе ман дар котибии хеш нуксон мебинам, аз он ки рӯзи одина ба девон наёмада бошам ва чизе нанавишта бошам. Он якруза тақсирро дар хештан таъсир мебинам. (“Қобуснома”-и Үнсур-ул-маолӣ).

Дар ташаккул ва инкишифи забон ва услуби ҳикояҳо роли асосиро адабиёти даҳанакии ҳалқамон. фолклори бою қадими он ва то андозае адабиёти араб бозидааст:

Ҳикоят. Соми Наримонро пурсиданд, ки эй пирӯзгар солор, ороиши разм чист. Ҷавоб дод, ки нури Ҳамиди шоҳу дониши сипаҳбуди борой ва мубориз. Ҳунаре, ки зиреҳ дорад ва бо камон ҷанг ҷӯяд. (“Наврӯзнома”-и Хайём)

Забони ҳикояҳои ҷудогона дорои тасвирҳои бадеии ҳушбуранг мебошад, ташбеҳу тавсифҳои пурбуранг доранд:

... дар саводи (атрофи) Ҳарӣ (Ҳирот) саду бист лавн ангур ёфта шавад, ҳар яке аз дигаре латифтару лазизтар ва он ду назъ аст... Яке - парнаён ва дуюм - қалаиҷарии туцукпости хуртакаси бисъёроб... сиёҳ чун қириширии чӯи шакар ва аз-аш (аз ӯ) бисъёр битавон хӯрд. (“Ҷаҳор мақола”-и Низомии Арӯзӣ)

**Хикояҳо ҳамчун жанри бадей дар ҳамон аср имконияти фаровони забонӣ доштаанд ва дари он ба рӯи забони зинда бештар боз будааст.**

... Гандапир чун маликро танҳо ёфт, аз паси хорбун бархост ва пешӣ малик давиду кисса бардошту гуфт:

— Эй малик, агар ҷаҳондорӣ, доди ин пирзани заифа бидех, ва киссанӣ ӯро бихону ҳоли ӯро бидон. (“Сиёсатнома”-и Низомул-мулк).

Баъзан дар асарҳои мансури бадей ва таъриҳӣ аз он ҷумла дар “Синбоднома”-и Захириддин дар мавриди васфи ягон қас ё персонаж ё ягон маҳаллу ҷой нависанда риштai қаломро ба дasti шеър медиҳад ва баъди он ба наср гузашта дунболаи фикр ё воеаҳоро бо наср ифода менамуд.

Ҷавон он ҳусну латофат ва лутфу зарофат бидид, волаву муттаҳайир шуд ва бо ҳуд гуфт:

— Магар зӯҳраи заҳро аз қуббаи ҳазро (осмон) ба паст омадааст ё малак аз фалак қасди маркази замин кардааст... байт (рубой)

Моҳ аз руҳи ту шикаст ҳангомаи хеш,  
Мушк аз хати ту дар об зад номаи хеш.  
Болои ту ҳонд сарвро ҳомаи хеш,  
Гул рӯи ту дид, ҷоқ зад ҷомаи хеш.

(Аз “Синбоднома”-и Захириддини  
Самарқандӣ)

Таркиби лугавии “Сафарнома” ниҳоят ранго-ранг аст, зеро нависандад дар мусофирати ҳуд ҷою маҳалҳои гуногун, шаҳру мамлакату мардумони гуногунро мебинад ва тарзи зиндагии мардумон, ободии шаҳрҳо, иморату биноҳо, аз ҷи соҳта шудани онҳо, қасбу ҳунарманӣ, дехқонӣ, кишту зироат, бодгорнию меваҳо ҳамаро тасвир намуда ном мебарад.

Азбаски қисми бисери сафари ӯ дар мамлакатҳои араб мегузараад, табиист, ки дар асар номӯ бисер маҳаллу мавкеъҳо, топонимҳою микронимҳо бо забони арабӣ сабт шуданд. Дар асар

номхой монхъо ва солшумории тоҷикӣ (форсӣ), арабӣ низ омадааст. Пеш ё баъди зикри номхой подшоҳон, амирон ё пешвоёни дини ислом ё рӯҳониёни гузашта баъзе ибора ва ҷумлаҳои арабӣ айнан оварда шудаанд. Баъзе оятҳо аз “Қуръон” ба муносибате низ сабт шудааст.

Дар асар қалимаҳое дучор мешавад, ки баъзеи онҳо ҳоло дар тоҷикӣ: (бодиринг, тунук, шӯҳ (чирк), эзор, тагора, ёристан, хишт, покизагӣ, ҳурд, дама(саർбод) ва баъзе қалимаҳо дар форсӣ (Эрон) (хиёр, зилу (гилем), ҷуғундар (лаблабу), дарё (баҳр), бадрақа (гусел), гӯд (ҷукурӣ), қӯҷак (ҳурд) истеъмол мешаванд.

Дар асар истилоҳҳои гуногуни илмию фаний кам нестанд. Вале аксари онҳо арабианд: әрз, тӯл, мад, ҷазр, бурҷ, санги сахра, арш, мураббаъ, руҳом, дараҷа, қубба, меҳробу максурा, амирулҷайш (саరлашкар), қиблა, тиб, нуҷум, мантиқ... баъзеи онҳо тоҷикӣ қунгуро, газ, фарсанг мебошанд.

Баъзе қалимаҳо ду шакли имло доранд: тагора // тагор, бора // бору (девор).

Аз ҷиҳати семантиկӣ баъзе қалимаҳо бо яке аз маъноҳояшон аз забони ҳозира фарқ доранд: ниҳодан (вокеъ шудан), дарё (баҳр), галаба (тавғо, галогула).

Бо ёрии сүф. - истон аз исм қалимаи дигар соҳта шудааст: Ҳурмоистон (хурмозор), Нахлистон (даражатзори нахл (хурмо)).

Бо феъли ҳӯрдан ва қалимаи таҳайюр феъли таркибӣ “таҳайюр ҳӯрдан” (“ҳайрон мондан”) соҳта шудааст.

Дар “Сафарнома” феъли оғозии “тирифтан” барои ифодаи оғозу давоми амал дар шакли аорист (сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ) ба ду маънои грамматикӣ: ҳам ба маънои сигаи ҳабарӣ ва ҳам ба маънои сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ омадааст: Ва чун офтоб ба саратон равад, оби Нил зиёд шудан гирад. (Сигаи ҳабарӣ) -- Ва чун об кам омадан гирад, мардум бар пан он мераванд. (Сигаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ).

Қисми номии баъзе феълҳои таркибӣ дар шакли ҷамъ оварда шуда ба такрору давомнокии амал далолат мекунад: ба мӯкароматҳо кард ва қарамҳо намуд ва бо ҳам баҳсҳо кардем.

Дар асар пешоянди мураккаби изофии лаб-лаби дид мешавад, ки дар забони адабии ҳозираи мо серистеъмол аст.

Воситаи алоқаи байни аъзоҳои чидаи ҷумла ва ҷумлаҳои мураккаб асосан бо ёрии пайвандаки “ва” “у” сурат гирифтааст. Ҷумлаҳои нав низ бо “ва” сар шудаанд: бар султон зулм ва ҷавр қунад ва на ҷизё пинҳон ва қӯщода дорад.

Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ (ҷумлаи пайрав бо сарҷумла), аксар бо ёрии пайвандакҳои “ки” ва “ҷун” робитаи синтаксисӣ доранд.

Шабе дар ҳоб дидам, ки яке маро гуфт. Ҷун аз ҳоб бедор шудам, он ҳол тамом дар ёдам буд.

Ҳамин тарика, забони насри бадӣ дар асрҳои XI-XII шакли муайян мегирад дар жанрои ғуногун осори зиёди бадӣ навишта мешавад. Дар байни онҳо “Сафарнома”-и Носири Ҳисрав ҷои алоҳидаро мегирад ва ба гуфтаи Малик уш-шуаро Балсир “латифтаррин осори насри форсӣ (тоҷикӣ -С.Х.) аст”.

Муаллифи “Синбоднома” дар муқаддима ишора мекунад, ки китоби “Синдбод” аз тарафи ҳакимони Аҷам навишта шудааст ва дар саҳифаҳои он аклу ҳирад, акоиботи афкори ҳакимон, ғанчинаи ҳиради мардум инъикос ёфтааст.

✓ “Синбоднома” аввал ба забони паҳлавӣ навишта шуда будааст ва дар аҳди Сомониён онро Амир Абулфавориси Фанорӯзӣ ба тоҷикӣ тарҷима намудааст, вале забони асар содда ва аз тазъину ороиши бадӣ ҳолӣ ва орӣ будааст.

Захириддин ҳангоми аз нав кор кардани асар онро бо обуранги нави бадӣ ороиш медиҳад. Дар он синонимҳои танҳову ҷуфт, антонимҳо, қалимаю ибораҳои ҳамоҳангӯҳи ҳамроҳӣ ба кор бурда, шеъру зарбулмасал ғанду ҳикмӯғ ғуногунро ҷой додааст.

Нависанда “Синбоднома”-и тарҷимашударо бо дуррӣ “Оrostavу музайян сохта перояи маъонӣ барбаста” ба ин қи лугатҳои забони мо дар забон ҷорӣ бошад ва “ин китоб ӯ инвория ў мундарис (кӯҳна) нагардад”. •

Имлои баъзе калимаҳо аз забони ҳозира фарқ дорад - авгандан (афгандан), гармова (гармоба), найранҷ (найранг), бихӯ (шакли талаффузи тоҷикӣ, дар форсии Эрон - бех), душхвор (душвор).

Маъни баъзе калимаҳо низ аз забони ҳозира фарқ мекунад: **киса** (халтаи пурзари чудогона, ҳамён), **гандапир** (аҷуза, кампир), **дуруст** (пул, зар), **ёр** (ҳамроҳ, рафиқ), **мехнат** (азобу ранҷ), **дарвакӯ** (даррав, ҳамон замон), **мазидаш** (лапидан, ҷашидан), **ғавзи лӯда** (чормагзи пӯч).

Дар “Синбоднома” калимаҳои гуногуни забонамон ињикос ёфтааст, ки он ба мазмуни ҳикояҳои асар алоқаманд аст. Таркиби лугавии асар асосан тоҷикӣ аст, вале калимаҳои арабӣ ҳам кам нестанд. Баъзе калимаҳои арабӣ, гарчи синоними тоҷикӣ доранд, вале муаллиф онҳоро ба кор бурдааст. Ҳамдуна (маймун), шамсу камар (офтобу моҳтоб), мулуку салотин (подшоҳон, шоҳон), баёз (сафедӣ).

Дар асар номҳо ва истилоҳҳои мифологӣ, афсонавӣ, таъриҳӣ, географӣ, (Азро, анқо, симурғ, Арафот (кӯхи назди Макка), Аҳриман, Букрот, Ноҳид, Баҳром, Исо, Юсуфи Мисрӣ, Зӯҳра, Захҳок, Зулайҳо, Зухал, Инцил, Иблис, Каъба, коф (кӯҳ), Корун, Муштарӣ, Намруд дида мешаванд.

Баъзе ибора, ояту суроҳои “Қуръон”, баъзе шеърҳои шоирони араб ва тоҷику форс вобаста ба мазмуни ҳикояҳои асар низ оварда шудаанд.

Истеъмоли як қисм калимаҳои арабӣ марбут ба санъати саҷъ аст. Муаллиф ҳар он ҷо ки лугатҳои ҳамоҳангӣ тоҷикӣ наёфгааст, калимаҳои арабиро ба кор бурдааст: Эъзозу **иқром** намуд ва **ғофоку ињом** фармуд... аз **ғурраи сабоҳ** то **турраи равоҳ**, эътизоду

ҷд гирифт... бинои ақидати дӯстон ҳолис бар **ақонди замонир** оиди **сароир** бошад, на бар **шавоҳиди зоҳир**.

Ир асар ибораҳои рехта, ибораю ҷумлаҳои ба маъни омада кам нестанд:

Лутк бар оҳани сард задан (кори беҳуда кардан), мисол ан (фармон додан), ба ҷой овардан (фаҳмидан) аз қадом полиз

будан (аз кадом зоту зурёт будан, чй гунг хулку атвор доштан), ин чароғ аз шамъи кй афрухтй (ин гапро (аклро) аз кй ёд гирифтй?).

✓ Забон ва услуби “Синбоднома” бисер душвор нест. Нисбат ба забон ва услуби “Макомоти Ҳамидй” хеле содда аст. Дар айни ҳол дар асар ду равия ё услубро ~~дидан~~ мумкин аст. Забони ҳамаи ҳикояҳо як ҳел нест. Агар баъзеи онҳо содда бошад, баъзеи дигараш ҷое содда ва ҷое душворфаҳм мебошад.

Муаллиф сайъ мекунад, ки нутқу гуфтори қаҳрамонаш пуробу раңг бошад:

Агар Робиаи вакт аст, санг дар қандили исматаш андозам ва агар Зӯҳраи заҳро ба ракбаи ҳизр аст, ба донаи ҳислат дар дом орам.

Баъзе муколамаи персонажҳо аз ибора ва ҷумлаҳои мавзуну мусаҷҷаъ иборатанд. Гуфт: эй хотун, маро бастаи банди латофат ва ҳастаи тири малоҳати худ кардӣ. ...Лаҳзае хафиғ ва ламае латиф ба дукон дарой...

Дар асар сухани тасвирии нависанда якранг нест, яъне ҷое пуробуранг, ҷое соддай оммафаҳм аст:

Пас рӯзи дигар бар шакли зоҳидае таъвизҳо дар гардан афканд ва тасбех баргирифт ва асову рукӯҳ ба даст кард ва ба ҳонаи он зан рафт ва ҳудро ба қаромоту макомот бар ӯ ҷилға з кард ва дили занро дар қабзai амри наҳӣ овард. Ҳар соат ба тоат машгул шудӣ... ба рӯз таом нахӯрдӣ...

Муаллиф ҳолат ва рӯҳияи қаҳрамонро бо қалима ва ибораҳои мусаҷҷаъ баён мекунад. Дар ин маврид қалимаҳои ҳамафаҳмро ба кор мебарад:

Ҷавон бо чигаре қабоб ва ҷашме пуроб ба висок (хона) боз омад. Шабе чун шаби морғазидагои ва ҳолите чун ҳолати мотамрасидагон, на вачҳи қарору на қмкени фирор...Ҷавон бо диле нурдарду рӯҳсорон зард аз ҳона берун омад.

✓ Услуби “Синбоднома” услуби забони китобӣ буда, барои мутолиа ва ҳондан аст, на даҳонакӣ накл кардан. Дар асар ҷумлаҳои мураккаб, мураккаби мусалсали пайвасту тобеъ дида мешавад. Дар асар таъсири гуманизми замон инъикос ёфтааст.

муаллиф дар баёни воқеаҳо воситаҳои гуногуни тасвирро ба кор мебарад, ки шояд дар осори ҳамасронаш дидা нашавад.

Ҳамин тавр, муаллиф бо таълифи “Синбоднома” на танҳо доираи забон ва услуби насли бадеии моро васеъ намуда инкишоф додааст, балки ин китобро, ки қӯҳна шуда қариб аз сахифаи айём маҳв шавад, боз дубора чони тоза бахшидааст.

“Кобуснома”-и Унсур-ул-маолӣ дар таърихи забони адабии тоҷикӣ мавкеи дигар дорад. Ин асар на танҳо бо мазмуну мундариҷаи ҳуд, балки бо ҳусусиятҳои лугавӣ, морфологию синтаксисии ҳуд дорои вежагиҳои дигаре мебошад. Пеш аз ҳама муаллифи асар дар назди ахли қаламу сухан талабҳое мегузорад:

“Агар дабир бошӣ, - менависад ў, - бояд ки бар сухан қодир бошӣ... ва тачовуз кардан дар иборат ба одат надорӣ ва номаи ҳешро ба истиорот ва амсол... ва аҳбор ба навӣ ороста дор... Аммо ҳар сухан, ки гӯй, оливу мустаор ва ширину муҳтасар гӯй”.

Аз гуфтаи ин муаллиф ҷунин бармеояд, ки услуби номанигорӣ дар замони вай ба забони дарӣ (тоҷикӣ) дар ҳама ҷо ба дурустӣ расм нашуда ва тарзи навишт ва ҳусусиятҳои услубии он ҳанӯз пухта Nagarдида будааст. Аз ин рӯ навиштааст:

“Ва агар нома порсӣ бувад, порсии муглақ манавис, ки ноҳуш бувад, хоса порсии дарӣ, ки маъруф набувад... андар номаҳои арабӣ саҷъ ҳунар аст ва саҳт некӯ ва ҳуш ояд ва лекин дар номаҳои порсӣ саҷъ ноҳӯш ояд, агар нагӯй, беҳ бувад”.

Ба ақидаи муаллиф одамро “аз ҳама ҳунарҳо бехтарин ҳунаре сухан гуфтан аст”.

Дар ин асар қалимаҳо дида мешавад, ки дар осори мансури дигарон кам дучор меояд: андакнигириш /кӯтоҳбин, кӯтоҳназар/, бор додан /иҷозат додан, қабул кардан/, пахчбинӣ /пахибинӣ/, секӣ/шароб//, шаранг/захргун/, шукуҳидан/тарсидан/, фароз овардан/пеш овардан/, дасторча/рӯймол, рӯпоккун/, омос/варам/.

“Кобуснома” ҳамчун асари пандомӯзона аз ҷиҳати гаркиби лугавӣ хеле гуногун аст, зеро муаллиф дар 44 боб қариб доир ба тамоми масъалаҳои ҳаёту зиндагӣ: доир ба шинохтани ҳакки падару модар, фурӯтаниву ҳоксорӣ, сухандониву сухангӯй.

худдориву хўрокхурӣ, рафтор дар пиригу ҷавонӣ, хостани дӯстиву шинохтани душмани, илмомӯзӣ, андешаву фикронӣ, ҷавонмардиву шоири... сухан ронда шудааст. Табиист, ки дар ин гуна асар қалимаҳои гуногун инъикос меёбанд.

Дар ин асар қалима-муродифҳои тоҷикӣ ва арабӣ /кор-шугл, душмач-ҳасм, рост-ҳақ, хеш-акрабо, ҷой-мақом рашк-ғайрат, саворӣ-фарасият, саҳт-саъб, ҳунар-саноат, сиришт-хулқ, порсомуслиҳ, панд-насиҳат, бандагулом, роҳ-тарик, баҳра-ҳазз, судфонда ба кор бурда шудаанд.

Типҳои гуногуни қалимаҳои арабӣ. ки шахсу хистати онро ифода мекунанд: наббош/гӯрков/, таррор/дузд, ҳоким/, ҷад/бобо, баҳил, ҳаким, наҳҳос/далло/, байтор/духтури ҳайвонот/ ба кор бурда шудаанд.

Дар ин асар феъли “ҷаҳидан” /кордор шудан, даҳолат кардан/ дига мешавад, ки ҳоло дар забони зинда дар шакли “ҷаҳидан” ва ҷака шудан” истеъмол мешавад: “...бо афзунич ён маҷаҳ”. Қалимаи “шабонарӯз” дар шакли “шаборӯз”, “забон дар шакли “зуфон”, “ёва” дар шакли “ёфа” истеъмол шудааст. Вожаи “ҷав” на ба маъни дони галла, балки ба маъни ченаку андоза ба кор рафтааст: “...агар ин ҳазор динор будӣ, наандешидаме аз ту ва як ҷав боз надодаме”

Дар ин асар бо ёрии суффикси-ина аз исмҳои филизҳо номи асбобу зарф соҳта шудааст: оҳанина, заррина,, симина, рӯина, биринчина.

Махсусан дар тавсифи одам қалимаҳои зиёди мураккаб соҳта шудааст, ки аз қалимаҳои тоҷикию тоҷикӣ ва тоҷикию арабӣ ташкил ёфтаанд: ростқомат, мӯътадилмӯй, мӯъташлӯшт, рӯзбех, лаълғом, паҳикаф, паҳипешонӣ, шаҳлочашм, кушодарӯй, ҳандакокрӯй, қармӯшт, қавитаркиб, сиتابрмӯй /дуруштмӯй/, сиتابрангӯшт /ангӯшт гафс/. сиتابрустухон. қашидаурук-фарроҳсина. сиتابргардан. паҳншикам. барчидасурин. қашиддарӯй, дуруштпӯст, хушканном, бориковоз. муҳаддабкомат /кӯзпушт/.

Нависанда дар истифодай кинояи нозук ва истеъмоли маъни мачозии калимаҳо маҳорати қалон дорад:

“Маншури азли зиндагониро аз мӯи хеш ба рӯи хеш китобате мебиниям, ки онро дасти чораҷӯёи иятавоид сутурд.

Пас, эй писар, чун номи хешро дар доираи гузаштагои ёфтам, маслихат чунон дидам, ки пеш аз он ки номаи азли май расад..., пеш аз он ки дасти замона туро нарм куниад..., ...пеш аз он ки ҳасм бар ту шом ҳурдад, ту бар вай чопт ҳурда бошӣ...шамшери кӯтоҳ ба дасти диловарон дароз гардад. Ва ҳичо гуфтан одат макун, ки ҳамеша сабуӣ аз об дуруст барнаёд...

Зарбулмасалҳои тоҷикӣ ҳамчун масолехи тайёри забон ба мавқеъ ба кор бурда шудаанд: “як дег, ки ду тан пазанд, ҷӯш наёд”, ба ду қадбону хона норӯфта монад”, “дади озмуда бех аз мардумони ноозмуда”, гунчишке ба накда бех, ки товусе ба насия. Ин зарбулмасалҳо то ҳанӯз дар забон мондаанд ё ки бо андаке тагириoti лексикий истеъмол мешаванд.

Дар асар баъзе ибора, ҷумлаҳо ва зарбулмасалҳои арабӣ ҳамчун шоҳид аз гуфтаи дигарон оварда шудааст: “...Аристатолиси Ҳаким гуфт: “Аш-шабобу навъун мин-ал-ҷунуни/ҷавонӣ навъе аз девонагист/”, гуфтаанд: “Аз-зилату зилатун” маозаллоҳ, (аз ҳорӣ ҳудо нақунад, нигоҳ дорад/, Арафафиқ суммат-тарик”. (ҳамроҳро рафиқро пеш аз роҳ (сафар) бояд пайдо кард.)

Дар ин асар бисёр феълҳо бо префикси “боз” соҳта шудаанд: бозхондан, боздодан, бозистодан,, бозмондан, бозхаридан.

Пасоянди - ро бо калимаи “иттифоқ” ҳамроҳ шуда ба маъни “иттифоқан”, “иттифоқ афтодан” ба кор бурда шудааст: “Мард сухани шубон нашунид... то иттифоқро шубон як шаб ин гӯсфандро дар рӯдхона бихобонид...” меандешид. ки бо вай чи кунад. Иттифоқро андар ин миёна Соҳибро аризае падид омад...”

Дар “Қобуснома” ду услубро мушоҳида кардан мумкин аст: яке, услуби қисми асосии асар, ки муаллиф дар мавзӯъҳои гуногун фикру мулоҳиза ронда ба фарзанди ҳуд муроҷиат намуда ўро панд меомӯзад. Ҷумлаҳои ин қисми асар бештар ҷумлаҳои амрӣ буда.

хабархо аксар дар сигаи амрӣ дар шакли инкор ё тасдик омадаанд. “Ва ҳаргиз дурӯй макун ва аз мардуми дурӯй дур бош ва аз аждаҳон даманда матарс ва аз мардуми суханчин битарс...”

“Аммо ба дӯсту душман қарим бош ва бар гунохи мардум саҳт машав ва ҳар суханро бар ангушт мапеч”.

Бисёри ин типи чумлаҳо дар таркиби чумлаҳои мураккаб низ омадаанд: “Аммо ту гуноҳе макун, ки то туро узр бояд хост ва чун кардӣ, аз узр ҳостан нанг мадор”.

Гарҷи чумлаҳои китоб ба писари муаллиф нигаронда шудааст, азбаски ба шахси II гуфта шудаанд, онҳоро чумлаҳои умушишҳас низ метавон гуфт. Ва дӯстони қадаҳро аз чумлаҳи дӯстон машумор, ки эшон дӯсти қадаҳ бошанд, на дӯст. Дӯстро ба фароҳиву тангӣ озмой. ба фарроҳӣ ба зарру ҳурмат доштан ва ба тангӣ ба судду зиён. Доим тозарӯй ҳанданок бош.

Дигар услуби хикояҳои “Кобуснома” мебошад, ки онҳо бештар барои таъкиди фикри гуфташуда оварда шудаанд. Онҳо бештар аз гуфтугӯи ду кас /гӯянда/ ва шунаванда/ ва сухани муаллиф иборат мебошанд. Дар диалогҳо чумлаҳо кӯтоҳ-кӯтс қ оварда шудаанд ва онҳо гувоҳи синтаксиси забони зиндаи асри муаллиф мебошанд:

Таррор ӯро бозхонду гуфт:

— Эй ҷавонмард, зарри ҳеш бозситон ва пас бирав, ки имрӯз ман аз шугли ҳеш бозмондам аз ҷиҳати нигоҳдошти амонати ту.

Мард гуфт:

— Ин амонат чисту ту чӣ мардӣ?

Таррор гуфт:

— Ман марде таррорам ва ту ин зар ба ман додӣ, то аз гармоба бароӣ.

Мард гуфт:

— Агар таррорӣ, ҷаро зарри ман набурдӣ?

Аввали хикояҳои “Кобуснома” аксар бо чумлаҳои яктаркибаи муайяншҳас “шунидам, ки...” “шунудам, ки”, чунон шунидам, ки...” “Ва низ шунудам, ки...” ва ё бо чумлаҳои яктаркибаи номуайяншҳас “мегӯянд, ки...”, “гӯянд., чунин гӯянд,

ки..., “чунон гўянд, ки” ё бевосита аз худи ҳикоя сар мешавад. Забон ва услуби ҳикояҳо хеле содда ва дилпазир мебошанд.

Чунон ки М.Баҳор менависад, “Кобуснома” “сармашки бузурге аст аз бехтарин иншо ва зеботарин насрин форсӣ, ба чуръат метавон гуфт “Кобуснома”-ро дар сафи нахустин аз тарози аввали насли салису комилу зебо ва матбӯни форсӣ гузошт”<sup>1</sup>.

Дар аспи XII майли мардум ба ҳондани китоб ба забони модарӣ бештар мегардад ва аҳли илму адаб, аз он ҷумла Абулмаолӣ, инро ба хубӣ ҳис намуда китоби “Калила ва Димна”-ро аз арабӣ ба тоҷикӣ тарҷума мекунад: “Чун рагбати мардумон аз мутолиаи кутуби тозӣ, менависад ў, - қосир гаштааст ва он ҳикаму мавоиз маҳкур монда буд ва масалан ҳуд тамом мадрус шуда, бар хотири ман гузашт ки он тарҷума карда ояд... мардум аз фавоиди он маҳрум намонад”<sup>2</sup>.

Ин асар аз ҷиҳати таркиби лугавӣ лексикаи хеле гуногунро дарбар мегирад, Мутарҷим “дар бости сухану қашфи иморати он” саъи зиёд ба кор бурда “онро бо аёту аҳбор ва ябёту ашъор муаккад гардонида”, ба ибораи ў, “мурдаи ҷанд ҳазорсол” яъне китоби “Калила ва Димна”-ро ба зевари сухан ороста бо “тазмини амсолу талфики оёту шарҳи рамзу ишорот тақдим намудааст”.

Дар ин китоб баъзе қалима ва ибораҳо бо маънои ҳуд аз забони ҳозира фарқ доранд: Масалан, феъли “овардан” дар шахси III ҷамъи замони гузаштан накӣ ба маънои “накӣ кардан”. “гуфтан” ва феъли таркибии “мисол додан” ба маънои фармон додан ба кор рафтааст:

Гуфт: овардаанд, ки шереб буд...” Бузургмехро ба фармони Кисро ҳозир оварданд ва ўро мисол дод...”

Дар асар бисёр ибораҳо ба маънои маҷозӣ ё қиноя барон ифодаи мағҳуми дигар ба кор рафтаанд: дояи боғ-абр, бачаи ҳор

1. М. Баҳор, Сабкшиносӣ, ч.II, саҳ.113

2. “Калила ва Димна”, бо мӯқобилан ҷопи оқон Абдулазими Қариб. Ҷоли оғсезтии Гулшан, саҳ.26

- гул, шохи ситорагон, симурги сахаргоҳӣ - офтоб, хуршед, лашкари Рум - равшани рӯз.

Лексикаи тоҷикии асар асосан дар забони ҳозира дар иsteъmol ast. Лексикаи арабӣ дар ин асар нисбат ба осори мансури асри XI ҳеле зиёд ast. Maxsusam/dar faslxoi аввали китоб /муқаддима/ қалимаҳои номаънуси арабӣ бештар ast:

самар/хикоя/, ҳасофат/хирад/, зиёу укор/корвонсаро, боғ, замину об/, асмотъ/гӯшҷо/, тасаллуф/чоплусӣ/, ташаввуф/худорой/, мафовазат/ гуфтугӯ, маслиҳат/, итноб/дарозӣ/.

Дар асар синонимҳои ҷуфту алоҳидай тоҷикӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-арабӣ, арабӣ-арабӣ ҳеле зиёд иsteъmol шудааст.

Караму муруват, асосу бунёд, такаллуфу танаввух, розу асрор, масаррату ибтиҳоҷ /шодӣ/, молу матоъ, биму ҳарос саъю ҷаҳд, қасбу ҳирфат.

Дар асар номи сарлавҳаи бобҳо аз арабӣ ба тоҷикӣ тарҷима нашудааст, баъзе зарбумасалу мақолу байтҳои арабӣ айни иsteъmol шудаанд. Баъзе гуфтаҳо аз арабӣ аввал оварда шуда, баъд тарҷимаи он ба тоҷикӣ бо чунин ҷумла шурӯъ мешавад:

“...Маъни ҷунии бишад, ки мулк бе мард мазбурт нағаваду мард бе мол қоим нагардад ва мол бе иморат ба даст наёяд ва иморат бе адлу сиёsat мумкин нагардад”.

Забон ва услуби қисми аввали “Калила ва Димна” на танҳо аз ҷиҳати зиёдии қалимаҳои арабӣ, балки ҷумласозӣ ҳам аз қисми асосии асар фарқ дошта душворфаҳм мебошад.

Дар ин асар асосан ҳамон шактҳои грамматикии марҳатай аввал ба кор бурда шудаанд. Факат ҷамъҳои арабӣ бештар дучор мешаванд: уламо, ашроф, ҳаводис, /ҳодисаҳо/, ҳавошӣ /ҳошияҳо/, вуҳуш /ваҳшиён/, саодот /саодатҳо/, баҳоим /баҳимаҳо-ҳайвонот/.

Суффикси - ғон бо шумораи як ва ду /-яғон, дугон/ ҳамроҳ шуда, маънои нумеративи - то /тогӣ/-ро ифода мекунад: “...ҳар рӯз яғону дугон моҳӣ мегирифтаме...”

Қалимаи “фароҳӯр” ба вазифа ва маънои пешоянди изофи мутобики ё мувофиқи омадааст: “...гӯшту пӯсти ӯ фароҳӯри овоз бошад”.

Синтаксиси “Калила ва Димна” нишон медиҳад, ки он ду типи чумларо дар бар мегирад. Дар ҳикоя чумлаҳои забони гуфтутгӯй ва чумлаҳои забони ҳаттию китобӣ омехта меоянд. Асар бо вуҷуди ин ки тарҷума аст, он қадар ба таъсири синтаксиси забони арабӣ намонда ва чумлаҳояш солиму пухта мебошанд.

Дар чумлаҳои чидааъзо ҳабар баъд аз аъзои чидаи аввал омадааст: “Далеру шучоъ рӯзи ҷанг озмуда гардад ва ёмиин ба вакти доду ситад, зану фарзанд дар айёми фока ва дусту бародир дар айёми навоиб”.

Феълҳои модаъӣ ҳам бо феъл-ҳабари аввал омада, бо дигар ҳабарҳои феълӣ такрор нашудааст. Илми худро дар кор бояд дошт ва аз самараи акт инкитоъ гирифт ва ба андаке мол гамнок набуд.

Дар “Калила ва Димна” чумлаҳои мусаҷҷаъ бештар дида мешавад ва бо ин аз забони насрни давраи аввал фарқ мекунад:

Овардаанд, ки дар марғзоре, ки насими он бӯи биҳишт мұялттар карда буд ва акси он рӯи фалакро мұнаввар гардонища. Аз ҳар шохе ҳазор ситора тобон ва дар ҳар ситорае сипеҳр ҳайром.

Акнун чизе андешидаем, ки туро аз он фарогату моро амину роҳат бошад”.

Минбаъд ин гуна наср, яъне насрни мавзуну мусаҷҷаъ ривоҷ ёфт ва дар осори илмӣ номи “насрни фанӣ”-ро гирифт.

## БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ ЗАБОН ВА УСЛУБИ НАСРИ МАВЗУН

✓ Дар асрҳои XI-XII мо ба типҳои дигари забони осори мансур рӯ ба рӯ мешавем. Дар асри XII насрре пайдо мешавад, ки дар марҳалаи аввали инкишофи забон набуд. Пеш аз ҳама ин тағиинирот дар синтаксис, дар ҷумлаҳандию ҷумлаҳозии наср дида мешавад. Нависандагон гӯё аз якдигар ҷудо-ҷудо мусобиқақуонон асар оғаридаанд, вале ҳар яки он рӯху афкори сотсиалию психологии дигар дорад. Ин типу услуби насрро мо бештар дар “Муноҷоту маколот”-и Аңсорӣ “Макомоти Ҳамидӣ”-и Абӯбакри Ҳамидаддин, “Синбоднома”-и Задирӣ “Калила ва Димна”-и Абӯлмаолӣ мушоҳида мекунем.

Бо вучуди тафовутҳои ҷузъӣ дар байни онҳо дар услуби ниғоришу синтаксиси ҷумлаҳои соддаю мураккаби онҳо умумияту монандие диде мешавад. Табиист, ки ин гуна наср бо услуби худ ба ҳиссу рӯҳи ҳонанда ва шунаванд таъсир мекунад, ўро ба ҳаяҷон меорад. Бо вучуди он ки ҳар яке аз ин осори мансур мазмуну мундариҷаи гуногун, обу ранги дигар дораду дар он сухани дигар интихоб шудааст, аз рӯи ақидаи муаллифонашон, бояд ба ҳонандару шунаванд маъқул шавад, ўро дар ҳайрат монад ва ба ҳаяҷон орад.

Чунон ки таҳқиқгарон қайд мекунанд, то таълифи осори Аنسорӣ, “Калилау Димна”-и Абулмаолӣ, “Макомоти ҳамидӣ” факат дар аввали баъзе қитобҳо якчанд ҷумлаи мусаҷҷаъ диде ва ё дучор мешавад.

Аmmo Абдуллоҳи Анесорӣ дар “Муноҷоту мақолот”-аш мазмуну мавзӯъҳои панду ахлоқӣ ва диниро бо ҷумлаҳои мусаҷҷаъ ифода мекунад, ки он ҳеле синтаксиси мавзун дорад, гӯшро менавозад ва лаззати эстетикӣ мебахшад ва гӯё он наср набуд, шеър аст. Ин услуби наср ва ҷумласозиҳои он талаб мекард, ки си ҳушҳоҳанг бопад ва садою оҳанги талафуз бо як равиш пасту баланд шавад:

“Ошиқ бояд бебок бошад, агарчи ўро бими ҳалок босшад. Ишқи одамӣ ҳор аст. На ном дораду на наиг, на сулҳ дораду на ҷанг... Ишқ дардест, ки ўро даво нест ва кори ишқ ҳаргиз бе муддао нест... Ошиқ ҳам оташ асту ҳам об, ҳам зулмат асту ҳам офтоб. (Муноҷоту мақолот).

Аз намунаи насли Анесорӣ маълум мешавад, ки муаллиф на танҳо ба робитаи маънавии қалимаҳо, балки ба ҳамоҳангии қалимаю ибораҳои ҷумлаҳо мекӯшад. Синтаксиси насли ӯ гӯё гӯшро навозиш мекунад. Ин наср дар ҳақиқат ба забони назм монандӣ дорад. Аз афташ, аз ҳамин аср сар карда ба забоию ҳушҳоҳангии синтаксиси наср /ибораю ҷумлаҳо/ кӯшиш бештар мешавад. Гӯё ба ин услубу тарзи баён забони наср эҳтиёҷе пайдо шуда буд.

Ахли қалами точику форс эхсосоти дигаре пайдо мекунанд ва меҳоҳанд фикри худро дар забони ҳаттию китобӣ бо чумла ва ибораҳои ҳамоҳангӯ ҳамвазну ҳамқофия ифода кунанд. Шояд дигар хел шуданаш барои онҳо мумкин набуд.

Ансорӣ ба воситаи ин гуна наср афкору андеша ва ҳиссиёти худро зоҳиру ошкор месозад ва нутқи мавзуни қофиянок ба мадади ў меояд: “Панҷ ҷиз нишонаи саҳтист: бешукрӣ дар **вақти неъмат**, бебасарӣ дар **вақти меҳнат**, беризой дар **вақти қисмат**, қоҳилӣ дар **вақти ҳидмат**, бехурматӣ дар **вақти сӯҳбат...** /Муноҷоту мақолот/.

Як ҳусусияти синтаксиси ҷумлаҳои мусаҷҷаи Ансорӣ он аст, ки онҳо қутоҳанд:

“...суҳан ҷуз ба ростӣ **набояд** гуфт ва ростро **набояд** иухуфт... Дарди фироқ **на** накӯст, аммо ҷошни шавқу завқ дар уст. Гира ки аз фироқ аст, ҳуину об аст ва ҳуноба ки аз висол аст, **рӯҳи ноёб** аст... /Муноҷоту мақолот/.

Бо вучуди он ки муаллифи “Қобуснома” ҷумлаҳои мусаҷҷаъро дар порсии дарӣ ҳушоянд намедонист, дар асри XI-XII аз афташ насли шеърмонақди мавзунро дар Ҳурросону Мовароунаҳр меписанданд, чунки дар ҳоли дигар мисоли “Синбоднома”-и Захирӣ, “Калилаву Димна”-и Абулмаолӣ ба миён намесомад ва унсурҳои ҷумлаҳои мусаҷҷаъ инкишоф намеёфт ва ба синтаксиси насли баъдина бе асар мемонд, ҳол он ки нависандагони баъдина /Съайд/ структураи насли мавзунро боз ҳам тақмил додаанд.

Шояд ин услуби забони наср ба асосҳои иҷтимоӣ ва психологие такя мескард, ки он ин соҳти ҷумласозии онро низ муайян менамуд. Вай дорои ибораҳои изоғии ҳамқофия, таркибҳои синонимии ҳамоҳанг, ибораҳои сифати феълии ҳамвазну ҳамоҳанг аст.

...Вақте ҷавоне буд бо ҷамоле воғирӯ **неъмате** фоҳир, ҷаҳондида ва гарму сард ҷашида, ҳидмати мулукӯ салотин карда .. /Синбоднома/.

Банд бар пои тоҷдорон инҳанд ва силсила бар гардани **айёрон** банданд. Ҳар киро чунин тоҷе бар сар нашояд, чунин банде бар

**пой набоид.** Шерро, ки асир кунаид, тадбири занчир кунаид. Силсила шавқ бе ҳалқан тавқ набувад. /Макомоти Ҳамидӣ/.

Дар ибораҳои номии изофӣ низ қалимаҳои тобеъкунанда ва тобеъшаванд ҳар ду ҳамоҳанг оварда шудаанд:

**“Хукамо гуфтаанд, ки... равоҳи чиноҳи ҷавонӣ аз мисбоҳи сабоҳи пири пурнурттар...**

Дар дигар маврид қӯшида шудааст, ки таркиб ё аъзоҳои ҷидай ҷумла аз қалимаҳои ҳамоҳанг ҳамқоғия иборат бошанд. Ин ғуна қалимаҳо аксар арабианд:

**“Донистам, ки даври Ҷътизору истиғфор аст, на вакти исрору истиқబор /Макомоти Ҳамидӣ/.**

Чун қадам аз дари ҳӯҷра дарниҳод... бе даҳшату ҳайрат фарёд баровард. Мард дар дasti зан очиз бимонд ҳиҷилу мутаҳайир ва музтару мутаффакир... /Синбоднома/.

Алабиёти суфиён аввал бештар дар Ҳурсон /Ҳирот, Нишопур, Марв/ инкишоғ ёфт ва ба шакли дохилии забон, ба лексика ва баъзе шаклҳои грамматикий бетаъсир намонда буд. Иса яке аз ҳусусиятҳои ҳоси ин услуби забони наср дар он аст, ки таркиби лугавии он асосан тоҷикӣ буда, қалимаҳои арабӣ ҳам аксар тутгатҳое мебошад. ки дар забони мардум ҷорӣ буданд. Синтаксисаш ҷумлаҳои мураккаби пеҷдарпеч нест, балки кӯтоҳ ва сараъзоҳо дар ҷои ҳудашон омадаанд:

Маст бошу маҳурӯш, шикаста бошу ҳомӯш, ки сабӯи дурустро ба даст бараид ва шикастаро ба душ қашаид... Эй азиз, тасаввуф ҷист ва ориф қист? Кор кардану музд наҳостан, ранҷ бурлану боз ногуфтан. Аз дӯст ҳикоят накардан ва бо дӯст ҳикоят ногуфтан /Муноҷот ва маколот/.

Ҷиҳати характерноки синтаксисии забони ҷунин наср аз он иборат аст, ки ҷумлаҳо гарчи амрӣ мебошанду феъл - хабар дар шахси дуюми танҳо меояд, vale онҳо ҷумлаҳои умумишаҳсанд, афкору сухани нависанд ба ҳама нигаронида шудааст:

“...Аз барои андак ҷизе ҳудро бекадр макуни... ҳудро асири шаҳват масоз, дар сафар ҳудро аз он ҳуштар дор... Агар сулҳ бар мурод наравад, омодаи ҷаиг бош, коре ки ба сулҳ барнаёяд, девонагие дар ӯ бибояд /Ансорӣ/.

Таъсири лексикаи арабӣ ва чумлаҳои забони арабӣ дар “Синбоднома”-и Захирӣ ва “Мақомоти ҳамидӣ”-и Ҳамидаддини Балхӣ бештар мушоҳида мешавад. Синонимҳои тоҷикию арабӣ /ҷой-мавзӯъ, мақом, рӯзгор/айём, тамаввулу сарват, ҳозику доно/ҳам алоҳида ҳам пай ҳам ба кор бурда шудаанд.

“Дар рӯзгори гузашта ва айёми рафта бозаргоне буд, ки ба неъмату рафокат шӯҳрате дошт ва ба тамаввулу сарват маъруфу мазкур буд ва дар абвоби иморату дехконӣ ва ҳироҷту бозурготӣ ҳозику доно буд. /Синбоднома/.

Ҳамин тарзи истеъмоли синонимҳо ва қалимаҳои наздики маъно дар қисми муқаддимаи “Калилаву Димна” низ мушоҳида мешавад, ки бештарини онҳо луғати арабианд, онҳо дар чумла пай ҳам оварда шудаанд:

икболу саодат, атрофу ҳавошӣ, илму ҳикмат, адлу раҳмат, иҳмод/ситоиш/у иртиҷо сабабу иллат, макру ҳадиат, музafferу мансур.

б) Дар ҷуҷӯни ибора оварда шудаанд: подшоҳи асрӯ малики даҳр, айёми умру рӯзгори давлат, маърифати корхову шинохти манозими он раъи соқибу фикрати соиб, шиом аклу мурӯ адл, қамъи ҳасмону қаҳри душманои.

Дар асрҳои XI-XII дар натиҷаи пайдоии тасаввуф дар боби ақоиди онҳо китобҳое низ навишта мешаванд. Дар он ҷое, ки ақидаи сӯфиён паҳн мешуд, осори ҳаттии онҳо, ба ин восита қаломи бадени онҳо /бо вуҷуди нобаробар паҳн шудан/ интишор мейғт.

Аз китобҳое, ки дар мавзӯъҳои динӣ ва ақоиди аҳли тасаввуф навишта шудаанд, метавон “Кимиёни саодат”, “Насихат-ул-мулук”-и Газзолӣ, “Асрори тавҳид фӣ мақомоти шайҳ Абусаъид”-и Муҳаммад бинни Мунаввар ва “Тазкират-ул-авлиё”-и Атторро ном бурд.

Мавзӯи осори онҳо тасвири рӯҳия ва ҳиссииёти баланди инсонӣ аст. Онҳо мӯътакид буданд, ки тамоми таассуротро бо қалиима ифода кардан мумкин нест. Бинобар ин онҳо мачбур буданд, ки рӯи забони осорашон бисёр кор кунанд ва ин қисман сабаби пайдоии лексикаи маҳсус бо семантикаи дигар гардид.

“...порае п~~е~~ еши  
корвон дарраси~~л~~дй.  
шаб ба ин тарти~~л~~б ме  
монда шуда буд~~л~~ам

Чумлахой ин  
Баъзе чумлахой~~л~~ муса  
нестанд, дар он~~л~~о~~л~~ о~~л~~  
мешавад ва беш~~л~~тар  
ин тавр гуфта~~л~~а на

“Макомо~~л~~ти ха  
макому як мука~~л~~дим  
Бадеъ~~л~~-и Баде~~л~~-уз-  
Косим бинни~~л~~ари  
асосан точики~~л~~, ва  
низ хеле зиёд~~л~~ст: Р  
(чарог), истик~~л~~ол~~л~~  
(бомдод, шўъл~~л~~и ка-  
хилула (дар~~л~~и чоб  
(созмонӣ кард~~л~~ан),  
шайб (сафедий~~л~~ мӯй

Яке аз с~~л~~абабҳ  
муаллиф фикр~~л~~анд  
ва ифода кар~~л~~дан  
набудааст ё м~~л~~удли  
бинобар ин~~л~~им~~л~~  
мусаччаъ хеле~~л~~ зиёд  
ва қуюд муко~~л~~оти

Хукамо~~л~~ гуфт  
бешсурурттар~~л~~исту  
пурнурттар, к~~л~~о~~л~~и  
бояд чун офт~~л~~оби  
истигфор~~л~~исту

Забон~~л~~ бал~~л~~  
як хел д~~л~~исту  
мусаччаю~~л~~м~~л~~и~~л~~и

авом онро дарёбад... Максуди ин китоб ҳалқанд, ки ин маъниро<sup>0</sup>  
ба порсӣ илтимос карданд ва суханро аз ҳадди фаҳми эшон на гвон<sup>1</sup>  
даргузошт".

Порчае аз мақолоти Абдуллоҳи Ансорӣ меорем, ки он ҳам  
намунаи забони соддаи онҳо ба шумор меравад ва дар насиҳати  
Низом-ул-мулки вазир гуфта шудааст:

"...Ё Низом, дар риояти дилҳо кӯш ва айби мардум бипӯш  
ва дин ба дунё мафурӯш... Аз худ лоф мазан, балоро натиҷаи ҳаво  
дон. он чӣ нањходай бармагир, нокардаро карда машумар, дилро  
бозичаи дев масоз..."

Ба фикри мо, забону услуби ин типи адабиёт аҳамияти қалон  
дошт. Аз як тараф, ин услуб ба сoddагии худ ба воситаи маҷлисиҳои  
сӯфиён дар шакли шифоҳӣ дар байни оммаи зиёде паҳн мешуд ва  
аз тарафи дигар унсуру нормаҳои забони адабӣ, маҳдуд ҳам бошад,  
дар байни мардум паҳн мегардид ва то андозае забони гуфтугӯиро  
аз вайроншавӣ нигоҳ медошт.

Баъзан дар осори динӣ ва сӯфиёна қалимаҳои мураккаберо  
метавон дид, ки шожд муаллифи асар соҳта бошад: камранҷ,  
салоҳчӯйӣ, бисёртоат, андакзиллат, андакфузун, накӯкирдор,  
кӯтоҳтамаъ, забонхуш, пешоникушода. /Кимиёни саодат/.

Дар осори аҳли тасаввуф асосан ҳамаи шаклҳои  
грамматикии ҳиссаҳои нутқ, ки дар марҳалан аввал ба кор мерафт,  
истеъмол шудааст. Фарқ дар ин чост, ки дар феълҳо пешванди  
“ҳаме” камтар дучор мешавад. Пешоянди “дар” нисбат ба “андар”  
бештар шаклҳои або, абе, абар дар насири ин аср дучор намешавад.

Дар “Кимиёни саодат” пешоянди “фаро” ба маъни “дар  
пешӣ” “пешӣ”, “Сухани некӯ гӯй фаро дигар кас. Ҳар кӣ ду зан  
дорад, фаро ҳар яке гӯяд: туро дӯст дорам. Курс оварданд барои  
гулом. Саге андаромадад, гуломи яке фаро ӯй андохт.

Аксар ин осори мансур аз ҳикояҳо ва қиссаҳои хурд-хурд  
иборат буда, синтаксиси ҷумаҳои он диалог, саволу ҷавобро дар  
бар мегирад. Сухани муаллиф аз феъли “гуфтан” иборат аст.

Ҷумлаҳои гуфта ва навиштаҳои сӯфиён оҳангу интонации  
маҳсус дорад ва баъзеи онҳо мавзуну мусаҷҷаанд:

“...порае пеши шутури корвон бирафтаме ва бихуфтаме, то корвон даррасидй. Пас бархостаме ва бо корвон бирафтаме. Як шаб ба ин тартиб мерафтаме ва шаб бегох гашта буд ва ман азим монда шуда будам ва хоб бар ман галаба карда “Асрори тавхид”.

Чумлаҳои ин асардо хеле кӯтоҳ ва аз суханорӣ ҳолианд. Баъзе чумлаҳои мусаҷҷаҷа ба шеър мемонанд, вале онҳо ҳанӯз шеър нестанд, дар онҳо оҳангу унсруҳои забону услуби назм ҳис карда мешавад ва бештар барои ҷалби таваҷҷӯҳи шунавандаву ҳонандагӣ ин тавр гуфта ва навишта шудааст.

“Макомоти ҳамидӣ”-и Ҳамидаддини Умари Балҳӣ аз 24 макомуни як муқаддима иборат буда, асар дар пайравии “Макомоти Бадеъӣ”-и Бадеъ-уз-замони Ҳамадонӣ ва “Макомоти Ҳарирӣ”-и Қосим бинни Ҳарирӣ навишта шудааст. Таркиби лугавии асар асосан тоҷикист, вале қалимаҳои номаънусу номафҳумии арабӣ низ хеле зиёд аст: равоқ (шабонгоҳ), ҷаноҳ (булӯ, бозу), мисбоҳ (ҷароғ), истиқбол (бузургӣ, талабдӣ), роҳ (сурӯру шодӣ), сағҳӣ (бомдод, шӯълаи қандил), ҳузраг (сабзӣ, қабудӣ), нузрат (тозаӣ), ҳилула (дар ҳичҷои шудан), муҳаввӣ (нерӯдигӯҳанд), эҳтизоз (созмонӣ, кардан), матия (шутурсаворӣ, кардан), баёз (сафедӣ), шайб (сафедии мӯй), сабӣ (қӯдакӣ), иғлол (гулҳо).

Яке аз сабабҳои истеъмоли қалимаҳои арабӣ дар он аст, ки муаллиф фикру андеша ва ё воқеаро ба ҷумлаҳои мусаҷҷаҷа баён ва ифода карданӣ мешавад. Чун қалимаҳои тоҷикий қифоя набудааст ё муаллиф дар пайдо кардани онҳо саъӣ накардааст, бинобар ин қалимаҳои арабӣ дар ибораву ҷумлаҳои ҳамкофияту мусаҷҷаҷа хеле зиёд ба кор бурда шудааст. Шайҳо, салосилу иғлол ва қуюд мукофоти таҷовузу ҳудуд аст.

Ҳукамо гуфтаанд, ки заҳрҳо ҷавонӣ аз роҳи (хушии) пирӣ бешсууртгар асту равоҳи ҷиноҳи ҷавонӣ аз мисбоҳи сабоҳӣ пирӣ пурнуртгар, ки он савод (сиёҳӣ) чун сояи наврӯз созандагӣ аст ва ин бояд чун офтоби тамуз сӯзандагӣ... Донистам, ки даври ӯтироузу истиғфор аст, на вакти исору истиқбор.

Забон ва услуби “Макомот”-и Ҳамидаддин дар ҳама бобҳо як хел аст. Баъзе мақолаҳои услуби душворфаҳм, ҷумлаҳои мусаҷҷаҷаю мавзун заёдатар, қалимаю ибораҳои номафҳум бештар

дорад, баъзе калима ва ибораҳо ба маъни мачозӣ ба кор рафтаанд: чун насими сабо бар ман бигузашт ва рӯзу шаб дари айшу тараб дарнавашт, аргувони ораз зарирӣ (зард) шуду базмхонаи ҷавонӣ ба ҳабскадаи пирӣ бадал гашт ва мӯи кирӣ ба баёзи пирӣ маъюб гашт. Шаби ҷавониро субҳи пирӣ бидамид ва лашкари занғӣ (шаб сиёҳӣ, торикии шаб) аз сипоҳи румӣ (рӯз, рӯшноии рӯз) бирамид.

Муаллиф дар иншиои асар бештар ба соҳти ҷумла дикқат додааст ва саъӣ кардааст, ки ҷумлаҳояш мусаҷҷаъ бошанд: Чун соате зор бигирист, ҷашм боз карду дар мо нигарист. Пас як-якро ҳамедид ва дар рӯи ҳар як ҳуш-ҳуш меҳандид. Чун назар дар ман андоҳт, ба акси оинаи дил маро бишноҳт.

Дар ҷунин ҷумлабандӣ ва ҷумласозӣ фикри муаллиф ба ёфтани калима (феъл, исм, сифат) ва таркибу ибораҳои ҳамвазну ҳамоҳанг равона шудааст. Дар асар муколамаҳо (диалог) махсусан муколамаҳои кӯтоҳи забони гуфтугӯй қарib дида намешаванд. Баъзан муколамаҳо баъди сухани муаллиф оварда шуда бошанд ҳам, онҳо ҳам ҷумлаҳои мусаҷҷаъанд: Гуфт:

- Эй пир, ба ошиони дил ба ми ошёна омадай ё чун дигарони ба назори вайронаву девона.

Муаллиф зарбумасал ва ё ибораҳои рехтаи забонамонро дар ҷунин ҷумлаҳо бо тағиiri шакл ҷой додааст: ...Хукамо гуфтаанд, ки по аз домани гилем бигузарад, сармои даю баҳманаш бифусурад. (зарбумасали “поятро ба андозаи гилемат дароз кун”).

Синонимҳои ҷуфт низ истеъмол шудаанд: зоду роҳила, гулӯ банд, саҳрову дашт, иғолу қуюд, сукуну қарор, шуабу завоё. Ин синонимҳо бештар арабию арабианд, камтар аз синонимҳои тоҷикию арабӣ иборатанд.

Дар асар феълҳои муштараккомпонент (мукаррару мустаҳкам гашт), феълҳои таркибии атрибутивӣ (қасди он букъа кардам, азми тавғу гашт кардам), низ дида мешавад.

Дар асар пешояндҳои таркибии аз пешоянди аслии тоҷикий ва аз калимаҳои арабӣ соҳташуда дида мешаванд: ба воситан, бар савби (ба сӯи, тарафи).

Умуман асар ба забон ва услуби душвор навишта шудааст.

## ✓ ЗАБОН ВА УСЛУБИ ОСОРИ ТАЪРИХӢ

Агар дар асри X асарҳои таърихӣ аз арабӣ ба тоҷикӣ (порсии дарӣ) тарҷима шуда бошанд, дар ин давра асарҳои таърихӣ бевосита ба забони тоҷикӣ навишта шудааст ва баъзеашон тарҷима шудаанд. “Таърихи Байҳакӣ”-и Абдулғазли Байҳакӣ, “Зайн ул-аҳбор”-и Абдулҳаи Гардезӣ, “Сиёсатнома”-и Низомулмулк, “Форснома”-и Ибни Балхӣ, “Роҳат-ус-сӯдур” ва “Ост-ус-сӯрур”-и Ҳаҷмиддини Ровандӣ, “Таърихи Систон” ба тоҷикӣ навишта шуда. “Таърихи Бухоро”-и Наршахӣ ва “Таърихи Яминӣ”-и Абунасри Утбӣ аз арабӣ ба тоҷикӣ тарҷима шудаанд.

Дар байни забон ва услуби осори бадеъ ва таърихӣ ҳадду ҳудуди фосиле нест, ки онҳоро аз ҳам чудо кунад. Ин осор бар поян асарҳои гузашта бо истифода намудани ганҷинаи бузурги сухани забони китобӣ ва забони зинда оғарида шудааст. Яке аз асарҳои ин давра “Таърихи Систон” мебошад. Дар ин асар вокеа о ҳодисаҳо ба таври муҳтасар ва бо забони соддаю фахмо нависпа шудааст. Дар ин бора муаллиф навиштааст: “...аммо шарт дар аввали китоб ихтизор аст, то хонандаро малолат кам гирад”.

Дар ин асар дар бораи расму одоби тоисломии тоҷикони Систон навишта шудааст.

“Гаршосбу наберагони ў то Фаромурз бинни Рустам ҳама бар ин тарикат буданд, ки Одам алайхиссалом оварда буд. Бомдод ва ба вакти завол (пешин) ва шабонгоҳ намоз кардандӣ ва парастиши Эзиди таоло. Пас аз он бад-он шугл рафтандӣ ва садака бисёр додандӣ ва ҳамеша мизbon будандӣ ва меҳмонро некӯ доштандӣ ва ин ҳама аз ҷумлаи фароиз доштандӣ бар хештан”.

Дар “Таърихи Систон” калимаҳои нав аз қабили феълҳои таркибие, ки ҷузъи номиашон калимаҳои арабӣ мебошад, нисбат ба асри X бештар истеъмол шудааст: ба азоб мондан (хайрон мондан, тааҷҷуб кардан), мазолим кардан (ҷаўру ситам кардан, шикоят аз зулму ситам), ҳамла кардан, забихат кардан, хиёнат кардан, шикоят кардан, холӣ кардан (хилват), фирор кардан (гурехтан), кассос кардан (куштан), ҳазимат кардан (аз майдони ҷанг гурехтан).

Баъзе феълҳои таркибӣ бо семантикаи худ андаке фарӯдоранд: фармон набурдан (итоат накардан, саркашӣ кардан), хон баргирифтан (дастархон гундоштан) сар кашидан (саркашӣ кардан, итоат накардан). Қисми номии феъл бо ибораи изофи омадааст: **мулозиммати таҳт** накард, **ҳарбе саҳт** кард.

Муаллифи “Таърихи Масъудӣ” маъруф ба “Таърихи Байҳакӣ” ба муносибате дар асарап худашро “тоҷик” мегӯяд:

“... бар ҳама рӯйҳо ҷанг саҳт шуд ва ману **моманди маи тоҷикон** намедонистем, ки дар ҷаҳон кучоем...”

Ин асар, гарчи асари таъриҳӣ аст, вале ҷиҳати услуби нигориши он рӯзномаро мемонад. Муаллиф бисёр воқеаҳоро худ диди иштирок карда, шунида ё дар аҳборҳо ҳондааст ва дар асар сабт намудааст. Дар асар тасвирҳои дарози зиёд нест, балки пеш аз ҳама тасвири сурати воқеа, ҳодиса, одамон, предмету табият мебошад:

“Ва агар ин подшоҳро он рӯз ҳазор савор нек яқдаст ёрӣ додандӣ, он корро фурӯ гирифтӣ, валекин надоданд. Ва амир Мавдудро дидам..., ҳуд рӯй ба қарбуси зин ниҳода, шамшер кашида ба даст ва асп метоҳт ва овоз медод лашкарро, ки: “Эй ноҷавонмардон, саворе ҷанд сӯи ман оед! Ва албатта, як савор посух надод, то нағмед наздики падар бозомад ва гуломони тоҷикон бо амир нек биистоданд ва ҷанги саҳт карданд”.<sup>1</sup>

Аз рӯи ҳусусиятҳои забонаш “Таърихи Байҳакӣ” дорон үнсурҳои барҷастаи бадей низ мебошад. Ин асар гӯё инъикоси забони зиндаи асри муаллиф аст. Аз ду ҷиҳат барои таърихи забони адабии мо аҳамияти мухим дорад: яке аз ҷиҳати лексика, дигаре-сintаксис.

1. “Таърихи Масъудӣ” маъруф ба “Таърихи Байҳакӣ” из Абдулғазли Муҳаммад бини Ҳусайнӣ Котиб Байҳакӣ бо мӯкобила, тақседу ҳавошӣ ва таълиқоти Саъид Нағифӣ, Техрон, 1326, саҳ. 698.

Муаррих воқеаҳоро батағсил баён карда ва ё агар дар бораи шаҳсе бештар сухан ронда бошад, онро барои пасояндагон кардааст. Худи ўдар ин бора менависад:

“...Чунон донам, ки хирадмандон, ҳар чанд сухан дароз қашидам, биписанданд, ки ҳеч навиштае нест, ки он ба як бор хондан наярзад ва пас аз ин аср мардумони дигар асрҳо ба он руҷӯй қунаанд ва бидонанд”...

Муаррих ба истеъмоли вожаҳои алоҳида бисёр дикқат медиҳад. Масалан, дар “Таърихи Байҳакӣ” қалимаи саҳт на танҳо ба маъни худ аломатро ифода мекунад, балки боз ба маъни хеле, бисёр истеъмол шуда бештар дараҷаю аломати аломатро ифода мекунад:

...амир бад-ин муаммо, ки расид, саҳт шод шуд... Бусаҳл гуфт: “саҳт осон аст, агар ин корҳо пинҳон монад”. Ҳарчанд ин ҳол пӯшида камонад ва саҳт бузург ҳалале афтад. Ё амир-ул-мӯъминин, ман саҳт пагоҳ омадаам... Аммо ҳурматаш саҳт бузург буд.

Дар ин асар феъли “афтодан” ҳам ба маъни аслиаш ва ҳам дар ибораҳои феълий ба маъноҳои гуногун (рӯй додан, воқеъ шудан, мурдан, дучор шудан) омадааст: Ҳамагон дар ҷоҳ афтид... (галтид). Бусаҳлро ин ҷо коре бияфтод (коре баромад)... то Сарасе расидем,... дар роҳ ҷандон сутур бияфтод (галтида мурд), ки онро ҷондоза набуд... Маро гумон афтод, ки...(гумон пайдо шуд) Дар ин роҳ набояд... ҳалале афтад, ки акнун ҷунин мусибате афтода, эшонро ҷо афтодааст (рӯй додааст), ки гурӯсна бояд буд.

Қалимаи “набера” дар шакли “напаса” низ омадааст.

Дар ин асар типҳои гуногуни лугатҳои забонамон гирд омадааст: /марди дуто нестӣ-дурӯј нестӣ, ҳолӣ кардан - ҳилват кардан, заҳра таркидан - заҳра кафидан, талҳакаф/захракаф/шудан -саҳт тарсидан, дилхуш гардондан - ҳурсанд, кардан, сипар афкандан - таслим шудан/, боз намудан - шарҳ намудан, баён кардан, тағсил додан:

Ин подшоҳ гузашта шуд... аҷоиб бисёр афтод ва бознамоям ба ҷои ҳеш... хонандагонро муқаррар гардад, ки дунёи дуранг ба ними пашиз наярзад. Амир... бо ман шабе ҳадис мекард ва ахволу асрори саргузаштҳои ҳеш бозменамуд.

Байхакӣ ӯбар хилофи дигар таърихнависон ба майдадаҳои зиндагӣ майшат, сӯҳбату муколамаи шахсон дикқат додааст. Ин кори ӯ ба забони асар, маҳсусан лексикаи он, бе асар намонда таркиби лугавии онро хеле рангоранг гардонидааст:

“...Чун миёни сарой бирасидам, ёфтам Афшинро бар гӯшан садр нишаста... Бӯдулаф ба шалворе ва ҷашм баста, он ҷо бинишонда ва сайёф шамшер баражна ба даст истода ва Афшин бо Бӯдулаф дар мунозира ва сайёф мунтазири он, ки фармон дихад, то сараҷ бияндозад. Ва чун ҷашми Афшин бар ман афтод, саҳт аз ҷой бишуд ва аз ҳашм зарду сурх шуд ва **рагҳо яз гардишиш барҳост...** Фаро истодам ва аз тарзे дигар сухан пайвастам: ситудани Аҷамро, ки ин мардак аз эшон буд ва аз ҷамини Усрӯшана ва Аҷамро шараф бар Араб ниҳодам, ҳар ҷанд ки донистам, ки андар он базан бузург аст, валекин аз баҳри Бӯдулаф”.

Дар “Таърихи Байхакӣ” калимаҳои арабӣ, ҷо тавре ки тадқиқотчиён мегӯянд, аз сад даҳ калима рост меояд, ки он лугате аст, тоҷикӣ надорад, ё лугати дарборӣ, сиёсӣ ва илмӣ ё динӣ аст, ки вориди забони тоҷикӣ шудааст.

Баъзе ҷумлаҳои арабӣ: “азза ва ҷалла” раҳматуллоҳи алайҳ “разиоллоҳу анҳу” “ҷазокаллоҳу ҳайран” ҳамчун ибораҳои гайёр ба кор рафтаанд.

Баъзе калимаҳои арабӣ дар шакли ҷамъи арабӣ **ҳадам/ходимон/салотин/султонҳо** оварда шудааст.

Дар “Таърихи Байхакӣ” ҷонишини “шумо” чун дар забони ҳозира дар шакли “шумоён” низ дидад мешавад:

Довуд гуфт:

— Бузурго ғалато, ки шумоёнро афтодааст. “...ман нигоҳ мекунам ва аз ҷаноҳҳо шумоёнро мадад мефиристонам.

Дар асар дар соҳтани тарзи мʼафӯли феъли “омадан” ба ҷои “шудан”, бештар омадааст: “ин нома чун **иабиштә омад**, ҳайлгошро бихонд. Ман ин пайтом надодам ва расво шавам ва **Косим кушта ояд...** хуни Ҳасанак рехта ияёйд...

Дар ин асар пасоянди - ро ба вазифаҳои грамматикии дигаре ба кор рафтааст.

Барои ифодай замон ба маъни пешоянди “дар”: Офтобзардро амир ба Оби равон расид. Бомдодро манзиле рафта будем. Ва намози дигарро пул ончунон шуд... Мардум истода буданд ба наззора наздики намози дешниро. Фазл бозгашт... ва намози дигарро наздики Ҳорун омад.

Дар “Таърихи Байҳакӣ” таркибҳои пешоянду пасояндордида мешавад: Ҳар хорие, ки пеш ояд, бибояд кашид аз баҳри Будулафро.

Дар ин асар пешоянди “фаро” (дар пеш) ва “бар асари” (аз дунболи, паси) дучор мешавад: Эшон низ бирафтанд ва ман бар асари эшон бирафтам. Роҳи Гур гирифтем ва амир низ бар асари мо ними шаб бардошт.

Касеро заҳра нест, ки фаро эшон сухане гӯяд.

Дар асар ҷумлаҳои забони гуфтугӯи ҳалқ, соҳти ҷумлаҳои китобӣ мушоҳида мешавад.

“Ҳорун гуфт:

— Моро панде дех ва сухане гӯй, то онро бишнавем на бар он кор кунем.

Гуфт:

— Эй мард, гумоштай бар ҳалқи худои азза ва ҷалла... ҳулкро чун ҳалқи худ некӯ гардон, то гандумнамои ҷавфурӯш набошӣ.

Халифа гуфт:

— Хостем то туро аз ҳоли таиг бираҳонем ва ин фармудем.

Умарӣ гуфт:

— ... ин чаҳор дорам ва агар гами эшон нестӣ, напазируфтаме, ки маро бад-ин ҳоҷат нест”.

Дар “Таърихи Байҳакӣ” ҷумлаҳои кӯҳди гуфтугӯй, маҳсусан дар муколама бисёр оварда шудааст: “Бўлҳасани Дилшодро он ҷо ёфтам савор шуда ва ман низ аспе ба даст овардам ва ба насия ҳаридам ва бо ёрон ба раҳ афтодем. Ва Масъуди Лайс маро гуфт, ки Султон аз ту ҷанд бор пурсид, ки Бўлғазлро чун афтода бошад?” ва андӯҳи ту меҳӯрд. Ва намози дигар пеш рафтам

бо мӯзай тангсок ва қабои куҳан ва замин бӯса додам. Бихандиду гуфт:

— Чум афгодӣ? Ва локиза сохте дорӣ?

Гуфтам:

— Ба давлати худованд ҷон беруи овардам...

— Бихонед ин ҳочибсаройро.

Бихондайд ва меларзид аз бим... бар каронаи ҷӯи бузург саройпарда ва ҳаймаи бузург зада буданд ва саҳт бисёр лашкар буд дар лашкаргоҳ".

Паи ҳам овардани синонимҳо дар ин асар кам бошад ҳам диди мешавад: рою тадбир, пиру кӯҳан, тезтаку даванда.

Дар байнни осори мансури асри XI-XII "Сиёсатнома" ё "Сияр-ул-мулук"-и Низом-ул-мulk аз беҳтарин асарҳо ба шумор меравад. Чунон ки М.Баҳор дар "Сабкшиносӣ" ном асари худ менависад, ин китоб "аз ҳайси равонӣ ва саҳулати ибороту эъҷоз шабех ба насли Балъамӣ аст, вале аз ҳайси луготу истилоҳоти тоза ва доштани киноёту истиороту ирсол-ул-масал ва мӯжассам соҳтани матолиб ва баҳс дар ҷузъиёт ва равшангарии ағроғу ҷавониби ҳар мавзӯъ ба "Таърихи Байҳақӣ" шабех аст..."<sup>1</sup>.

Худи муаллиф дар бобати иншои ҳуд сухан ронда менависад:

"Он чӣ бандаро аз дидаву шунида ва дониставу ҳонда фарот омад, ёд карда шуд... ва ин ҷанд ғасл бар сабили ихтиisor навишта шуд ва он чи лоиқи ҳар ғасле буд, дар он ғасл ёд карда шуд ба иборати равшам.

Дар "Сиёсатнома" ду услубро мушоҳида кардан мумкин аст.

1. Услуби тарзи суханронӣ ва муҳокимаронии ҳуди муаллиф:

"Ва ҳеч подшоҳе ва худованди фармонеро аз доштану донистани ин китоб ҷора нест, ҳосса дар ин рӯйгор, ки ҳарчанд бештар ҳонанд, эшонро дар корҳои динӣ ва дунявӣ бедорӣ бештар афзоид ва дар аҳволи дӯсту душман дидорашон бештар дарафт гад.

2. Забон ва услуби ҳикоя, киссаҳои таъриҳӣ, ки муаллиф ба муносибате дар китоб ҷой дода таҳrir кардааст.

1. М.Баҳор, Сабкшиносӣ, ч.П, саҳ 95.

“Гандапир хабар ёфт, ки малик ба фалон шикоргох хоҳад шуд ба фалон рӯз. Гандапир бархост, пурсон-пурсон ба саҳтиву душворӣ бад-он шикоргох шуд ва паси ҳопшке бинишаст ва он шаб биҳуфт. Дигар рӯз Нушервон даррасид ва бузургони лашкар ҳама дар гузаштанд ва ба шикор кардан машгул шуданд”.

Таркиби лугавии асар асосан аз катимаҳои тоҷикӣ иборат мебошад. Дар “Сиёсатнома” бисёр ибораҳои феълии забони гуфтутгуи ҳалкамон маҳсусан дар ривояту ҳикояҳои таъриҳӣ хеле зиёд инъикос ёфтааст... бо эшон бас наомадан, гардаикашӣ кардан, дар обу оташ рафтани, заҳра доштан, ба даст омадан, дилгармӣ додан, замни ба даидон гирифтани, ҷа кардан /сар додан/, обрӯй рехтан, дум чунбонидан.

Ин ибораҳо ва ибораҳои дигар тасаввuri моро дар бораи таркиби лугавию фразеологӣ ва соҳти грамматикии забони зиндаи асри муаллиф бештар мекунад.

Гандапир саҳт андар монд ва ҳеч инсоғ наёфт. Тамаъ аз ӯ бибурид ва ба ҳуд гуфт:

“Оҳани сард мекӯbam. Худои таоло забари ҳар дасте оғардидааст. Ҷашмаш ба Амру Лайс афтод, дилаш бисӯҳт.

Ибораҳои рехта, дар “Сиёсатнома” ба гумони мо, наъар ба дигар асарҳо зиёдтар истифода шудааст.

“Ин дӯст динор дар остин ниҳод ва аз пеиди малик берун омад, бар сифате ки дар пӯст намегуниҷид. Донед, ки ман ҳамаи умр ба некномӣ ва некӯкорӣ гузоштаам /гузарондаам С.Х./ ва акнун ки ба лаби гӯр расидаам, воҷиб нақунад, ки коре кунам...

...ин чӣ гуфтед, аз сари ҳамон ҷонагӣ гуфтед ва аз шумо ҳамин ҷашм дорам. Пас рӯй турш кард... Сафуктагин ҳилоф кард... дугурӯҳӣ дар миёни гуломон афғанд. Ами р мегӯяд, ки як лаҳза ба сарон ман ранҷа бош. Пирамард рӯй турш карду гирех бар абрӯ афғанд, ҳеч қасро камтар чизе зиён нашуд ва аз шодӣ дар пӯст намегуниҷид.

“Чун гӯшт гаида шавад ба намак илоҷ тавон кард, чун намак гаида шавад, ўро ба чӣ илоҷ қунаид” /Сиёсатнома, 105, 213-214/.

Ибораи рехтаи “аз борон гурехтану дар новдон” афтодан /Дайламон аз борон бигурехтанд ва дар новдон афтоданд/ бо ҳамон шаклу вазн дар тоҷикӣ давом дорад, vale дар форсии имрӯза ба ҷои он “аз ҷола дар омада /баромада - С.Х./ ба ҷоҳ афтодан” ба кор меравад.<sup>1</sup>

Зарбулмасалҳо ҳамчун материали тайёри забон истифода шудаанд:

...масал задаанд дар ин маъний, ки “хона ба ду қадбому моруфта бувад ва ба ду қадхудой берон” (вайрон).

Баъзе калимаҳо бо маъни худ аз забони ҳозира фарқ доранд ё яке аз маъноҳояшон аз забони ҳозира фарқ мекунад, ё ба он маъни дар қисме аз лаҳҷаҳо мондааст. “Алптегин чун аз Абӯҷаъфар бинардоҳт /ъяне кори ўро тамом кард, дар ҷанг шикасташ дод С.Х./ - Ҷандон биёмаданд ба тамаъи ганимат ба газо, ки чун арз кард, ёздаҳу понсад савор пиёда баромад... Ва агар баъд ин аз зердасте ва дарамҳаридае гуноҳе дидор оғд /ба вуҷуд оғд - С.Х./, нахуст бояд ки маълуми мо гардонӣ. Имрӯз баргағдед, то фардо дидор оғд /пайдо шавад, рӯй дихад/. Чун бар ин ҳадис як-ду моҳ баромад. /гузашт/.

Калимаи “дарвакт” ба маъни “даррав” “ҳамин замон” ба кор рафтааст: “Нӯшервон гуфт: “зех” Дарвакт ҳазинадор ҳазор динор бад-ин пир дод.

Калимаи “нек” ба маъни «бисёр, зиёд» ва “сабук” ба маъни “зуд” ба кор рафтааст: “турк бо гуломон аз дари сарои ҳеш бадар омад ва моро нек бизаданд ва дасту пои мо бишикастанд. ...Ҳамин шуниданд, сабук бозгаштанд ва маълуми малик Анушервон карданд.

Дар ин асар калима ва ибораҳои пагоҳ /саҳар/, намози дигар, намози пешин, намози шом, намози ҳуфған барои ифодаи ҳиссаҳои вакт ва гузаронидани намоз ба кор рафтанд, ки ҳоло ҳам дар забони зинда ба ҳамон маъно ба кор мераванд. Дар форсии

1. М. Бахор. Саббқиноси. ҷ. П. саҳ. 103

муосир ба чои номи точикӣ (форсии) намозҳо вожаҳои арабӣ ба кор бурла мешавад.

Калима ва истилоҳҳои арабӣ, дар асар аз 10 фоизи таркиби лугавии китоб беш нестанд. Бештарини онҳо калимаҳо мебошанд, ки муродифи точикӣ надаштаанд: *мамлакат*, *вилоят*, *райят*, *халқ*, *мутазолим*.

Гурӯҳи дигари онҳо бо синонимҳои точикиашон: подшоҳ-малик, ситамгар-зелим, дод-адл, нонвой-хаббоз, хиргоҳ-хайма баробар ба кор бурда шудаанд.

Дар ин асар калимаҳои зввалини туркӣ: *яток* *қирҷочур*, *тӯғ* *бопӣ* истеъмол шудаанд.

Чамъҳои арабӣ, кам бошад ҳам, дида мешаванд, уламо/*олимон*/, *хулафо/халифаҳо/*, *халоик/халиқаҳо/*, *аҳбор*, *раоё/райятҳо/*, *мулук /маликҳо-подшоҳон/*.

Баъзе калимаҳои чамъӣ арабӣ */аҳвол*, *аҷоиб/* боз бо суффиксҳои точикӣ чамъ баста шудаанд: "...муғсидон да *көр* гарданд ва *аҳволҳо* пӯшида монад. Ва ин ҳам аз аҷоибҳои ҷаҳои ӯн аст.

Пешванди хурдӣ ва навозиши *-ак/-гак/* ва ифодаи ҳакири:

...занро дидем, ки дегаке бар сари оташ ниҳода ва ду бачагаки тифл дар пеши ӯ ба замин ҳуфтга... Ин ҳарак аз они ғаён гозур аст...

Пасванди *-гон* ба охири чанд шумора ҳамроҳ шуда маънои нафар ё -тогӣ *-ро* ифода мекунад: "...Душман ҳамчунин аст: яғни дугоны ишҷоиро осон тавон нест кард.

Дар феъъҳои таркибӣ овардани феъли ёридиданда баъди феъли дуюм дида мешавад:

"...агар маро коре пеш ояд, ястодагӣ, ҳамин штӣ кунад ё на? Сабуктагии ҳар тадбиреву тохтаие ки мекард, савоб меомад... Чун буутург шуда, бо падар бисёр тохтаиҳо ва сафарҳо кард.

Аз исми "торат" феъли "торатидан" сохта шудааст. Чун ба ҳарвороҳои себ расиданд, ... пок бигоратиданд.

Пешванди ҳаме - ва ме-ва морфемаи *-с/-ш/* дар "Сиёсатнома" ҳамон маъно ва вазифас дорад, ки дар асри X барои давомнокии амал ба кор мерафт.

“...гирён-гирён ҳамеомадаанд ва ўро дар канор ҳамегирифтанд ва бозмегаштанд. Аз ин маънӣ ҳамегуфтаанд, то ҳар рӯз дили ин писар гаронтар мешуд.

Ба ин маънӣ морфемаи */-й,-е/* низ омада, дар чумла агар феъли якум бо морфемаи *-й/e/* омада бошад, дар феълҳои дигар низ ба кор рафтааст:

“Чунон ки агар пагоҳ барнишасти (барменишаст) ва ба тамошо ва ба шикоре рафтӣ (мерафт)... то ба саҳро биҳурдӣ (мехурд).

Морфемаи *-е (-й)* дар ин асар бо феъли шахси якуми чамъ истеъмол шудааст: Ва агар мо бе фармони худованд ҷанг кардеме, (мекардем) пас ҳар як худованд будеме(мебудем), на банда.

Як шакли сигаи амрӣ аз асоси замони ҳозира бо ёрии пешванди ҳаме - ва ме- сохта шудааст: “...Ўро аз он дех бар ҳони хеш мадор, ҳар моҳ панҷ динор зар,... бад-ӯ мерасон... Ҳар киро гӯям: “бигир!” Ту ҳамегир”.

Пасоянди -ро ба охири калимаи қазо ҳӯмроҳ шуда */қазоро/* ба маънои “тасодуфанд”, “иттифоқ афтодан”, “ногаҳон”, ба кор рафтааст: “Қазоро мӯҳтасиб дар миёни бозор пеш омад”.

Имлои калимаҳои гармоба, лаҷом, вайрон дар шакли гармова, лагом, байрон оварда шудааст. Феъли “ёфтанд” дар шахси сеюми чамъи замони ҳозира-оянда “ёванд” аст. Дар чумлаҳои чидааъзо феъли ёридиҳанда бо аъзои аввал омада, аъзоҳои чидаи баъдина бо феъл омадаанд:

Ва ин Баҳроми Чӯбин саворе ягона буд ва муборизе беҳамто.

...ӯ ҷавони некурӯй буду ободону тару тоза ва мулайини...  
...Моро подшоҳе бояд, ки ... эмин бошем: ҳоҳ турк бош, ҳоҳ тоҷик.

Баъзан феъли ёридиҳанда дар охири чумла омадааст: “Аз дайlamон ҳеч подшоҳе бедортару бузургтару пешбинтар аз Изадуд-давла набудааст. Ва подшоҳе одилу худотаре ва донишдӯсту ҷавонмард ва бедору қавирой ва поқдину гозӣ буд”.

Воситаи алоқаи грамматикии чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои мураккаб ҳама ҷо пайвандакҳои ва */-у/,* валекин мебошад: “Ва аз танғбории подшоҳ корҳои мардумон фурӯҳишига

шавад ва муфсидон далер гарданد ва ахволҳо пӯшида монад ва лашкар озурда шавал ва раият дар ранҷ афтанд”.

Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки бо пайвандаки “валекин” алокаманд шудаанд, ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошанд: “Доноён гуфтаанд: Бурдборӣ некӯст, **валекин** ба вакти комгорӣ некӯтар, илм некӯст, **валекин** бо ҳунар накӯтар, нъемат некӯст, **валекин** ба шукру барҳӯрдорӣ некӯтар, тоат некӯст, **валекин** бо илму худотарӣ некӯтар”.

Низом-ул-мулук аз рӯи принсиipi содданависӣ амал намуда воеаҳоро бо обуранги зиёди бадей тасвир мекунад. Вай ҳам унсурҳои забони зинда ва ҳам унсурҳои забони гуруҳҳои босаводи ҷамъиятро истифода мекунад.

Забони персонажҳоро мӯкоиса кунед: - Имрӯз аз адлу саҳми ман гургу меш ба як ҷо об меҳӯранд. То туро чӣ заҳраи он бошад, ки дар шаҳри Багдод бар сари болини ман занеро ба мукобига бигирий ва дар сарои ҳуд барӣ ва фасод кунӣ ва чун мардумон амри маъруф кунанд, эшонро бизанӣ.

Дар “Сиёсатнома” оғози ҳикояҳо бо ҷумлаҳои “чунин гӯя”, ки..., “Иттифоқ чунон афтод, ки...”, “Шунидам, ки...” сар мешаванд ва гӯё муаллиф хонандаро аз оғози ҳикоя огоҳ мекунад.

Дар “Сиёсатнома” услуби таъриҳӣ ва бадени осори мансур фароҳам омадааст. Ин тарзи баёну тасвир ва ифода аз нежаҳиҳои хоси “Сиёсатнома”-и Низомулмулук аст.

Яке аз осори муҳимми таъриҳии асри XI “Таърихи Зайн-ул-аҳбор”-и Гардезӣ ба шумор меравад. Ин асар дар байни солҳои 1050-1053 таълиф шудааст ва дар он на танҳо воеаҳои таъриҳӣ, балки бисёр ҷашну маросимҳои гузаштагони мо инъикос ёфтаанд ва муаллиф бисерэ аз онҳоро шарҳу эзоҳ додааст:

“Кунун сухан андар маънни илҳои мугон ва аҷамиён гӯям ва падид кунам, ки ҳар иде ба қадом рӯз бошад аз рӯзҳои эшон”.

Муарриҳ номи бисёр ҷашнҳо, ва воеаҳоро шарҳ медиҳад:

“Ҷамшед аз ҳарб боз омад ба зафару фирузӣ ва ганимати фаровон оварда. Пас он рӯз ки ҷавохир ганимат оварда буд, ба таҳти ҳешт анбор кард, то ҳар кас бубинад. Ва офтоб аз равзан

андар афтод ва ҳама хона аз акси он равшан гашт, бад-ин сабаб уро “шед” лақаб карданд ва “шед” ба порсӣ “рӯшнӣ” бувад ва офтобро бад-ин сабаб “Хуршед” гӯянд, ки “хур” курси офтоб бошад ва “шед” равшан...”

Бояд гуфт, ки асарҳои таърихии ин давра дорои ҳикояҳои бадей низ мебошанд ва забону услуби онҳо хеле соддаву равон мебошад:

“Рузе Нӯшервон аз лашкар танҳо монд, ба мазрае расид, дуҳтареро дид, об хост. Дуҳтар аз найшакар қадаҳе об бигирифту назди Нӯшервон оварду бо вай талаттуф кард. Нӯшервон таҷҷарӯъ менамуд. (чуръа-чуръа менӯшид) Хошoke дар қадаҳ буд, аз он об оҳиста нӯшидан гирифт. пас дуҳтарро гуфт:

— Хуш об свардӣ, агар ин ҳошон набудӣ. - Дуҳтар гуфт:

— Эй сарҳанг, ба амд (касадан) дар қадаҳ афгандам, ки ту ташна будӣ, то об хуш ҳӯрӣ ба оҳистагӣ, туро зиёне надорад... (Аз “Роҳат-ус-сурур”-и Ровандӣ).

Чунон ки дида шуд, дар асрҳои XI-XII асарҳои зиёде ба забони тоҷикӣ навишта мешаванд. Забон ва услуби осори таърихии ин давра дар баробари умумият ҳар яке баъзе ҳусусиятҳои лугавӣ, грамматикӣ ва услубии хос доранд. Забон ва услуби осори таърихӣ дарбаргирандаи забон ва услуби насри бадей низ мебошад.

## ЗАБОН ВА УСЛУБИ ОСОРИ АҲЛИ ТАСАВВУФ, ОСОРИ ДИНИВУ ПАНДУ АҲЛОҚӢ

Дар асрҳои XI ва XII аз тарафи аҳли тасаввuf ва дин осори зиёде ба забони тоҷикӣ навишта мешавад. Метавон “Тазкират-ул-авлиё”-и шайх Аттор, “Кимиёни Саодат”-и имом Ғазолӣ, “Кашф-ул-маҳҷуб”-и Абулҳасан, “Асрор-ут-тавҳид”-и Муҳаммад бинни Мунаввар, “Муноҷоту мақолот”-и Ансориро номбар кард.

Мазмун ва мундариҷаи осори аҳли тасаввur хеле гуногун аст. Дар ин асарҳо ҳодисаю воқеаҳо, саргузашти сӯфиёну сардорони дину мазҳаб, таълимоти онҳо, ақидаю ҷаҳонбиини онҳо, панду аҳлоқ инъикос ёфтааст.

Ин муаллифон күшидаанд, ки эҳсосоту ақида, фикру аңдеша, мазмунхой динию мазхабӣ ва панду ахлоқро ба забони содда баёк кунанд.

Дар асрҳои XI-XII дар натиҷаи пайдоиши тасаввуф дар боби ақоиди онҳо қитобхое низ навишта мешаванд. Дар он ҷое, ки ақидаи сӯфиён паҳн мешуд, осори ҳаттии онҳо, ба ин восита қаломи бадеии онҳо /бо вучуди нобаробар паҳн шудан/ интишор меёфт.

Мавзӯи осори онҳо тасвири рӯхия ва ҳиссиёти баланди инсонӣ аст. Онҳо мӯътакид буданд, ки тамоми таассуротро бо сухан ифеда кардан мумкин нест. Бинобар онҳо маҷбур буданд, ки дар рӯи забони оосорашон бисёр кор кунанд ва ин қисман сабаби пайдоиши лексикаи маҳсус бо семантикаи дигар гардид. Ҳамин тариқа, дар адабиёти аҳли тасаввуф бисёр қалимаҳои маъмули забонамон маъни нав пайдо карданд.

Уламои дин ва аҳли тасаввуф дидаву дониста саъю қӯшип намуданд, ки осори худро ба тоҷикӣ ба забони содда нависаң<sup>1</sup>. Дар ин бобат имом Фаззолӣ дар “Кимиёни саодат” навиштааст:

“Ва мо дар ин қитоб ҷумлаи ин ҷаҳор үнвон ва ҷиҳил асл шарҳ кунем барои порсигӯён ва қалам нигоҳ дорем аз иборати баланду муглақ ва маъни тоғрику душвор, то ғаҳми авом онро дарёбад... Маҳсуди ин қитоб авоми ҳалқ аст, ки ин маъни ба порсӣ илтимос карданд ва сухан аз ҳадди ғаҳми эшон дар натавон гузошт...”<sup>1</sup> (гузаронд С.Х.)

Шайх Аттор дар “Тазкират-ул-авлиё” низ манфиатҳои мардуми сарзамини худро ба назар гирифта онро ба тоҷикӣ менависад, то ки ҳама аз он баҳраманд шаванд:

“Ин суханон, ки шарҳи он аст, хосу омро дар вай насиб аст, агарчи бештар ба тозӣ бувад, ба забони порсӣ навишта омад, то ҳамаро шомил бувад”.

Онҳо қўшидаанд, ки аз қалима ва истилоҳоти тоҷикӣ истифода баранд, вале то охир ба он муваффақ нашудаанд, зеро

<sup>1</sup> I. Фаззолӣ, “Кимиёни саодат”, чопи саввуми, Техрон, 1345. саҳ.5.

таълимоти ахли тасаввуф хеле мураккаб буда, равия ва шохаҳои гуногун дошт. Бо вуҷуди саъи зиёд дар осори онҳо кисман калима, ибора ва истилоҳҳои гуногуни арабӣ истеъмол шудааст: лаҳв, мубоҳ, иҷобат, фариза, вакф, мусҳаф, шаръ, рӯъти кулл, баҳои кулл.

Суфиён нутқу забони одамонро ҳадяи илоҳӣ медонистанд. Дар ин бобат муаллифи “Кашф-ул-маҳҷуб” навиштааст:

“Нутқ неъмати бузург аст аз ҳақтаоло ба бандон ва одамӣ бад-он аз ҳайвон мумайиз аст аз дигар ҳайвонот”.

ОНҲО медонистанд, ки ахли ҳар қасбу пеша калима ва истилоҳоти худашро дорад ва онҳо ба мақсади муайян ва дар мавридиҳои гуногун ба кор бурда мешуданд. Дар ин бора муаллифи “Кашф-ул-маҳҷуб” Абдулҳасани Ҳаҷвирии Ғазнавӣ навиштааст:

«... Ахли ҳар синфро ва арбоби ҳар муомилагеро ба яқдигар андар ҷараёни асрори ҳуд иборат асту калимот, ки ба ҷуз эшон маънии он надонанд ва мурод аз вазъи иборат ду ҷиз бошад: яке ҳусни тафхиму тасмими гавомизро, то ба фаҳми мурид наздиктар бошад ва дигар китмони (пинҳон доштани) сирро аз қасоне, ки аҳли он илм набошанд ва дaloили он возех аст...»

Дар асарҳои онҳо то ҳадди имкон маънии баъзе калима ва истилоҳоти таълимоту афкорашон шарҳ дода шудаанд:

“...мардумон андар таҳқики ин исм (суфӣ, тасаввуф) бисер сухан гуфтаанд ва кутуб соҳга. Гурӯҳе гуфтаанд, ки “суфиро аз он ҷиҳат “сӯфӣ” ҳонанд, ки ҷомаи сӯф дорад ва гурӯҳе гуфтаанд, ки бад-он “сӯфӣ” ҳонанд, ки тавалло ба аскоби сӯфа кунанд ва гурӯҳе гуфтаанд, ки ин исм аз “сафо” муштак аст, аммо бар муктазони лугат аз он маъонӣ баъид мебошад. Пас “сафо” дар ҷумла маҳмуд бошад ва зидди қадар бувад. (“Кашф-ул-маҳҷуб”).

Хоҷа Ансорӣ дар яке аз мавъизаҳои ҳуд дар баёни тасаввуф ва ориф менависад:

— Эй азиз, тасаввуф чист?

Кор кардану музӯд наҳостан, ранҷ бурдану боз ногуфтан. Аз дӯст ҳикоят накардану бо дӯст шикоят нагуфтан. Орифро аз дунё ор асту охират дар назди ўхор аст. Ӯро ба ину он чӣ қор аст”.

Вай дар бораи сӯфӣ менависад:

“Сӯфӣ он аст, ки бе нишон аст”. Имruz ниҳон, фардо пинҳон аст. Кушода медорад ин розро, ки фардо на вакти баён аст”.

Суфизм дар чамъияти асрҳои XI-XII дар инкишифи забону адабиёт роли калоне бозидааст. Ҳар асаре, ки аз тарафи ахли тасаввӯф ва ё пайравони дину маҷҳабҳо оғарида шудааст, забону услуби маҳсус доранд.

Кӯшишу саъи нависанда ва шоирони сӯфӣ ба истифодаи забони модарӣ нигаронда шуда буд ва онҳо барои ифодаи хиссиёт, андешаю афкор забони модариашонро авлотар медонистанд ва онро барои ин адои хизмат муносиб мешумурданд.

Аз мутолиаи асарҳои онон чунин бармеояд, ки ин типи забони осори ҳаттӣ шаклан хеле тараққӣ карда будааст ва сӯфтаю ғавон ба назар мерасад. Забон ва услуби ин асарҳо бинобар шароитҳои таъриҳӣ таъсир ва нуфузи калоне доштанд. Муаллифони онҳо пайравону мукаллидони зиёди идеяйӣ дошта ўз.

Дар “Асрор-ут-тавҳид” дар баёни “мард” навишта шудааст, ки услуби содда дорад:

“Ин чунин чизҳоро қимате нест. Мард он бувад, ки дар миёни ҳалқ бинишнад ва барҳезад ва бихӯрад ва бихуспад ва бихӯрад ва бифурӯшад ва дар бозор дар миёни ҳалқ ситадудод кунад ва зан ҳоҳад ва бо ҳалқ даромезад ва як лаҳза аз ҳудой ғофил набошад”. (“Асрор-ут-тавҳид”).

Муаллифони сӯфӣ саъӣ мекунанд, ки ҳудоро на бо ақлу ҳирад, балки ба воситаи ба муроқаба фурӯ рафтан шиносанд ва ба он як шаванд. Мавзӯи осори муаллифони сӯфӣ тасвири ақоиди онҳо, таассурот, ҳолатҳои рӯҳии онҳо мебошад. Ифодаи ҳаттии таассуроти афкор ва эҳсосоту ақоиди онҳо лексикаи гуногунро талаб мекард. Онҳо барои ифодаи таассурот, эҳсосот ва ақоиди ҳуд асосан забони модариашонро авлотар медонистанд. Дар асарҳои онҳо бисёр қалима, ибораҳои гуногун, инъикос ёфтааст, ки барои ифодаи тасаввуроти мураккаби таълимоти истом ба тасаввӯф хизмат мекунанд:

уқбо (охират), факр, ризо, сахо, бақову фано, иродат, иқтидо, вүчуди адам (нобудӣ), табаррук, футувват сафои ботин, чилои зоҳир, латофати табъ.

Дар осори суфия калимаю ибораҳое дида мешаванд, ки холо дар истеъмол нестанд ё бо яке аз ҷузъҳояшон истеъмол намешаванд: дар шудан (даромадан), аз худ бишудан (аз ҳуш рафтан, бехӯш шудан), ба дори бақо реҳлат кардан (мурдан, аз дунё ҷашм пӯшидан), бодиягузорга кардан (аз дашту саҳро гузаштан) (Асрор-ут-тавҳид).

Дар осори муаллифон гарчи фикр пай дар пай баён шудааст, вале сингаксиси осори онҳо мураккаби печ дар печ нест, балки бо воҳидҳои нисбатан ҳурди синтаксисӣ пай ҳам бо бандҳои қалонтари синтаксисӣ ифода шудааст:

“Корҳои ин дунё ба ду ҷиз бар пой аст: Ва яке аз ин ду ҷиз ба зери они дигар аст ва он нест илло шамшеру қалам. Ва шамшер ба зери қалам андар аст. Ва ҳунару мояи омӯзандагон қалам аст ва раъи ҳар касе аз дуру наздик ба вай тавон донистан. Ва ҳарчанд ки мардумро озмуни рӯзгор бошад, то китобҳо наҳонанд. Ҳирадманд нагарданд, зоро ки пайдост, ки аз ин андаке умр ҷанд таҷриба тавон кард ва низ падид аст, ки ҷанд ёд тавон гирифтан. (Ином Фаззолӣ). ”

Асарҳои тарҷимаҳолис, ки дар бораи зиндагӣ ва ҳолати сӯфиён навишта шудааст, ҳусусиятҳои забони зиндаи мардуми моро бештар дар бар мегирад ва бо забони адабӣ пайваста оварда шудааст:

“Гуруснагиву ташнагӣ дар ман асаре азим карда буд ва гармои гарм буд ва ҷун ҳаво ҳунуктар шуд, ман андаке қувват гирифтам ва бо худ гуфтам, ки шаб равам, бехтар бошад, аз он ки ба рӯз ба гармо. Ва он шаб ҳама шаб медавидам то бомдод. Ҷун рӯз шуд, ҳигаристам: ҷумла саҳро рег дидаму ҳору ҳонлок ва ҳеч ҷой асари ободонӣ ва обу ҳайвон надидам, шикастадил шудаму бар он ташнагиву гуруснагиву мондагӣ ҳам ҷунон мерафтам. (Асрор-ут-тавҳид).

Дар асрхон XI-XII санъати суханварй боз ҳам инкишоф мейбад. Ин холат дар шаклхон осори хаттй низ инъикос мейбад. Масалан, Аңсорй осорашибро аз ёд мекардааст ва онро шифохӣ омӯзонданӣ мешудааст. Насри ӯ ба шеър монанд аст ва ба рӯху ҷони ҳар шунаванд ва хонанда таъсири зиёде мекунад:

“Мухотибаи панҷум - дар баёни фазилати ишқ: Эй азиз, ҳар кас донад, ки ҳакикат чист, донад, ки ишқ қадом асту ошиқ қист. Дар ин роҳ мард бояд буд ва бо дили пурдард бояд буд. Ва ҳар киро ранҷбештар, таматтӯй бештар. Ошиқ бояд, ки бебок бошад, агарчи ӯро бими ҳалок бошад. Ишқи одамӣ ҳор аст: на ном дораду на нанг, на сулҳ дораду на ҷанг... Ишқ дардест, ки ӯро даво нест ва кори ишқ бамуддао нест. Муддайи ишқ бебало набувад ва ҷун бало расад, ӯро радди бало набувад. Ошиқ ҳам оташ аст, ҳам об, ҳам зулмат асту ҳам офтоб... Ишқ моҳи осудагист, ҳарчанд моҳи фарсадагист. ...Дили ошиқ ҳамеша бедор асту дидай ӯ гуҳарбор аст”.

Порчае аз мақолоти Абдуллохи Аңсорй меорем, ки он ҳам намунаи забони содда ба шумор меравад ва дар насиҳати Низоми-ул-мулки вазир навишта шудааст:

“...Ё Низом, дар риояти дилҳо кӯш ва айби мардум бипӯш ва дин ба дунё мафурӯш... Аз худ лоғ мазан, балоро натиҷаи ҳаво дон, он чӣ нанходай, бармагир, нокардаро карда машумар, ҳилро бозичаи дев масоз...”

—Ҳой нашнидастӣ? Ҳар он чӣ бинанд дар вайронӣ, нагӯянд дар ободонӣ”. (“Асрор-ут-тавхид”)

1 Ба фикри мо, забону услуби ин типи адабиёт аҳамияти қалон дошт. Аз як тараф, ин услуб бо соддагии худ ба воситай маҷлисҳои сӯфиён дар шакли шифохӣ дар байни оммаи зиёде паҳн меҷуд ва аз тарафи дигар, унсуру нормаҳои забони адабӣ, маҳдуд ҳам бошад, дар байни мардум паҳн мегардид ва то андозае гуфтугӯро аз вайроншавӣ нигоҳ медошт.

Баъзан дар осори динӣ ва сӯфиёна қалимаҳои мураккаберо метавон дид, ки шояд дар осори пешиниён набошад: салоҳчӯй, бисёртоат, андакзиллат, андакфузул, кӯтоҳтамаъ, забонхуш, пешоникушода. /“Кимиёни саодат”/

Дар забони осори ахли тасаввуф ва уламои дин асосан ҳамаи шаклои грамматикии ҳиссаҳои нутқ, ки дар марҳалаи аввал ба кор мерафт, истеъмол шудааст. Фарқ дар ин ҷост, ки дар феълҳо префикси “ҳаме” камтар дучор мешавад. Пешояндиҳои “дар” нисбат ба “андар” бештар, шаклои або, абе, абар дар насрин ин аср дучор намешавад.

Дар осоори суфиён ва уламои дин ҳангоми баёни мавзӯъҳои панду ахлоқ ба соҳтани калимаҳои мураккаб низ даст зада шудааст: Инҳолат дар “Кимиёи саодат”-и имом Ғаззолӣ низ дида мешавад:

“...гуфтаанд: некӯҳӯ он бувад, шармгин бувад ва камгӯю камранҷ ростгӯй ва салоҳҷӯй ва бисёртоату андакӯзиллат ва андакӯзулу некӯҳоҳ бувад ҳамгионро ва андар ҳакқи ҳамгион некӯкирдори мушғиқ... бурдбору тангдил ва рафиқу қӯтоҳдаст ва қӯтоҳтамаъ бувад... пешоникушодаву забонхуш”.

Умуман забон ва услуби уламои дин ва ахли тасаввуф соддай оммафаҳм мебошад ва ба забони зинда ва гуфтори мардуми асри муаллифон наздик мебошад.

Хизмати калони муаллифони сӯфӣ дар он буд, ки ба услуби осори хаттиашон қабатҳои гуногуни лугавии забонро доҳил намуданд. Гарчи ин лексика то андозае дар осори бадей истифода мешуд. вале онро пурра фаро нагирифта буд ва ҳусусияту имконоти услубии он истифода нашуда буд. Инҳо лугату калимаҳои забони гуфтори ҳалқ мебошад. Аз ин гурӯҳи калимаҳо муаллифони сӯфӣ мохирона истифода бурдаанд.

Суфизм дар ҷомеаи асрҳои XI-XII дар инкишофи забону алабиёт роли кам набозидааст, бинобар ин таҳқиқари таърихи забони адабӣ ва таркиби лугавии забони ҳар аср ва муносибати он ба забони ҳозира ва ҳусуиятҳои семантикийи калимаҳои осори суфиён бепарво назар накунад.

## ИНКИШОФИ ЗАБОН ВА УСЛУБИ ОСОРИ ИЛМИЙ

Забон ва услуби осори илмӣ дар асрҳои XI-XII ба забони тоҷикӣ хеле инкишоф меёбад, вале намегавон гуфт, ки нормаҳои забону услуби осори илмӣ тамоман муайян ва устувор гардида

бошад. Дар ин давра бисёр зиёни точику форс саъйу кўшиш намудаанд, ки ба забони точикӣ асар оғаранд ва онҳо ба ин муваффақ ҳам шудаанд. Аз тарафи дигар, забону осори илмии онҳо хусусияту вежагиҳои фардие дорад, ки он дар истеъмоли истилоҳоти илмӣ ва ҷумласозию ҷумлабандиҳои муаллифон дидашавад.

Дар осори фалсафӣ бисёр истилоҳҳо басит, кулл, ҷузъ, чинс, нағс, уммаҳот, (унсурҳои асосӣ - об, хок, ҳаво, оташ), маволид (ҷамод, набот, ҳайвон), мобаъд, моқабл, камият (чандӣ), қайфият (чиғунагӣ), араз арабӣ мебошад. Баъзан қўшиц шудааст, ки қалимаҳои точикӣ ҳамчун истилоҳ ба кор бурда шудааст: қисматпазир, асарпазир, қисматнапазир, асарнапазир, асаркунанда.

Дар асрҳои XI-XII оид ба адабиётшиносӣ (илми бадеъ), ситорашиносӣ, фалсафа, мантик, тиб ба забони точикӣ ҷандин асар навишта шудааст ва доираи забони адабии точик хеле вайъ мегардад. Аҳли илму адаби точик дар оғаридани асар аз саршати забони мардумии мо, аз захираи лугавии он истифода намудаанд. Инчунин, он ҷо ки барои ифодай маънӣ ва мағҳум истилоҳе наёфгаанд, ҳуд аз ҷоҳаҳои забонамон қалима сохтаанд ва ё аз арабӣ иқтибос кардаанд.

Аз осори илмии асри XI ба забони точикӣ бектаринаш асарҳои Носири Ҳисрав («Ҷомеъ-ул-ҳикматайн», «Зодулмусофирин», «Ҳони ихвон», «Кушоишу раҳоиш») мебошад. Дар осори илмии фалсафӣ, ситорашиносӣ, динии ӯ забони адабии точик обу ранги нав пайдо мекунад. Истилоҳоти илмии точикӣ дар асрҳои ӯ хеле фаровон гирд омада ва ба мавҷеъ ба кор бурда шудааст ва бисере аз онҳо дар забони адабии ҳозира муносиби истеъмоланд. Ҷумласозӣ ва ҷумлабандӣ дар асрҳои ӯ сазовору муносиби омӯзишанд.

Дар ин марҳила услубҳои забони адабии точик боз ҳам инкишоф меёбад. Асрҳои зиёде аз қабили “Аттафҳим”-и Берунӣ, осори риёзию фалсафии Умари Ҳайём, “Чаҳор макола”-и Низомии Арӯзӣ, “Ҳадонк-ус-сехр фӣ дақоик-уш-шевъ”-и Рашиди Ватвот,

“Тарчумон-ул-балога”-и Родуёнӣ, “Захираи Хоразмшоҳӣ”-и Зайниддин Абӯибрӯҳим дар илми тиб, оид ба тамоми фанҳои замонаш китоби “Чомеъ-ул-улум”-и Имом Фаҳриддини Розӣ ба забони тоҷикӣ навишта шудааст.

Муаллифи китоби “Тарчумон-ул-балога” Муҳаммад Умарӣ Родуёнӣ сайд мекунад, асарашро ба забони модариаш нависад. Ин китоб асари нахустинест дар илми бадеъ, ба забони тоҷикӣ. Муаллиф дар ин бора навиштааст:

“Гуфтам, ки бад-он қадр ки маро фароз ояд аз ин илм, бад-ин китоб ҷамъ қунам ва ба таснифи шоғӣ (комилу дуруст) биёромян ва ачноси (чинҳои) балогатро аз тозӣ ба порсӣ орам ва мисоли ҳар фасле алоҳида аз гуфтори устодон бознамоям, то рахнамой бошад ҳунарнамайро ва суханпаймайро”.

Бо вуҷуди майлу қӯшишҳои арабипарастон намояндагони пешӯдадами тоҷику форс сайд намудаанд, ки осори илмиашонро ба тоҷикӣ нависанд, то ки оммаи бештар аз он баҳрманд гардад. Муаллифи “Китоб-ул-бадеъ” менависад:

“Пас аз баҳри он ки ба тозӣ буд, хостам то фоидан он мутадовил ва мунташир гардад ва миёни ҳавосу авоми ом бошад. Китобе соҳтам ба порсии дарӣ ва бар он зиёдату нуқсон кардам, чунон ки боист тартиб гардонидам”.

Таъсири муайяни забони арабӣ дар услуби илмии забони адабии ин давра бештар дар истилоҳоти гуногун мебошад. Масалан, агар мо ба “Ҳадоиқ-ус-сехр”-и Рашиди Ватвот нигарем, истилоҳоти илмии бадоеъи шеър ҳама арабист ва дар шакли грамматикии арабӣ оварда шудааст: ат-тарсесъ, ат-таҷнис, ат-тарсесъ маъ-ат-таҷнис, ал-маклубот, ал-мутазод, ал-истиора, ҳусн-ул-матлаъ, ҳусн-ул-мақтაъ, ал-иҳом, ат-ташбехот.

Муаллиф ҳангоми таърифи мавзӯъҳо маънои лугавии истилоҳҳоро ба тоҷикӣ шарҳ дода тарчима мекунад. Масалан, иҳомро ин гуна тарҷума ва таъриф мекунад: “Порсӣ: - Иҳом ба камон афкандан бошад ва ин санъатро “такайюл” низ ҳонанд ва ҷунон бувад, ки дабир ё шоир дар наср ё дар назм алфозе ба кор барад, ки он лафзро ду маъни бошад: яке қарибу дигар гарib ва

чун сомеъ он алфоз бишнавад, ҳолӣ хотираш ба маъни қариб равад ва мурод аз он лафз худи маъни ғариф бувад”.

Агар дар аввалҳо сайъ шуда бошад, ки истилоҳҳои тоҷикӣ ва қалимаҳои тоҷикӣ ҳамчун истилоҳи ҳамсанги арабӣ ба кор равад /дар осори тоҷикии Сино, Берӯй, Носири Хисрав/, баъдҳо ин сайдӣ тадриҷан аз байн меравад.

Равиши ҷорӣ қардани забони тоҷикӣ дар насри илмӣ то аввали асри XII ҳеле охиста давом мекунад, ҷонки то ин вакт лугатҳои илмии арабӣ қабул нашуда буд. Дар нимаи дуюми асри XI адібону олимон аз қалимаҳои ноғаҳму кӯҳнаи тоҷикӣ даст қашида ба ҷон онҳо қалимаҳои арабиро, ки забонзад шуда буданд, ба кор мебаранд. Муаллифи асари гиббии “Захираи Хоразмшоҳӣ” Исмоили Ҷурҷонӣ дар муқаддима менависад: “...агарчи ин хидмат ба порсӣ соҳта омад, лафзҳои тозӣ, ки маъруф аст ва бештарӣ мардумон маъни он бидонанд ва ба тозӣ гуфтан сабуктар бошад. он лафз ҳам ба форсӣ ёд карда омад, то аз такаллуф дурттар бошад ва бар зуфонҳо равонтар ва аз ин лафзҳо бештареро порсӣ шиз гуфта ояд, то ҳеч пӯшида намонад”.

Професор Болдырев А.Н. дуруст қайд мекунад, ки душворие, ки муаллифони тоҷик дар навиштани асарҳои илмӣ ба он рӯ ба рӯ мешуданд, набудани бисёр лугатҳои ҳамзазну ҳаммаъни тоҷикӣ-форсӣ бо арабӣ буд.<sup>1</sup>

“Захираи Хоразмшоҳӣ”-и Зайнiddин Исмоили Ҷурҷонӣ асари барчастае дар илми тиб мебошад. Муаллиф сайдӣ намудааст, ки китобашро ба забони тоҷикӣ (порсиидари) нависад, то ки “...манфиати ин китоб ба ҳар кас расад ва хосу омро баҳра бошад”.

То асри XII баъзе қалимаҳои арабӣ дар забони мардум ҷорӣ шуда, ҷон қалимаҳои тоҷикиро гирифта буданд, бинобар Зайнiddини Ҷурҷонӣ ҳангоми таълифи китоб дар асар ин гуна қатимаҳоро истеъмол намудааст:

1. Ниг. ба А.Н.Болдырев. Из истории развития персидского литературного языка. Вопросы языкознания. 1955, №5, 86-87

“...агарчи ин хидмат ба порсӣ (тоҷикӣ С.Х.) соҳта омадааст, лафзҳои тозӣ (арабӣ), ки маъруф аст ва бештари мардумони порсӣ (тоҷику форсҳо С.Х.) маънои он бидонанд ва ба тозӣ гуфтан сабуктар бошад, он лафз ба тозӣ ёд қарда омад...”

“Захираи Хоразмшоҳӣ” ҳамчун асари тиббӣ аз ҷиҳати таркиби луғавӣ, истеъмоли истилоҳҳои тоҷикию арабӣ ва истеъмоли қалимаҳои тоҷикӣ ҳамчун истилоҳ аҳамияти қалон дорад.

1. Муаллиф қалимаҳои тоҷикиро ҳамчун истилоҳи соҳаи тиб ба кор бурда муродифи арабии онро низ дар ҷумла меорад:

“...Ин асабҳоро гузарҳост... ин гузарҳоро ба тозӣ сақаба ва манғаз гӯянд. ...Он шуш аст, ки ба тозӣ рия ҳонанд.

2. Дар асар ибораҳои изофӣ ҳамчун истилоҳ ба кор рафта баъд истилоҳи арабии муродифи он оварда шудааст.

Устухони сар он чӣ магзро пӯшидааст ва ба тозӣ онро ёғуҳ гӯянд.

3. Муаллифи асар қалима ва истилоҳи арабиро дар ибора оварда муродифи тоҷикии ҳиссаи дуюми онро овардааст:

асбоби акҳал, яъне асбоби (сабабҳои) сиёҳчашмӣ, қуввати гозия, яъне қуввати парваранд, қуввати ҳозима, яъне қуввати говорандা.

4. Муаллиф аввал истилоҳи тиббии арабиро ба кор бурда, баъд дар ҷумла муродифи тоҷикии онро овардааст: Асли азала асаб аст ва асабро ба порсӣ пай гуянд. ...Каҳлро ба порсӣ думӯй ҳонанд.

Аз асарҳои муҳими илмӣ китоби “Ҷавомеъ-ул-улум”-и Муҳаммад имом Фаҳри Розиро метавон ном бурд. Ин асар дар бораи бисёр илмҳои замонаш маълумот мелиҳад. Забону услуби ин асар якранг нест. Истилоҳҳо ҳама қариб арабӣ аст. Сарлавҳаҳои бобу фаслҳои китоб ҳама арабӣ мебошанд ва бештар аз ибораҳои алоҳида иборат мебошанд. Илм-ул-мантиқ, илм-ул-хандаса, илм-ул-фалоҳат, илм-ул-арӯз.

Дар асар на танҳо қалимаю истилоҳҳо, баъзе ҷумла, матнҳои арабӣ, балки шаклҳои грамматикии арабӣ низ фаровон аст:

“Бурхони дуввум он, ки ачсоми олам дар чисмия баробаранду дар сифоту ашкол мухталиф...” “...бар тарики табииён, чун харакати ачсом лонафсухо нест, эшонро лобуд мутахаррике бояд ва он мутахаррик агар мутахаррик бувад ва ўро низ мутахаррике бояд ва ин ба тасалсул анчомад”.

Забон ва услуби бобҳои илми мантиқ, илми табииёт, душворфаҳмтар аст, вале бобҳои илми таъриҳ, фалоҳат, қалъи осор /догравонӣ/ содда аст: мисол аз илми қалъи осор:

“Мӯй агар бар ҷома афтад, ба равғани ғов бибояд олудан, он гоҳ ба оби бокилий гарм карда бишустан, пас ба собун бурдан, то пок шавад”.

Аз илми фалоҳат /дехқонӣ/:

“Бидон, ки гуфтаанд, ки дар он замин ки хоҳанд, ки некиву бадин ў бидонанд, ҷое ба микдори ду газ ё се газ фурӯ баранд. Он гоҳ аз он гил ду-се пора гиранду дар об андозанд ва як соат бигузоранд ва баъд аз он оби софиро завқ кунанд. Агар таъми об хуш бувад, он замин нек бошад ва агар таъми об шӯру ноҳуп бувад, он замин ҳамчунон бошад”.

Гарчи ҷумлаҳои асарҳои илмии ин давра ба назар содда мерасанд, вале азбаски бо соҳти худ, ҷои аъзоҳои ҷумла ва баъзе шаклҳои феъл-ҳабар аз забони ҳозира фарқ мекунанд, дар ҳоддани аввал душворфаҳм менамоянд. Бисёре ҷумлаҳои асарҳои илмӣ ҳоси забони китобӣ буданд ва мисли ин ки дар забони зинда шояд ба кор бурда намешуданд.

Таъсири забони арабӣ, ба гумони мо, на танҳо дар лексика, балки дар соҳти ҷумлаҳо ҳам ҳис карда мешавад. Тарчима аз арабӣ, таълим ба забони арабӣ, шиносими аҳли илму адаб бо забону адабнёти илмии араб, ки яке аз забонҳои инкишофёфтани ҳамон замон буд, ба бойшавии таркиби лугавии забони тоҷикӣ ва воситаҳои услубии забони адабии тоҷик бе таъсир намондааст.

Дар осори фалсафии Умарӣ Ҳайём ду навъи истилоҳот аст: яке арабӣ, дигаре тоҷикӣ. Муаллиф дар рисолаи “Фӣ қуллиёти вуҷуд” истилоҳоти арабиро айнан ба кор мебарад: афлок, уммаҳот, маволид, (набот, рустани, гиёҳ), воҷибулвуҷуд, силсилат-ут-

тартиб... Аз калимаҳои тоҷикию арабӣ қалима, истилоҳ месозад: қисматпазир, хислатшинос, қисматнопазир.

Олим сайд намудааст, ки маъноҳо, мағҳумҳо, мазмунҳои фалсафиро бо қалимаю истилоҳҳои тоҷикию арабӣ ифода кунад.

Дар “Наврӯзнома”-и Умарӣ Ҳайём бисёр истилоҳҳои ситорашиносӣ ва номҳои бурҷҳои осмонӣ ва сайёраҳо ба арабӣ ва тоҷикӣ оварда шудааст: зуҳал, урмузд, муштарӣ, мизон, ҳамал, қавокиб номҳои қадимаи моҳҳои тоҷикӣ (форсӣ) бо шарҳашон: фарвардинмоҳ, урдибиҳиштмоҳ, хурдодмоҳ, тирмоҳ, мурдодмоҳ, шаҳривармоҳ, мермоҳ, обонмоҳ, озармоҳ, файмоҳ, баҳманмоҳ, исфандмоҳ оварда шудаанд.

Зиёд шудани истилоҳоти илми арабӣ дар забони тоҷикӣ (дар осори ҳаттӣ) ба васеъ шудани алоқаҳои илмию адабӣ ва сиёсию иқтисодии Осиёи Миёна, Эрон бо мамлакатҳои араб, адабиёти илмию адабии забони арабӣ вобаста буд, аз тарафи дигар, шиносоони ахли илму адаби тоҷику форс ба забону адабиёт ва осори илми арабӣ, ки яке аз забонҳои инкишофёфтани он замон буд, ба бойшавии таркиби лугавии забони тоҷикӣ ва воситаҳои услубии он бетаъсир намемонд. Услуби илми забони тоҷикӣ гарчи дар ин давра ҳудуди васеъ пайдо мекунад, вале тамоман аз таъсири забони арабӣ дар истифода ва истеъмоли истилоҳҳо ҳалос нашуда буд.

## ✓ ФАРҲАНГУ ЛУГАТНАВИСӢ ДАР АСРҲОИ XI-XII

Дар асрҳои XI-XII ҳамаи вилоятҳои музофотҳои Мовароун-нахру Ҳурсон дар инкишофи забону адабиёг ва лугатнависӣ як ҳел рол набозидаанд. Фарҳанги аввалини тафсирӣ тоҷикӣ дар аввалҳои аспи X навишта шуда будааст. Ин лугат фарҳанги Абӯҳафси Сүгдӣ будааст, вале он то ба замони мо наомадааст. Дар бораи он дар муқаддимаи лугати “Фарҳанги суурӣ” (1600) ва лугати “Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ” (1608) маълумоӣ дода шудааст. Дар таълифи ин фарҳангҳо лугати Абӯҳафси Сүгдӣ ҳамчун сарҷашма хизмат карда будааст.

Дар аввали “Лугати фурс”-и Асадии Тусӣ дар бораи фарҳанги Қатрон низ маълумот дода шудааст, ки он ҳам то ба замони мо нарасидааст.

Ҳамин тариқа то таълиф шудани “Лугати фурс”-и Асадии Тусӣ ду лугат навишта шуда будааст.

“Лугати фурс” калимаю истилоҳоти гуногунро дар бар мегирад: Исмҳои хос, номҳои асотирӣ (Аҷдаҳоқ - номи Захҳоқ) Ҷуллоб -номи шоир Шокири Бухорӣ.

Номҳои ҷуғрофӣ: Фарғона-вилояте дар байни Самарқанду Хитой, Ҳарчик-биёбон дар роҳи Ҳоразм. Лексикаи мансуби меҳнату кору зиндагӣ: Ин ғурӯҳи калимаҳо зиёда аз нисфи ҷоҳаҳои лугатро ташкил медиҳанд. Як қисми калимаю истилоҳдо, номи асбобҳои зиндагӣ, номи мева, полиз: кӯбин-болғаи чомашӯён, кананд-каланд, бошанг-бодиринг, сафч-харбузай нопухта, ҳафтмагз-номи ҳалво, манда-мундӣ кӯзай бедаста.

Номи олами гиёҳу растаниҳо, ҳайвонот:

Номи рустаниҳо равшан баён нашудааст. Баъзе ҳусусият ва ҳислати рустаниҳо ва ҷонварон баён карда мешавад: нусл-наск, шорак-паррандаи ҳушхон, ҳашансор-мургаки обии сарсафед.

✓ Феълҳо (кариб 100-то), сифатҳои феълӣ (беш аз 40-то): феълҳо дар лугат дар шакли асоси замони ҳозира (алфанд-аз алфаҳтан, алфандидан-андӯхтаи, гирд овардан), шаҳуд(аз феъли шаҳудан-ба ноҳун ҳарошидан. Баъзе феълҳои (нуҳозидан-тарсидан, бийусидан-ташна мондан, кӯшидэн) шарҳ дода шудаанд, ки баъдҳо аз истеъмол баромадаанд.

Як қисми лексикаи “Лугати фурс” калимаҳои лаҳҷаю шевахо ва забони гуфтугӯи мардум мебошанд: ковок, пушак (пилак), ҷарогина (шабтоб), яксун (яксон), чинол (чинор), остим (остиин).

Дар “Лугати фурс” вариантҳои (гунаҳои) гуногуни ҳамон як калима дода мешавад: зароганг, зароган (замини саҳт), кунҷор, кунҷора, кунҷол; кочор, косол, шудкор, шидёр, ғиёр.

“Лугати фурс”-и Асадий Түсй ба инкишофи баъдинаи фарҳангнависӣ таъсири калон расондааст. “Меъёри Чамолӣ”-и Шамси Фахри Исфаҳонӣ асосан аз “Лугати фурс” нусхабардорӣ шудааст. Ба ҷои шеърҳои мисоли шоирони Моваро-ун-нахру Хуросон шеърҳои худашро дар лугат ҷой медиҳад. Ҳофизи Убайӣ ҳам дар “Тӯҳфат-ул-аҳбоб”-аш аз “Лугати фурс”-и Асадӣ калимаҳои зиёдери иқтибос намудааст.

Ҳамин тариқа дар аспи XI аввалин лугати тафсирӣ тоҷикӣ навишта мешавад. Дар он бисёр калимаҳои номағлум, калимаҳои маҳалҳои гуногун, ки дар ашъори шоирони Моваро-ун-нахру Хуросон инъикос ёфта буданд, сабт гардида буд.

Ба воситаи ин лугат бисёр байтҳои устод Рӯдакӣ, инчунин бисёр калимаҳои тоҷикӣ маҳфуз монданд.

Барои таърихи забони адабии мо фарҳангҳои дузабона (арабӣ-тоҷикӣ) низ аҳамияти калон доранд, зоро як қисми лексикаи он тоҷикӣ аст. Мо таъсири дутарафаи ин забонҳоро мушоҳида мекунем. Лугатҳои дузабона дар аспи XI пайдо мешаванд. Забони арабӣ ҳамчун забони дин, илм, адабиёт нуғузи калон дошт, бинобар ин, лугатҳои дузабона дар Осиёи Миёнга пайдо шуд.

Аввалин лугати арабӣ-тоҷикӣ “Албулагот алмутарцима фил-лугат” дар соли 1046 дар Хуросон таълиф шудааст. Дар ҳамин солҳо Абулғазли Байҳақӣ низ лугати арабӣ-тоҷикӣ навишта будааст.

Дар аспи XII Абулғазли Майдонӣ лугати дузабонаи “Китоб-ус-сомӣ фил-асомӣ”-ро менависад. “Муқаддимат-ул-адаб” ном лугатро Замаҳшарии Ҳоразмӣ менависад. Бӯ Ҷаъфараки Байҳақӣ “Точ-ул-мусодир” ном лугатро менависад. Ин лугатҳои дузабона асрҳои зиёд аҳамияташонро аз даст надоданд ва барои фарҳангнависони баъдина хизмат намуданд.

Лугатҳои аввалини дузабонаи арабӣ-тоҷикӣ (асрҳои XI-XII) бештар аз рӯи мавзӯъ тартиб ёфтаанд. Калимало дар фарҳангҳо

на аз рүи алифбо, балки аз рүи маъно ва мувофиқи наздикии семантика чой дода шудаанд. Масалан, калима ва мағҳумҳои фалак, осмон, узвҳои бадан.

Фарҳанги “Муқаддимат-ул-адаб”-и Замахшарӣ ва “Китоб-ус-сомӣ фил-асомӣ”-и Майдонӣ аз рүи ҳамин равия соҳта шудаанд..

## МУНДАРИЧА

Инкишоф ва тавсияи забони адабӣ дар асрҳои XI-XII ва ибтидом асри XIII.....	3
Лексика.....	14
Иқтибоси калимаҳо.....	18
Мухтасар дар бораш забони назм дар асрҳои XI-XII.....	22
Баъзе хусусиятҳои грамматикий.....	41
Баъзе мулоҳизаҳо дар бораш забон ва услуби осори мансур.....	45
Забон ва услуби насрӣ бадеӣ дар асрҳои XI-XII.....	46
Баъзе мулоҳизаҳо дар бораш забон ва услуби насрӣ мавзун.....	59
Забон ва услуби осори таърихӣ.....	68
Забон ва услуби аҳли тасаввӯф, осори диниву панду ахлоқӣ.....	79
Инкишофи забон ва услуби осори шимӣ.....	85
Фарҳангу лугатнависӣ дар асрҳои XI-XII.....	91

**С. ҲАЛИМОВ**

**ТАЪРИХИ ЗАБОНИ  
АДАБИИ ТОЧИК  
(АСРҲОН XI-XII)**

Ба матбаз 15.06.2002 супорида шуд. Когази оғсетӣ. Гарнитураи  
алабӣ. Ҳаҷм 6,0 ҷузъи чопӣ. Адади нашр 300. Супориши №27.